

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН
БА НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ

Бо ҳуқуқи дастнавис

ВБД: 891.550 (573.3)

БОБОРАҖАБОВА ГУЛНОЗА ЗИЁВИДДИНОВНА

КОНСЕПСИЯИ ШАХСИЯТ ВА ҲУНАРИ ЧЕҲРАНИГОРӢ
ДАР ОСОРИ САДРИДДИН АЙНӢ
(Ҳимояи такрорӣ)

ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи
ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Роҳбари илмӣ:
доктори илми филология, профессор
Муллоев Абдусамад

ДУШАНБЕ – 2023

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА	3-6
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ.....	7-12
БОБИ I. МУШКИЛОТИ ЧЕҲРАНИГОРӢ ДАР ОСОРИ	
САДРИДДИН АЙӢ.....	13-52
1.1. Марҳилаҳои асосии ташаккули ҳунари чеҳранигорӣ дар осори Садриддин АйӢ.....	13-31
2.2. Шахсият ва воқеият: таносуби ҳақиқати воқеӣ ва ҳақиқати бадеӣ дар ҳунари чеҳранигории устод Садриддин АйӢ	32-52
БОБИ II. БОЗТОБИ ШАХСИЯТИ ТАЪРИХӢ ВА СИМОИ	
РАВШАНФИКРОН ДАР «ЁДДОШТҲО»-И С. АЙӢ.....	53-111
2.1. Таҷассуми симои равшанфикрон дар «Ёддоштҳо»-и С. АйӢ	53-87
2.2. Симои муаллиф ва нигориши рӯҳи замон дар «Ёддоштҳо»-и С. АйӢ	88-111
БОБИ III. ТАҲҚИҚИ ОСОРИ АДАӢ, ШИНОХТИ ШАХСИЯТ ВА	
БОЗТОБИ СИМОИ АҲМАДИ ДОНИШ	
ДАР «ЁДДОШТҲО»-И САДРИДДИН АЙӢ.....	112-146
3.1. Таҳқиқи осори адабӣ ва шинохти шахсияти Аҳмади Дониш	112-125
3.2. Шахсияти эҷодӣ ва ҷеҳраи ҳунарии Аҳмади Дониш дар «Ёддоштҳо»- и Садриддин АйӢ	126-146
ХУЛОСА.....	147-152
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ	
НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ.....	153
РӮЙХАТИ АДАБИЁТ.....	154-167
НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ....	168

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Дар саромади тамаддуни ҳар қавму миллат афроде қарор доранд, ки бо нерумандиву фарҳангсолорӣ ва хизматҳои шоиста шахсияти азим ва рисолати начибро соҳиб гардида, сабабгори бақо ва ҳастии фарҳанги ҳалқу миллати хеш мегарданд. Ҳамин гуна рисолати таърихӣ ва фарҳангиро дар нимаи аввали садаи XX барои миллати тоҷик Садриддин Айнӣ бар дӯш гирифта тавонист.

Садриддин Айнӣ аз зумраи адибонест, ки дар сафҳаи пуршаъни тамаддун ва марҳилаи ҳассосу душвори таърихии ҳалқҳои собиқ Аморати Бухоро бо чунин пайкори начибу созанда ва мақоми арҷманд дар эҳёву бақои ҳастии давлатдории миллӣ ва шинохти тоҷикон дар ақсои олам ҷон ба ғарав гузошта, як умр бошарафона дар ҳимояи адолати иҷтимоӣ, ғами ҳалқу давлат ва миллат қарор дошта, дар мабнои таъсире, ки баъд аз ҳуд мероси пурагиши бар ҷой мондааст, намои шахсияти барҷаста ва ҷаҳони дурахшону мондагори ҳалқҳои Осиёи Марказӣ дар қарни XX шинохта шуда, бо сарнавишти пурсӯз, зиндагонии пуразоб ва фоҷеабор талхиву нокомиҳои давраи ҳассостарини таърихии ҳалқи тоҷикро таҳмил намуда, дар ташаккули ҳувияти ҷомеа таъсири судманд гузоштааст.

Дар ин робита шахсият, симои начибу ҷовидона, концепсияи эҷодӣ ва ҷусторҳои ҳунарии устод С. Айнӣ тимсоли барҷастаи ҳунари нависандагӣ, завқу андеша ва тафаккури бадеӣ аст, ки барои ҳувият ва ҳудшиносии миллӣ заминаи боэътиҳод гузоштааст. Табиист, ки С. Айнӣ дар осораҳои бахри пойдории арзишҳои ахлоқиву ҳунарӣ ва бақои умри ҳалқ хидмат намуда, дар замони эҳёи таърихиву фарҳангӣ ба диҳи мушаҳҳаси зебоишиноҳтӣ ва ғояҳои иҷтимоӣ тарҳу таровати тоза гузоштааст. Рӯзгор ва фаъолияти эҷодии С. Айнӣ мавзуест гуногунпаҳлу, ғановатманд ва фароҳу доманадор ва осораҳои намунаи санъати зебо ва дастурамали ҳаётӣ мо буда, қуввати нависандагӣ ва ҳунари тасвирии ў дар навъи ҳуд беназир аст. Осори безаволи С. Айнӣ ҳамчун намунаи барҷастаи насрӣ реалистии

адабиёти навини точикии садаи XX арзишҳои хоси ғоявӣ ва зебоишинохтӣ дошта, ба раванди инкишофи адабиёту фарҳанги ҳалқҳои ҳамҷавор таъсири судманд гузоштааст. Бинобар ин, дар таҳқиқ ва таҳлили ҳаёт ва фаъолияти эҷодии С. Айнӣ андеша бояд бо арзёбии мунсифона ва дақиқназарона бар пояҳои солими илмӣ, ахлоқӣ ва таърихӣ бунёд ёбад ва муҳимтарин падидаҳои осори эҷодиро новобаста аз фазои ҷомеаи хукмрон ва маҳдудияти мафкуравӣ таъин намояд.

Дар фаъолияти эҷодии С. Айнӣ таҷассуми бадеии воқеияти давраи муайянни таърихӣ ва марҳилаи ҳассоси сарнавишти таърихии ҳалқ моҳияти андешаи муаллиф ва маҳсусияти ҷустуҷӯҳои бадеиро дар қаринаи таърихиву фарҳангӣ муайян сохтааст. Таҳаввул ва ташаккули сарнавиштҳову характерҳои гуногун ва фарогирии вусъатноки шинохти маърифати бадеии таърих дар тахайюлоти эҷодии нависанда арзишманд ва ибратпазир буда, диди ҳамосии воқеият, пайванди таҳқиқи илмӣ, публитсистӣ ва бадеиро падид оварда, арзиши осори нависандаро ба маротиб афзун гардонидааст. Осори безавол, шахсияти наҷиб ва чехраи дурахшони устод С. Айнӣ ба эътирофи муҳаққиқон сабаки таърих аст ва рӯҳи бедори ҳалқ ва таърихи ҷовидони миллат мебошад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Ташаккул ва таҳаввули адабиёти точикии садаи XX бештар ба фаъолият, неруи эҷодӣ ва рисолати адабию эҷодии Садриддин Айнӣ вобастагӣ дошта, бар асари низоми худком ва тарҳрезишудаи мафкуравии хукмрони даврони собиқ Шуравӣ ва меъёрҳои таҳмилии таҳқиқ ва шинохти адабиёт ба таври комилу саҳеҳ мавриди таҳқиқ ва баррасии дақиқ қарор нагирифтаст. Аксари пажӯҳишгарону муҳаққиқон андешаҳои хешро аз нигоҳи равишу усулҳои таҳмилии даврони хукмрон ва manoфеи табақотиу синфиятҷӯиу иҷтимоъгароӣ созмон дода, аз таҳлилу арзёбии ҷанбаҳои муҳимми эҷодӣ ва асилияти шахсияти ҳунарӣ дар канор монданд.

Осори С. Айнӣ ҳанӯз дар марҳилаҳои аввали фаъолияти эҷодиаш мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқон ва пажӯҳишгарони адабиёт қарор гирифтааст. Ҳанӯз аз солҳои сиоми қарни XX таҳқиқот ва бинишҳои таҳқиқотии гуногун перомуни шахсият, осор ва ҳунари нависандагии С. Айнӣ бо ноқидиҳои пуртаззоди муаллифон бо эҷоди мақола, тақризу гузоришҳо, пажӯҳишҳои илмӣ, ҳамчунин китобҳои таърихи адабиёт, таълифоти назарӣ ва бадеъ вобаста ба консепсия ва ҳунари эҷодии нависанда анҷом ёфтаанд.

Дар айнишиносӣ таълифоти И.С. Брагинский «Садриддин Айнӣ. Мавод оид ба тарҷумаи ҳол ва хусусиятҳои эҷодиёт» (1948), «Садриддин Айнӣ. Очерки зиндагӣ ва эҷодиёти ў» (1954), «Зиндагӣ ва эҷодиёти Садриддин Айнӣ» (1959), «Ҳаёт ва эҷодиёти Садриддин Айнӣ» (1968), «Муаммоҳои эҷодиёти Садриддин Айнӣ» (1976), «Аз Авасто то Айнӣ» (1981) ва ғайра аҳаммияти маҳсуси илмӣ доранд.

Дар китоби «Зиндагӣ ва эҷодиёти Садриддин Айнӣ» И.С. Брагинский яке аз аввалинҳо шуда, оид ба сарчашмаҳои эҷодиёти С. Айнӣ, ҷустуҷӯ ва муборизаҳои ў, таъсири мактаби инқилоб, таълифи асарҳои «Одина», «Дохунда» ва «Ғуломон», ҳикояи «Мактаби қуҳна», повестҳои «Аҳмади Девбанд», «Ятим», «Марги судхӯр» ва «Ёддоштҳо» изҳори назар меқунад. Ҳамзамон, И.С. Брагинский таҳқиқи андешаҳои адабони машҳур К.Федин, Л.Леонов, В.Каверин, Я.Колас, П.Тичина, Ю.Фучик, Л.Арагон ва дигаронро дар бораи устод Айнӣ аз корҳои муҳим маҳсуб медонад. Дар мавриди таҳқиқи масъалаҳои эҷодиёти Садриддин Айнӣ якчанд таълифоти муҳим, аз ҷумла таълифоти Радий Фиш ва Раҳим Ҳошим «Бо амри виҷдон», М. Шукуров «Садриддин Айнӣ», С. Табаров «Зиндагиномаи С. Айнӣ», А. Сайфуллоев «Мактаби Айнӣ», Л.Н. Демидчик ҷилди дувуми «Таърихи адабиёти шуравии тоҷик», «Луғатномаи асарҳои Айнӣ», андешаҳои Иржи Бечка, Н.Раҳимов ва маҷмуаи «Шуҳрати ҷаҳонии Айнӣ» ва ғайра анҷом ёфтааст, ки судманд мебошанд.

Осори С. Айнӣ аз оғози фаъолияташ дар иртибот ба масъалаҳои раванди адабиёти муосири тоҷик дар доираи мубоҳиса, мизҳои мудаввар, хонишҳои адабӣ, конфронс ва семинарҳо, маҷаллаҳои «Барои адабиёти сотсиалистӣ», «Шарқи сурх», «Садои Шарқ» ва дигар маҷаллаву расонаҳо мавриди нақӯи арзёбии адабиётшиносон қарор гирифта буд.

Дар ин робита биниш ва мулоҳизаҳои судманд дар боби айнишиносӣ дар таълифоти донишмандон И.С. Брагинский, М. Шукuroв, С. Табаров, Х. Мирзозода, Р. Ҳодизода, Х. Шарифов, А. Сайфуллоев, Х. Асозода, М. Раҷабӣ, А. Сатторзода, А. Кӯчаров, А. Маҳмадаминов, М. И момов, М.Ю. Ҳоҷаева, А. Набавӣ, М. Абдуллоев, А. Муллоев, Ш. Солеҳов, Ҷ. Ҳамроев ва чанде баён шудааст.

Дар замони Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фароҳам омадани озодандешӣ нақш ва ҷойгоҳи С. Айнӣ дар таърихи адабиёти навини тоҷикӣ дар робита ба консепсияи ҳунарӣ ва фардияти эҷодӣ, ҷустуҷӯҳои тафаккури бадеӣ ва ҳунари зебоишиноҳтӣ бояд муайян ва мушахҳас гардад. Дар айни замон таҳқиқи консепсия ва фардияти эҷодӣ дар мисоли асарҳои ҷудогонаи С. Айнӣ дар адабиётшиносии тоҷик ба таври ҷудогона мавриди таҳқиқи ҳамаҷониба қарор нағирифтааст. Бинобар ин, зарурати тадқиқи консепсияи бадеии шаҳс ва маҳорати ҷаҳонгорӣ дар осори С. Айнӣ, маҳсусан дар «Ёддоштҳо» ба миён омадааст.

Робитай таҳқиқ бо барнома ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқи масоили марбут ба консепсияи шаҳсият ва ҳунари ҷаҳонгорӣ дар осори Садриддин Айнӣ баҳше аз корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ маҳсуб меёбад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Мақсади таҳқиқ муайян кардани чусторҳои фардии тафаккури эҷодӣ дар шинохт ва биниши тозаи осори бадеӣ ва арзишҳои маънавию маърифатӣ буда, таҳдил ва арзёбии хусусияти ғоявию мундариҷавӣ ва бадеии осори Садриддин Айнӣ дар заминаи мавзуи мавриди назар ҳадаф ва вазифаҳои ҷустуҷӯи илмиро дарёфт ва арзёбӣ мекунад.

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои амалӣ гаштани аҳдофи зикршуда ба ҳалли вазифаҳои зерин таваҷҷӯҳ зоҳир шуд:

- таҳлили осор ва фаъолияти эҷодии С. Айнӣ, муайян намудани марҳилаҳои ташаккули шахсият ва ҷеҳраи ҳунарии адиб;
- таҳаввул ва ташаккули сарнавиштҳову характерҳои гуногун ва фарогирии вусъатноки шинохти маърифати бадеии таъриҳ дар таҳайюлоти эҷодии нависанда;
- дар заминаи биниши нави таҳқиқи рӯзгору осори С. Айнӣ мушахҳас намудани концепсияи бадеии эҷодиёти ў дар қарина ва муҳити адабии замон;
- баррасӣ ва арзёбии концепсияи мушахҳаси илмию эҷодӣ дар мисоли фардияти эҷодии нависанда ва қаринаи муайяни таърихии ташакkul ва таҳаввули насли муосири тоҷикӣ;
- муайян намудани фардияти эҷодӣ ва ҳунари нависандагӣ дар мисоли «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ;
- арзёбии падидай ҳунарӣ, ҷанбаҳои маърифатӣ ва ахлоқӣ дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ, биниши тафаккури бадеии нависанда ва равшан соҳтани равишҳои ҳунарӣ;
- бозтоби шахсияти таърихию эҷодӣ, ҷеҳраи адабӣ, симои муаллиф ва афроди эҷодкор дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ;
- таҷассуми симои равшанфикрон, шинохти шахсият ва симои Аҳмади Дониш дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ.

Объекти таҳқиқи диссертатсияро масъалаҳои адабиёти мусоири тиҷик, маҳсусияти жанрҳои эпикӣ дар шакли ёддоштнависӣ дар мисоли «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ ва концепсияи эҷодӣ ва фардияти ҳунари чехранигории С. Айнӣ ташкил додааст.

Предмети таҳқиқи диссертатсия осори насрин устод С. Айнӣ, маҳсусан «Ёддоштҳо» дар заминаи таҳдил ва баррасии концепсияи ҳунари чехранигорӣ ва бозтоби чеҳраи равшанфирон, симои муаллиф ва Аҳмади Дониш иборат мебошад.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Дар ҷараёни таҳқиқ ба дастовардҳо ва осори назарии муҳаққиқони таърихи адабиёт ва назарияи он – М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, Г.Н. Поспелов, Ҳ. Мирзозода, М. Шакурӣ, С. Табаров, Р. Ҳодизода, Ҳ. Шарифов, А. Сайфуллоев, А. Сатторзода, А. Раҳмонзода, М. Имомзода, А. Набавӣ ва дигарон такя шудааст.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Асоси методологии таҳқиқро усулҳои илмии ба арзишҳои умумиинсонӣ ва миллӣ асосёфта ташкил медиҳад. Дар ин таҳқиқ арзишҳои маданий-таърихӣ, компаративистика, таҳдили адабӣ-структуравии матни бадей, усулҳои таърихӣ-муқоисавӣ, усули умумии универсалий, баён, таҳдил ва усулҳои таҳқиқотие, ки дар асарҳои олимони ватаний ва хориҷи кишвар дида мешаванд, истифода шудаанд. Принсипи асосии таҳқиқ усули муқоисавӣ-таърихӣ мебошад, ки он дар ҷараёни дарки қонунҳои илми адабиётшиносӣ ва истифодаи он дар ҷараёни таҳдили танқидии асари бадей истифода мешавад.

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Ба сифати сарчашмаҳои асосии таҳқиқ осори С. Айнӣ, аз ҷумла «Одина», «Дохунда», «Ғуломон», «Мактаби кӯҳна», «Аҳмади девбанд», «Ятим», «Марги судҳӯр» ва «Ёддоштҳо» истифода шудаанд. Ҳамчунин, дар ҳолати зарурат аз осори дигар нависандагони мусоир, ки ба ягон бахши кори таҳқиқӣ рабт доранд, истифода гардидааст.

Навғонии илмии таҳқиқ аз он иборат аст, ки масъалаи концепсияи мушаҳҳаси афкори адабӣ ҳамчун падидай ҳунари эҷоди бадей дар қаринаи

муайяни таърихӣ ва ҷараёни насли муосири тоҷик бо диди тоза баррасӣ шуда, таъини фаъолияти адабии нависанда дар иртибот ба ҷанбаи ҳунарию фардияти эҷодӣ дар мисоли «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ, дар пайвандии замону муҳити адабии давр, арзишҳои ҳунарӣ, фарогирии тадқиқоти гуногуни донишмандон ва биниши тозаи нақди адабии даврони истиқлол омӯхта ва тадқиқ шуда, масъалаҳои сиёсиву иҷтимоии замон, мавриди омӯзиш, таҳқиқи ҷомеъ ва арзёбӣ қарор мегирад.

Дараҷа ва савияи идроки муаммои ҳунари чехранигорӣ дар осори бадеи С. Айнӣ имкон медиҳад, ки паҳлуҳои ҷудогонаи тафаккури бадеи нависандаро аз мавқеи нави арзишҳои умумибашарӣ ва миллӣ арзёбӣ кунем. Дар ин замина, қӯшишҳои дарки мавзуи мазбур зимни таҳқиқи фаъолияти эҷодӣ ва ҷанбаҳои ҳунарӣ ба назар мерасад, вале таҳқиқ ва биниши илмии ин муаммо, шинохти маҳсусияти тафаккури бадеӣ ва инъикоси афкори адабию эстетикии мавзуъ дар эҷодиёти С. Айнӣ нав ва судманд мебошад.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Дар осори устод Айнӣ суннатҳои адабии гузашта ва хосса, шеваҳои чехранигории насли ривоятии форсии тоҷикӣ фаровон истифода шуда, нависанда дар қиссаҳои «Ҷаллодони Бухоро», «Одина», «Марги судхӯр, романҳои «Дохунда», «Ғуломон» ва «Ёддоштҳо» чехраҳои зиёди комили бадеиро ба вучуд оварда, навҷӯиву тозакориҳои зиёд кардааст.

2. Маҷмуи андеша ва фарзияи мушаххаси илмӣ, падидаҳои адабӣ ва таъини фардияти эҷодӣ дар мисоли «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ дар насли муосири тоҷик бо диди тоза баррасӣ шуда, фаъолияти адабии нависанда дар иртибот бо замони ӯ, муҳити адабии давр, арзишҳои ҳунарӣ, бо фарогирии таҳқиқоти донишмандони дигар, бо биниши тозаи нақди адабии даврони истиқлол омӯхта ва таҳқиқ шудааст.

3. Ҷусторҳои ҳунарӣ, фардияти эҷодӣ ва консепсияи мушаҳҳаси эҷоди бадеӣ дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ омӯхта шуда, таъкид мешавад, ки симоҳои асар инъикосгари ҳаёти як давраи муҳимми ҳаёти халқ, мардумони одиву зиёён мебошанд. Масоили мушаҳҳаси илмӣ ва мушкилоти ҳунари эҷоди бадеӣ дар асари ҷудогонаи нависанда аз дидгоҳи ҳамоҳангии замон ва қаринаи муайянни таърихӣ тасвир шудааст.

4. Симои муаллиф дар «Ёддоштҳо» ҳамчун иштирокчии фаъол, неруманд, наҷиб, мушоҳид ва таҳлилгари ҳассос мучассам мегардад. Маншаъ ва мабдаи консепсияи эҷодии С. Айнӣ ҳамчун адиби тавоно дар инъикоси арзишҳои умуниинсонӣ ва миллӣ, тафаккури бадеӣ, фалсафӣ ва маърифатӣ таҳқиқ ва баррасӣ гардидаанд.

5. Консепсияи шаҳсияти эҷодӣ ва симои ҳунарӣ дар «Ёддоштҳо»- и С. Айнӣ ҷанбаҳои умунибашарӣ, миллӣ ва таърихӣ дорад. Муаллифи рисола бо истифода аз истилоҳҳои «консепсияи эҷоди бадеӣ», «шаҳсият ва симои ҳунарӣ», «симои муаллиф», «ҳунари нависандагӣ» ва монанди инҳо бозтоби андеша ва таҷассуми рӯҳи замон, ҳаёти халқ ва ормонҳои миллиро ёдоварӣ намуда, бо биниши тоза баррасӣ менамояд. Дар ин ҷараён, фикр ва мулоҳизаҳои нақди адабии солҳои гуногун дар нисбати осори нависанда ва маҳсусан «Ёддоштҳо» таҳлил ва таҳқиқ шуда, хулоса ва натиҷагирий шудаанд.

6. Шинохти шаҳсияту осори мутафаккир ва маорифпарвари бузурги халқи тоҷик Аҳмади Дониш дар охирҳои қарни XIX ба миён омада, бозтоби муҳити сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии замони зиндагиаш дар сарчашмаҳои таърихӣ ва илмӣ маълумоти зарурӣ фароҳам оварда ва аз ҳамин ҷиҳат тадқиқи бадеии ин марҳилаи муҳимми таърихии халқи тоҷик тавассути бозтоби чехраи Аҳмади Дониш ва рӯшанфирони замон дар «Таърихи инқилоби Бухоро» ва «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ ҷиҳатҳои гуногуни ҳаёти маънавии нимаи дуюми асри XIX таҷассум ёфтааст.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ дар он зоҳир меёбанд, ки бори аввал консепсияи бадеию ҷеҳранигорӣ, ҷанбаҳои маърифатию

зебоишинохтӣ, падидаҳои ҳунарӣ ва эҷодии осори насрии С. Айнӣ ва маҳсусан дар иртибот бо замон ва арзишҳои миллӣ дар «Ёддоштҳо» баррасӣ ва арзёбӣ мешавад. Дар ин замина, осори нависанда таҳлил шуда, қонунияти назарӣ ва амалии таҷассуми симои адиб ва равшанфирони даврони тасвиргардида муайян карда мешавад. Дар диссертатсия афкори назарӣ дар боби айнишиносӣ ифода гардида, хусусияти тафаккури бадеӣ ва таҷассуми концепсияи шахсият ва симои эҷодӣ дар заминай «Ёддоштҳо» бозгӯй шудааст. Шинохт ва арзёбии ҳунар ва тафаккури бадеии С.Айнӣ, таблиғи равишу ҷараёнҳои пешқадами адабиёти навини тоҷик бо фарогирии арзиши аҳдофи миллӣ ва зебоишинохтӣ баррасӣ гардидааст.

Натиҷаҳои пажӯҳишро метавон ҳангоми таълифи китобҳои таърихи адабиёти муосири тоҷик, таърихи нақди адабӣ ва адабиётшиносӣ, таълифи китобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ аз таърихи адабиёти тоҷик, таҳияи таърихи ҷомеъ ва раванди адабиёти муосир истифода кард.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия дар мавзуи «Концепсияи шахсият ва ҳунари ҷаҳонӣ дар осори Садриддин Айнӣ» барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илми филология бо шиносномаи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ мувоғиқат мекунад.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Мундариҷа ва қисматҳои асосии диссертатсия дар конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии «Артиши миллӣ – сипари боэътиими Ватан» (Душанбе, 2022) ва конференсияи анъанавии ҳамасолаи апрелии ҳайати устодону кормандони ДДОТ ба номи С. Айнӣ (солҳои 2017-2020) баён шудаанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (№ 8, аз 24.06.2019) муҳокима ва ба ҳимоя тавсия шудааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ дар шакли панҷ мақолаи тақризшавандай шомили феҳристи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мунташир шудааст.

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Муҳтавои асосии кори таҳқиқӣ дар 7 мақолаи муаллиф маводи конференсияҳои ҷумҳурияйӣ ва донишгоҳӣ ба нашр расидаанд. Аз инҳо 5 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, шаш фасл, хулосаю китобнома ва 168 саҳифаи компьютерӣ иборат аст.

БОБИ I

МУШКИЛОТИ ЧЕХРАНИГОРӢ ДАР ОСОРИ САДРИДДИН АЙНӢ

1.1. Марҳилаҳои асосии ташаккули ҳунари чехранигорӣ дар осори Садриддин Айнӣ

Садриддин Айнӣ - шахсияти начиб, неруманд ва чехраи дурахшонест, ки дар ҳувият ва худшиносии миллии ҳалқи тоҷик саҳми беназир гузошта, ҳамчун адиби ҳунарманд ва эҷодкори асил маҳбуби ҳалқу маъруфи даврон гардидааст.

Масъалаи омӯзиши ҷанбаҳои ҳунарӣ ва адабии осори бадеӣ, аз проблемаҳои муҳимму бунёдии адабиётшиносии мусоир мебошад. Таҳқиқу баррасии муфассалу фарогири ин масъала, аз ҷумла, дар асарҳои алоҳидаи бузурги С.Айнӣ имкон медиҳад, ки мо ба коргоҳи эҷодии нависандагон ворид шавем ва ҳасоиси вежай сабкию ҳунарии онҳоро ошкор созем.

Табиист, ки дар замони ҳукмронии мафкураи ҳизбӣ таваҷҷуҳи камтари муҳаққиқон ба ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва мафкуравии осори адабӣ, бисёре аз масоили муҳимми ҳунарӣ ва сабкию поэтикаи адабиёти реалистии садаи XX аз назари муҳаққиқон дур мемонд. Ин ҳодисаро дар масъалаи муносибат ба осори С.Айнӣ ҳам метавон мушоҳида намуд. Аксари муҳаққиқон осори С.Айниро дар солҳои 50-60 ва маҳсусан дар солҳои 30-40 садаи XX ба иллати мафкурагарои шадиди аҳди Шуравӣ саргарми шарҳу тафсири ҷанбаҳои иҷтимоӣ, ниёзҳои идеологӣ гардонида, бисёре аз ҷанбаҳои асили воқеии осори адабиро сарфи назар мекарданд. Аз ин рӯ, дар замони мо, ки комилан фазои дигари сиёсиву мафкуравӣ ҳукмрон аст, метавон андешаҳо ва консепсияҳои илмиву пажӯҳишӣ аҳди Шуравиро бо диidi нав бознигарӣ намуд.

Ин иқдоми суханшиносӣ ва пажӯҳишӣ имкон медиҳад, ки моҳияти адабию ҳунарӣ ва таносуби ҳақиқати воқеиу ҳақиқати бадеии асарҳои

муҳимму мондагори адабиёти тоҷикии садаи XX аз дидгоҳи тозаи нақди адабӣ ошкор карда шавад. Ба ин маънӣ, X.Асозода таъкид менамояд, ки: «Адабиёти шуравии тоҷик мавзуъ ва масъалаҳои хоси ҷомеаи тоҷикро инъикос намудааст. Мавзуъҳои асосӣ аз ташвиқу тарғиби Инқилоби Октябр ва ғояҳои ленинӣ, масъалаҳои маорифу мактаб, мубориза ба муқобили душманони инқилоб, соҳти сотсиалистӣ, озодии занон, мубориза зидди дин ва таассуб, кулакгарӣ, саноатиқунонӣ, ҷанг бар фашизм, ақибгоҳи ҷанг, барқароркуни харобиҳои Ҷанги Бузурги Ватаниӣ ва ғайра иборат буданд. Мавзуъҳои мазкур моҳиятан якеанд, зеро ҳамеша аз адабон хоста мешуд, ки пайвандие миёни осори худ ва ҳаёти мавҷуда барқарор кунанд. Адабиёт мебоист дар хидмати ормонҳое, ки ҷомеаи Шуравӣ дорад, бошад» (54, 149).

Дар ин ишораи худ муҳаққиқ моҳияти адабиёти тоҷикии солҳои 30-40 садаи XX, аҳдоф ва ниёзҳои ғоявию адабии онро нишон додаст. Аз тарафи дигар, ҳамон талаботи ғоявию адабие, ки дар назди адабиёт гузошта мешуд, ба илми адабиётшиносӣ ва нақди адабӣ ҳам дахл дошт. Ин қабил маҳдудиятҳои мафқуравӣ имкон намедод, ки моҳияти адабию ҳунарии осори адабони замон, аз ҷумла бузургоне мисли С. Айнӣ ба таври воқеъбинона ва аз нигоҳи падидаҳои аслии адабӣ нақду баррасӣ ва пажӯҳиш шаванд. Баъди солҳои шасту ҳафтод ин раванд ва меъёрҳои шинохти адабиёт андаке тағиیر ёфт, ки он ҳам барои ба таври лозимӣ ошкор намудани моҳияти ҳунарии таълифоти адабони маъруфи замон нокифоя буд.

Ба ҳамин хотир, дар замони мо зарурати бознигарӣ ва таҳқиқи воқеъбинонаи адабиёти тоҷикии садаи XX ва маҳсусан насрӯ назми давраҳои аввали адабиёти навини тоҷикӣ пеш меояд ва рисолаи мазкурро низ метавон ба ҳайси гоми шогирдона дар масири бознигарӣ ва таҳқиқи адабиёти аҳди Шуравӣ аз нигоҳи нав ба шумор овард.

Сабаби дигари баррасии масъалаи мазкур дар матни осори С. Айнӣ дар он аст, ки ба қавли устод М. Шакурӣ «нахустин қадамҳои ҷиддии насри реалистии тоҷик бо номи Садриддин Айнӣ вобастагӣ дорад» (194,3).

Воқеан, дар солҳои бистум ва сиёми садаи XX дар эҷодиёти гуногунҷабҳои Айнӣ ҳусусияти асосии муҳимтарин анвои насри бадеии тоҷик мисли қисса, роман, романи ҳамосӣ ва ғайра муа йян шуд. Дар ин солҳо нақди мафкураи сиёсӣ ва танқиди иҷтимоъгаро амал карда, адабиёт на аз меъёрҳои умумиэстетикии мавҳуму муҷаррад, балки тибқи усули ҳоким баррасӣ мегардид. Махсусан, “чун сухан аз ашҳоси сарнавишташон мураккаб ва марҳалаҳои пурпечутоби таърихи илму адаб меравад, ... лозим аст, ки дар таҳқиқи худ меъёри адолатро риоя кунем”(122, 21).

Ин ҳусусиятҳои адабию жанрии наср дар солҳои байдар эҷодиёти Айнӣ ва шогирдону пайравонаш такомул ёфта, тадриҷан ба меъёрҳои муайянкунандай ҳудудҳои адабию ҳунарии насри бадеӣ табдил ёфт. Муҳаққиқони адабиёти тоҷикии давраи мазкур дар баробари сифатҳои гуногуни адабию бадеӣ ҳунари чеҳранигориро дар насри давраи мавриди назар, аз ҷумла дар осори поягузори мактаби нависандагӣ дар адабиёти навини тоҷикӣ С. Айнӣ махсус қайд кардаанд. Ин ҷиҳати эҷодиёти нависанда ба андешаи мо аз таҷрибаи бои зиндагӣ, дониши мукаммали ҳаётӣ ва мушоҳидакории ӯ сарчашма мегирад. Аз қайдҳо ва навиштаҳои мустанаду ҳучҷатии С. Айнӣ равshan бармеояд, ки вай дар ҳамаи осори худ ҳақиқати воқеӣ ва таърихиро меъёри асосии тасвири бадеӣ қарор додааст. Вай ин ҷиҳати муҳимми коргоҳи эҷодии худро дар оғози «Ёддоштҳо» ҷунин баён кардааст: «Ёддоштҳоям ба бештарини роман, повест, очерк ва ҳикояҳои таърихиам ба сифати материалҳои асосӣ хизмат кардаанд» (8, 7).

Ҳамин меъёри риояти ҳақиқати воқеиро С. Айнӣ дар масири чеҳранигории адабиаш ҳам ба пуррагӣ риоят мекунад. Ба назари мо ҷараёни ташаккули ҳунари чеҳранигории Айнӣ дар се марҳила муайян мегардад. Марҳилаи аввал ин чеҳраҳое мебошанд, ки ӯ дар нахустин

асарҳои пеш аз инқилобиаш оваридааст. Ин ҷо манзур ҳикояи «Хонадони хушбахт» мебошад. Ҳарчанд ин асар дар шакли номанигорӣ таълиф гардидааст, вале дар он бархе аз ҳасоиси сабкию ҳунарӣ ва адабии нависанда равshan ба назар мерасад. Инро мо на танҳо дар шеваи баёни матлаб тавассути номаҳои Муҳаммадфарид ба падару модараш мебинем, балки аз оҳанги сухани ноқили асосӣ (муаллиф) метавон ба осонӣ чехраи воқеии қаҳрамони ҳикояро тасаввур кард. Ҳам аз номаҳои Муҳаммадфарид ва ҳам аз номаҳои ҷавобии падару модар ва бародарону ҳоҳараш равshan маълум мешавад, ки ҳамаи онҳо ашхоси тарбиятдида, самимӣ, бомуҳаббат, ҳалолкор ва солимақл ҳастанд. Аксари номаҳо пур аз изҳори самимијату муҳаббати хонаводагӣ ва байниҳамдигарист. Нависанда тавассути баёни ҳиссиёти нозуки инсонии қаҳрамонҳояш дар пеши назари хонанда як фазои равшани муҳити маънавиро фароҳам месозад, ки кас чехраи ҳар яке аз қаҳрамонони осори ўро ба хубӣ тасаввур меқунад.

Дар ин ҳикоя шеваи ҷолиби чехранигориро пеша кардани муаллиф сабаб ҳам дорад, ки он аз моҳият ва вазифаи муҳимми тарбиятӣ ва маърифатии худи китоби «Таҳзib-ус-сибён» бармеояд. Ин китоб дар баробари ҳикояи мазкур инчунин фарогири як қатор андешаҳо ва навиштаҳои тарбиявию ахлоқии муаллиф низ мебошанд. Аз тарафи дигар, ин асар яке аз нахустин китобҳои хониш (қироат) барои мактабҳои усули нав дар Осиёи Миёна буд. Он соли 1910 ба нашр расидааст, ки дар ин бора худи устод Айнӣ дар «Таърихи инқилobi Бухоро» иттилоъ додааст. Вай менависад: «Дар моҳи июли соли 1910 китоби хониши «Таҳзib-ус-сибён» аз тарафи ширкати «Бухорои шариф» бори аввал чоп шуд. Ин китоб аз тарафи нависандаи ин сатрҳо тартиб дода шуда, китобати онро Шаҳид Мирзо карда буд. Китобат дар Самарқанд бо чопи сангӣ ду ҳазор нусха нашр гардид» (18, 6).

Ин китоб мисли китобҳои хониши Беҳбудӣ, Мунзим, Расулӣ ва дигарон, ки дар он давра навишта шуда буданд, бо оғоҳиномаю

мурочатнома оғоз гардида, баъдан фарогири матнҳои гуногуни адабию публитсистӣ ва дидактиқӣ барои мутолиаи навҷавонон мебошад.

Марҳилаи дуюми инкишофи ҳунари тасвиргарӣ ва хосса чехранигории С. Айнӣ баъди Инқилоб, аз замоне, ки ў ба кори адабиёт камари ҳиммат мебандад, оғоз мешавад. Вай дар «Ҷаллодони Бухоро» ва маҳсусан повести «Одина» ҳунари чехранигориашро хеле сайқал медиҳад, ки он аз як тараф ба ташаккули сабку салиқаи нависандагии ў вобастагӣ дорад. Бояд қайд кард, ки то ин давра С. Айнӣ ҳамчун шоир шуҳрат пайдо карда буд, намунаи ашъораш ҳам дар шакли китобҳои алоҳида ва ҳам дар матбуоти адабии он солҳо пайваста ба нашр мерасанд.

Қабл аз он ки ба баррасии масъалаи чехранигорӣ дар асарҳои машҳури калони Айнӣ пардозем, меҳоҳем аз як ҳикояи ҳаҷвии ў «Анҷоми кори як шайхи ҳиллагар» ёдовар шавем, ки таълифи он ҳам аз ҷумлаи аввалин асарҳои баъдинқилобии нависанда аст. Дар ин ҳикоя Айнӣ чехраи Ҳошимэшон ном шайхеро тасвир мекунад, ки вай аслан аз туркманҳои Афғонистон буда, ба сабаби содир намудани ҷиноят аз ватанаш фирор намуда ба Бухоро омадааст. Ин шайх дар мадрасаи Кӯкалтош зиндагӣ карда, дар Бухоро ба тиҷорат машғул мешавад. Вай ҳамчун шайх аз аҳолии туркмани Марв, Хеваю, Чорҷӯю Ашқобод барои ҳуд муридони зиёдеро пайдо мекунад.

С. Айнӣ дар баробари чехраи зоҳирӣ ин шайхи ҳиллагар, симои ботинии ўро ҳамчун шахси мардумфиреб, ҳарису ҳасис ва қаллоби бедиёнат мекушояд. Вайро ба рӯбоҳи ҳиллагар ташбех месозад, ки он аз рӯи амалҳояш воқеӣ ва муносиби ҳолаш буд. Мазмуни ҳикояи мазкур собит менамояд, ки С. Айнӣ аз ибтидои фаъолияти адабию эҷодиаш ба ҳаёти воқеӣ муносибати ҷиддӣ намуда, симои манфури душманони озодиву пешравии кишварро ба таври воқеӣ ва боварибахш ба қалам додааст, ҳамин меъёри шинохт ва тасвири чехраи воқеии қаҳрамон дар осори баъдии муаллиф хеле инкишоф ёфта, ба як вижагии хоси сабкӣ табдил меёбад.

Чунонки зикраш рафт, нахустин асари бузургҳаҷми насрии С. Айнӣ «Ҷаллодони Бухоро» мебошад, ки дар он яке аз пурфоҷеатарин ва даҳшатноктарин ҳодисаи ҷазо додани гунаҳкорон дар Бухорои давраи амирӣ ба қалам дода мешавад. Воқеаҳои асар асосан дар байни ду инқилоб, Инқилоби октябр (1917) ва Инқилоби Бухоро (1920) ҷараён мегирад. Сарбозони инқилобӣ бо сардории Колесов меҳостанд Аморати Бухорро сарнагун созанд, вале бар асари хиёнати баъзе қувваҳо ин ҳаракати инқилобӣ шикаст меҳурад. С. Айнӣ воқеаи мудҳиши қатли шӯришгаронро, ки аз тарафи одамони амир дастгиру зиндонӣ гардида буданд ба қалам медиҳад. Замони рух додани ин ҳодиса моҳи марта соли 1918 аст.

Асари мазкур аз лиҳози соҳтори бадей ҳам хеле ҷолиб мебошад. Нависанда барои тасвири воқеаҳои пуршиддату зудҷараёни арафаи Инқилоби Бухоро усули баёни бадеии қисса андар қиссано, ки дар насири классикӣ ва омиёнаи форсии тоҷикӣ мақоми хоса дошт, интихоб менамояд. Дар ҳар як ҳикояи ин асар на танҳо манзараҳо ва ҳодисаҳои пурфоҷеаи он рӯзгор, балки ҷехраҳои амир, қозӣ, аълам, миршаб, ҷаллод, гунаҳгори мазлум ва ғайра ба тасвир омадааст. Нависанда дар ин асар ҷехраҳои воқеии зоҳирӣ байни амалдорону масъулини аморатро ба таври воқеъбинона ва реалистӣ нишон медиҳад.

Дар оғози ин қисса муаллиф ба хотири ҷавоб гуфтан ба суоли «Ҷадид кист?» ҷехраи зоҳирӣ ва ниёзҳои маънавии ҷадидони Бухорро, ки дар он давра табақаи пешқадам, озодию ислоҳотҳоҳ ба ҳисоб мерафтанд, тасвир менамояд. Дар ин тасвири Айнӣ ҷехраи умумии ҷадидон бо нишон додани сару либос, ришу мӯйлаб, шуғлаш ва тамоили андешавию ғоявиаш сурат мегирад. Бо дарназардошти ин қабил тасвирҳо X. Асозода «Ҷаллодони Бухоро»-ро асари мустаманд, меномад, ки он безамина нест (54, 243).

Аз тарафи дигар, дар ин қисса чунонки ишора шуд, маҳорати ҷехранигории С. Айнӣ хеле сайқал меёбад ва муаллиф дар ин самти тасвири бадей маҳорати баланд ва ҳунари хос доштани худро нишон

медиҳад. Вай дар баробари тасвири чехраи ашхоси гуногун манзаранигорӣ, маҳсусан, манзараҳои мудҳиш, ҷазодиҳӣ ва одамкушии ҷаллодони амир, нишон додани макону манзилҳо ва хоса атрофи арки Бухоро, ки нуқтаи марказии ҷараёни ҳодисаю воқеаҳост, маҳорати хоси нигорандагӣ нишон медиҳад. Нависанда ин манзараҳо ва чехраҳоро бо як дақиқкории хос ба қалам медиҳад, ки сабаби онро X. Асозода чунин тафсир намудааст: «Ин асар натиҷаи эҳсосоти баланди Садриддин Айнӣ ҳам ҳаст, зеро дар ин ҷадидкушиҳо бародари ў – Сироҷиддин ҳам ба қатл расонда мешавад» (54, 242).

Бояд таъкид намуд, ки асоси воқеаҳо ва симоҳои мавриди назари Айнӣ дар қиссаи «Ҷаллодони Бухоро» асоси мӯтамади воқеӣ ва ҳаётиву таъриҳӣ дорад. Нависанда бехуда дар поварақи нашри аввали қиссаи мазкур чунин ишора накарда буд: «Ҳақиқатест, ки аз фоҷеаҳои Бухорoi соли 1918 навишта шудааст» (159, 228).

Дар маҷмуъ, чехраҳои инсонии мавриди таваҷҷуҳи нависандаро дар повести «Ҷаллодони Бухоро» метавон ба гурӯҳҳои зерин тақсим намуд. Гуруҳи аввал мансабдорон ва ҷаллодони амири Бухоро ва гуруҳи дуюм ҷадидон, озодфикрон, тараққиҳоҳон мебошанд. Дар тасвири Айнӣ ҳислатҳои баду манфури одамони амир дар чехраҳояшон низ мушоҳида мешавад. Ин сифатҳои ҷаллодонро мардум ба номҳои онҳо ҳамроҳ карда онҳоро Ҳайдарча, Рӯзисарноси, Ҳамроҳговбоз, Қурбондевона, Турдигург, Қодири буз ва ғайра меноманд. Бояд гуфт, ки яке аз хусусиятҳои муҳимми ҳунари чехранигорӣ ва тасвиркории С. Айнӣ ин дақиқ, равshan ва тасаввуршаванда будани ҷузъиёти манзара, воқеаю ҳодиса ва чехраи шахсиятҳои мавриди назараш мебошад. Масалан, манзараи аксулҳаракати муллоҳои Бухороро чунин ба қалам медиҳад: «Аз мадраса баргашта баромада ба бозор фуромадам. Дар ҳама ҷои шаҳр ошӯб барпо буд, қаҳхонаи дар зери оташафтода, дудкардаистода, ки дирӯз пай бурда будам, гӯё имрӯз даргирифта буд - гӯё шаҳр месӯҳт, садои ғурриши оташ, гӯё садои «во шариата» буд, ки акнун аз ҳар даҳан мезад», дар ҳама ҷо хурӯс

баробар ҷеф мезад», дар ҳама ҷо садои «во шариата», дар ҳама ҷо ғул-ғулаи «Бигир! Бубанд! Бизан! Кашола кун!...» баланд буд. Дар ҳар ҷо одамони амир, қозӣ, раис, миршаб ва муллоён ҳурриятталабонро ё қасонеро, ки ҳурриятталаб гумон карданд, дастгир карда занон-занон ва қашолакунон ба арки амир мебурданд ва дар он ҷо маҳбусаш мекарданд, гӯё акнун ҳаспӯш фурӯ рафта буд, ки охубаррагон ба дом меафтоданд» (3, 154).

С. Айнӣ ин манзараи пурдаҳшатро бо ҳама ҷузъиёту тобишҳои ғоявияш ба таври муъҷаз ба қалам медиҳад. Аксари ин қабил манзараҳоро нависанда аз мавқеи инсонпарварӣ ва башардӯстӣ тасвир менамояд, ки он чунин эҳсосро дар дилу зеҳни хонанда ҳам бар меангезад. Ба андешаи муаллифони «Таърихи адабиёти советии тоҷик»: «ғояи инсонпарварии нависанда на фақат дар изҳори ҳамдардӣ ва раҳму шафқат нисбат ба мақтулҳо, балки дар ифодаи нафрату ғазаб, кароҳат ва эътирози саҳти ҷамъияте зухур кардааст, ки боиси кушта шудани мардуми бегуноҳ мегардад» (159, 229).

Ҳадафи ин қабил тасвирҳо ва баёни андешаи адиб аслан маҳқум намудани муносибати ваҳшиёнаи амиру амалдорони аморат нисбат ба мардум мебошад. Айнӣ давлати феодалии Бухороро «машинаи торочгарӣ» ва амалдорони ҳукumatро «як қисми он машина» меномад. Ҷунонки қаблан ишора намудем, як бахши асосии ҷаҳони ҷаҳонӣ дар повести «Ҷаллодони Бухоро» бевосита ба қаҳрамонони мусбату манфии асар иртибот мегирад. Дар ин маврид нависанда пайваста қӯшидааст, ки симои зоҳирии қаҳрамононро мутобиқ ба андешаю афкор ва ҷаҳони ботиниаш ба қалам дихад. Як тафовути муҳимми шевои ҷаҳони С.Айнӣ дар «Ҷаллодони Бухоро» дар он зоҳир мешавад, ки муаллиф вижагиҳои зоҳирии қаҳрамонҳояшро дар ҷараёни нақл вобаста ба зарурати баёни матлаби муайян мекушояд. Аз ҷумла, дар ҳикояи «Дар ҳавлича» ҷаҳони Ҳамроҳговбозро дар як маврид «ҷашмашро кушода пас аз як ҳамёза қашидан...» ва дар мавридҳои дигар як ҳамёзаи дурударози дигар..., овози

худро оҳангдор карда», «ана Ҳамроҳ пир шудааст...», «рангу рӯи Ҳамроҳговбоз дигар шуд ва ў як вазъияти оташинона гирифт», «сари хамшудаашро аз сари синааш намебардошт» ва ғайра гуфта ба қалам медиҳад. Симои пурраи қаҳрамонро дар ин маврид хонанда тадриҷан тасаввур мекунад. Ҳамин шеваи нигориши чехраи қаҳрамонро дар тасвири симои Ҳайдарча дар оғози ҳикояи «Миршаббобо» чунин тасвир мекунад: «Ӯ (Ҳайдарча) пас аз он ки сарашро бардорад, гарданашро монанди хурӯси ба ҷеф задан тайёршуда дароз карда, носи дар даҳонаш обгирифтаро ба онсӯтари намад туф кард» (3, 119).

Ҳамин гуна тасвири тадриҷии чехраи қаҳрамонро дар мавриди ашҳоси дигар ҳам дар повести «Ҷаллодони Бухоро» мушоҳида кардан мушкил аст. Дар ин асар ба андешаи мо таваҷҷуҳи бештари нависанда ба моҳияти ҳодисаю воқеаҳои ҳузнангези давраи амирий равона мешавад. Ба ҳамин хотир нависанда чехраи қаҳрамонро зимни нақли воқеаю ҳодисаҳо, тасвири низоъҳои иҷтимоӣ ва ғайра ба қалам медиҳад.

Дар қиссаи дуюми С. Айнӣ «Одина» мо шеваи дигари тасвири чехраи қаҳрамонро мебинем, ки он воқеан далели равшани камолоти ҳунари портретнигории нависанда аст. Чунки агар дар повести «Ҷаллодони Бухоро» фочеаи иҷтимоии ҷомеа ба қалам дода шавад, дар қиссаи «Одина» фочеаи рӯзгори шахсии як нафар – Одинаи нокому шӯрбаҳт тасвир мешавад. Усулу шеваи чехранигорӣ дар ин қисса вобаста ба мавзую мазмун ва иштироки шахсиятҳои достонӣ дар ҷараёни нақл аз ҳам фарқ мекунад. Дар қиссаи «Одина» чунонки аз номи асар ҳам маълум аст, сарнавишти инсони мушаххас бо ҳама фочеаҳои шахсию иҷтимоияш баён мешавад. Ин асар дар ибтидо бо номи «Саргузашти як тоҷики камбағал» (1924) ба нашр мерасад ва он ба ҳайси нахустин қиссаи реалистӣ дар адабиёти муосири тоҷик эътироф гардидааст. Нависанда аз тариқи тасвири симои бадеии Одина муносибати гарму самимӣ, боварию муҳаббати худро ва ҳамдардиву хайрҳоҳиву раҳму шафқати хешро нисбат ба мазлумон ва

намояндагони халқи одӣ равshan ифода месозад. Ин асар дар солҳои 20-30 садаи XX ҳамчун намунаи ҳунари нависандагӣ ва ҷеҳранигорӣ дар насири бадеӣ эътироф гардида буд. Чунонки М. Шакурӣ менависад: «Бо «Одина» одами одӣ ва зиндагии рӯзмарраи ў, фикру ҳиссиёти сода, орзуу амали заминии вай ба адабиёти тоҷик дохил гардида, садои тапиши дили инсонии ў ба гӯши ҷаҳониён расид (196.155).

Айнӣ бо оғаридани ҷеҳраи бадеии Одина на танҳо маҳорати баланди нависандагӣ доштани ҳудро нишон дод, балки ў дар тасвир симои иҷтимоии инсон, маърифати бадеии воқеяяти замонро собит намуд. Вақте ки кас ин қиссаи пурдардро мутолиа мекунад, дар баробари симои инсонии Одина ҷеҳраи иҷтимоии ўро ҳам равshan тасаввур менамояд. Ин ҷиҳати образи Одина дар муносибати ў бо Арбобкамол, бо коргарони заводи пахта, бо қасоне, ки ба роҳсозӣ мераванд ва бо қасони дигаре, ки дар иҳотаи ў ҳастанд, равshan мешавад.

Симои фардию инсонии ў бошад, дар муносибат, рафтору кирдораш бозтоб мегардад, ки инро мо пеш аз ҳама дар муносибати ў бо Бибиоиша ва Гулбибӣ эҳсос менамоем. Одина дар муносибат бо наздиконаш хеле меҳрубон, мушфиқ ва самимӣ аст, вале дар иртибот бо Арбобкамол ва эшону муллоҳои деҳа, ки қарзи ўро бо ҳар баҳона зиёд карда, меҳоҳанд вайро ба хизматгари ҳамешагии Арбобкамол табдил диҳанд, нафрат дорад. Чунки ў дар синни дувоздаҳсолагӣ аз падару модари ҳуд ҷудо гардида, бо сабаби қарзи гӯру ҷӯби онҳо гирифтори асорати Арбобкамол мешавад. Дар қисмати аввали повест симои Одина дар ҷараёни воқеаҳо ва муносибати ғайриинсонии Арбобкамол нисбат ба ў намоён мегардад. Дар ин маврид вай ҳамчун як бачаи деҳотии содаи мазлум дар пеши назари хонанда ба ҷилва меояд. Вале вақте ки аз деҳа фирор менамояд ва роҳи Фарғонаро пеш мегирад, симои ботинии ў як андоза тағиیر мейёбад. Нависанда бо ин амали ҳуд образи бадеии оғаридашро дар маҷрои нақл инкишоф медиҳад, ки он мантиқӣ ҳам ҳаст. Одинаи деҳотию мазлум вақте

ки аз дөхə берун мешавад, бо ҹаҳони дигар, одамони гуногун бархұрд менамояд, ки ҳамаи ин ҹашми ўро ба оламу одам боз мекунад. Вай бо вүчуди душвориҳои кору зиндагӣ дар заводи пахта, танҷо ба хотири ба дидори Гулбибӣ ва бибияш расидан ба ҳамаи сахтиҳо тоб меорад. Ба қавли муаллиф, «Одина ба ин ҳама душворӣ бо як умединорӣ зиндагӣ мекард ва барои ба даст овардани мақсад ва барои бало ва ҹафоҳо бо як азми маҳкам ва бо як дили қавӣ истодагӣ менамуд» (3, 218).

С. Айнӣ дар баробари чехраи бадеии Одина симои Бибиоиша, Арбобкамол, Мулло Хокироҳ, Сангин ва дигаронро ҳам хеле ҹаззоб ва мувофиқи вазъу ҳоли қаҳрамони марказии асараш тасвир менамояд. Аз ҹумла, ў симои Гулбибиро ҳангоми сафари дуюми Одина аз дөхə чунин ба қалам медиҳад: «Ҳолате, ки дар он ду-се рӯз ба Гулбибӣ рӯй дод, ба ҳеч ваҷҳ қалам тасвир карда наметавонад. Гулбибӣ як ғунчай ношукуфтае буд, ки умеди як олам шукуфтантанҷо дар дил дошт, ба ҳавои ҳамсафарии ёри меҳрубонаш шукуфт, танҷо бо боди ҳазони навмедӣ, ки аз ин сафар рӯй дод, дар ҳолати навшукуфтагӣ пажмурда ва ба замини хорӣ рехт. Оре, Гулбибӣ ғунчae буд, ки дар як лаҳза ҳам баҳорро дид, ҳам ҳазонро, ҳам шукуфт ва ҳам пажмурд» (159, 253).

Ин таассуроте буд, ки баъди дуюмбора аз дўстдори худ ҹудо шудан вүчуди Гулбибиро фаро гирифта буд. Айнӣ чехраи ўро чунон ба қалам медиҳад, ки хонанда аз намуди зоҳирӣ ў ҳолати рӯҳонӣ ва дохириашро ҳам ба осонӣ дарк менамояд. Бояд гуфт, ки Гулбибӣ ҳам аз ҹумлаи чехраҳои равшани бадеист, ки нависанда дар канори симоҳои марказии қисса, Одина ва Арбобкамол оғаридааст. Вай дар маҷмуъ таҷассумкунанда ва бозтоби симои духтарони беҳуқуқу дасткӯтоҳи деҳотист, ки ҳамзамон ва ҳамқисмати Одина мебошанд.

Дар насли бадеӣ ҳунари чехранигории С. Айнӣ ҳам вобаста ба муҳтавои асар ва ҳам вобаста ба анвои он инкишоф меёбад. Вай суннати тасвири симои мазлумонро дар асарҳои бузургҳаҷми бадеии худ идома

медиҳад. Бисёре аз муҳаққиқон аз ҳамин дидгоҳ, инчунин ба сабаби ба марҳалаи болотар расидани хунари образофаринии С. Айнӣ романи «Дохунда»-ро давоми мантиқӣ, ё идомаи повести «Одина» меҳисобиданд. Ин ақида бештар ҳангоми таҳлили қиёсии образҳои Одинаю Ёдгор ва Гулбибию Гулнор таъкид мешуд, ки он шояд замина ҳам дошт. Чунки аз нигоҳи сарнавишти иҷтимоӣ ва қисмати инфириодӣ дар байни ин қаҳрамонони асарҳои С. Айнӣ шабоҳатҳои зиёдро метавон пайдо кард. Вале ба назари мо имрӯз қаробату тафовути ин чехраҳои бадеиро бояд дар контексти замон баррасӣ намуд. Замону макон аз нигоҳи хунарӣ унсурҳои соҳтории асари бадеӣ ҳастанд, ки дар паҳнои худ чехраи шахсияти достониро ба осонӣ равшан месозанд. Аз ин нигоҳ воқеан замони зиндагӣ ва талошу пайкори Одинаю Ёдгор як навъ ба ҳам алоқаманд, ва дуюмӣ идомаи аввалист. Ёдгор чехраи инсонӣ ва бадеии замонист, ки мардуми мазлум зангӯлаи бедориро мешуниданд ва ба он боварӣ мекарданд. Неруи инсонӣ ва иҷтимоии Ёдгор аз ҳамин умеду боварӣ ба ояндаи нек, ба озодӣ сарчашма мегирад.

М. Шакурӣ ҳангоми таҳлили қиёсии ин ду асари С. Айнӣ менависад: «Дохунда» аз рӯйи мавзуъ ва баъзе образҳои худ ба «Одина» наздиқӣ дорад. Зиндагии вазнини деҳқонон ва муносибати ғайриинсонии феодалҳои қишлоқ ба онҳо баъзе саҳифаҳои «Одина»-ро ба хотир меорад. Мавзуи ишқи ҷавонон- Одина ва Гулбибӣ аз як тараф, Ёдгор ва Гулнор аз тарафи дигар низ дар ҳар ду асар ҳамчун як масъалаи муҳиме, ки барои кушода шудани баъзе ҷиҳатҳои ҳаёти ҳалқ кумак мерасонад ва боиси зуҳуроти ҷиҳатҳои гуногуни ҳарактери қаҳрамонон мегардад, мавқеи муайян дорад» (197, 249).

Ин андешаи худро муҳаққиқ дар заминаи баррасии симои бадеии қаҳрамони асарҳои Айнӣ собит менамояд. М. Шакурӣ заминаҳои иҷтимоии рӯзгори шахсиятҳои достониро ҳамчун омили асосии тасвири барҷастаи бадеии онҳо ба шумор оварданд, ки он қобили таваҷҷӯҳ аст. Дар заминаи баррасии чехраҳои бадеии романи «Дохунда» метавон собит соҳт,

ки воқеан дар асарҳои бузургҳаҷми насрӣ воқеияти иҷтимоӣ омили муҳимми фароҳам омадани мактаби чехранигории ӯ гардидааст.

Зиндагию бечорагии Одина ба замон ва муҳити зиндагии ӯ робитаи бевосита дорад, ки онро кас аз ҷараёни нақли ҳодисаю воқеаҳои асар ҳам эҳсос менамояд. Вале дар мавриди Ёдгор бошад масъала ранги дигар дорад. Нависанда тавассути баёни симои бадеии Ёдгор, таҳаввули шуури иҷтимоию сиёсии мардуми тоҷикро ба қалам дода, бо гузашти замон ӯро то ба дараҷаи муборизи фаъоли роҳи озодӣ мерасонад. Ба андешаи X. Асозода «Чунин амали Садриддин Айнӣ, ки аз нияту орзуҳои ӯ сарчашма бардоштааст, дар заминаи ҳаёти воқеии солҳои сиёми садаи XX сурат гирифтааст» (54, 251).

Мавзуи марказии «Дохунда» чунонки маълум аст, ҷанги дохилӣ ва талошу муборизаи халқ барои инқилоб ва соҳтмони ҷомеаи сотсиалистӣ мебошад. Нависанда тавассути тасвири чехраҳои бадеии Ёдгор, Гулнор хостааст, ки масъалаи нақшу мақоми шахсиятро дар тағири муҳити иҷтимоӣ ба миён гузорад. Баёни афкори нависанда фаъолияти Ёдгору Гулнорро аз миёни ҷавонони тоҷики он солҳо то ба дараҷаи шахсияти таъсиргузори ҷомеа мерасонад. Ҷараёни воқеаҳо дар ин роман чунон пуртаззоду пуршиддат ҳастанд, ки дар як фосилаи муайяни замонӣ Ёдгорро аз як нафар мазлуми бекасуқӯй ва овораю саргардон то ба дараҷаи созандай ҷомеаи нав мерасонад. Ин ҳадафи эҷодии Айнӣ аз таълифи роман буд, ки бо камоли ҳунар ба он мерасад. Вай беҳтарин сифатҳо ва фазилатҳои инсонии мардуми тоҷикро дар чехраҳои Ёдгору Гулнор нишон медиҳад.

Дар романи «Дохунда» вобаста ба вусъати жанрии он С. Айнӣ як қатор чехраҳои муҳимро тасвир мекунад, ки ҳамаи онҳо сарфи назар аз мусбату манғӣ буданашон дар соҳтори бадеии асар, дар ифодаи концепсияи адабию бадеии муаллиф нақши муҳим мебозанд. Чехрай бадеии Ёдгор нисбат ба Одина фаъолтару муборизтар мебошад, ки ин ба муҳити камолоти шахсияти ӯ иртиботи қавӣ дорад. Аз тарафи дигар, дар

романи «Дохунда» манзараҳои ҳаёти иҷтимоии мардум, зиндагии халқи тоҷик ба таври пурвусъат нишон дода шудааст. Нависанда воқеаҳои ҳаётӣ ва тағйири афкору андешаи мардумро на ҳамчун воқеанигори муқаррарӣ, балки ҳамчун санъаткор ва адиби тавонои реалист бо образҳои чехраҳои равшани инсонӣ ва нақшу ҳодисаю воқеаҳои дорои арзиши адабию эстетикӣ тасвир намуда, дар паҳнои воқеаҳои бузурги сиёсӣ тағйир ёфтани симои маънавии инсонро нишон медиҳад. Дар ин асар, ки романи серовоза (полифонӣ) аст, чехраҳои табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ аз қабили бойҳо, арбобони дин, ходимони давлатӣ, сипоҳиёну сарбозон, дуздҳо, босмачиҳо ва аз тарафи дигар симоҳои деҳқонон, чоряккорҳо, инқилобчиҳо, зиёйён ва ходимони давлати Шуравӣ ва ғайраро фаро мегирад. Ин чехраҳо дар тасвири Айнӣ ифодакунандаи хислату характер ва афкору андешаи табақаҳои гуногуни иҷтимоии замон ҳастанд. Нависанда дар тасвири симои ботинии мавриди назараш дар романи «Дохунда» аз фактҳои таърихӣ истифода мекунад. Умуман вусъати назари таърихии Айнӣ дар тасвири симоҳои бадеии оғаридаи ў, кушодани моҳияти шахсиятҳо ва ҳодисаҳо нақши калон мебозад. Вай дар ин роман аз зиндагии бадбаhtonai як хонаводаи камбағал сар карда, то рӯзгори разилонаи феодалҳо, дуздию форатгарии мансабдорони замон, ахлоқи вайрони уламои дин, хунхории қушбегиу қозикалон ва дар маҷмуъ тамоми паҳлуҳои асосии ҳаёти ҳамондавраро ба қалам медиҳад. Дар қисмати охири роман замони нав, чехраҳои нав бо ниёзҳои маънавию ахлоқии нав ба тасвир меоянд, ки он нишондиҳандаи таҳаввули хислату характери одам дар маҷрои замон мебошад.

Ба қавли муаллифони китоби «Таърихи адабиёти советии тоҷик» дар романи «Дохунда» ду тарзи тасвири чехраи қаҳрамони мусбат ба мушоҳида мерасад, ки яке мубориза ва дигаре мувофиқат аст (159, 273).

Дар асар вақте ки низоми кӯҳна нишон дода мешавад, мо муқобилият ва муборизаи қаҳрамони онро мушоҳида мекунем. Намунаи ин гуруҳи

чехраҳои фаъол Ёдгор, Абдуллоҳоча ва дигарон ҳастанд. Вале дар мавриди баёни воқеяти замони нав қаҳрамони мусбат худро як узви комилхуқуқ ва созандай ҳамин ҷомеа меҳисобад. Айнӣ тавассути ба қалам додани чехраи бадеии Бозор, Рустам, Собир, Зуфор, Қурбон ва дигарон рӯзгори мардуми ранҷбарро нишон дода, моҳияти инсондӯстӣ ва адлу инсофи онҳоро мекушояд. Дар симои Азимшоҳу Яқуббой ва ҳамрадифони онҳо нависанда чехраҳои комилан муҳолифро нишон медиҳад.

Бояд гуфт, ки Ёдгор дар романи мазкур чехраи хеле барҷаста буда, бо амалу кирдор ва ахлоқу рафторҳояш аз ҷанд ҷиҳат симоҳои дигари мусбату манфии романро равшан месозад. «Ёдгор аввалин образи типии одами нав дар адабиёти советии тоҷик аст, ки ҷаҳонбинӣ, хислату ҳарактер, муносибатҳои шаҳсию ҷамъиятӣ, одамият, роҳи зиндагонӣ ва фаъолияти инқилобии ӯ пурра тасвир шудааст» (159, 276).

Воқеан, симои Ёдгору Гулнор дар паҳнои бадеии роман зина ба зина вобаста ба ҷараёни воқеаҳо такмилу пурра мешаванд. Онҳо вобаста ба тағиӣиру таҳаввули ҷомеаи нав андешаю афкор ва шууру ақидаи худро дигаргун месозанд. Инро мо дар симои шаҳсиятҳои дигари пешқадами роман ҳам мушоҳида мекунем. Муаллифони китоби «Таърихи адабиёти советии тоҷик», (ҷ.1) дуруст таъкид мекунанд: «Айнӣ аз аввалин образи қаҳрамони нави адабиёт Муҳаммадфарид («Тазҳиб-ус-сибён») то Ёдгор («Доҳунда») роҳи мураккаби эҷодиро тай намуд. Ин роҳ, пеш аз ҳама, роҳи ҷустуҷӯи қаҳрамонони мусбат ва такомули маҳорати адабии нависанда мебошад» (159, 282).

Асари дигари аз нигоҳи чехранигорӣ ҷолиби таваҷҷуҳи С. Айнӣ романи муҳташами «Ғуломон» мебошад. Таълифи ин асар ҳамаи қудрату маҳорати насрнависии С. Айниро ошкор намуд, ки онро мо ҳам дар тасвири чехраҳои ҳунарӣ, ҳам дар банду бости бадеӣ ва ҳам дар маърифату тасвири воқеаҳои таърихӣ ба мушоҳида мегирем. Вобаста ба ҳашамати ҳодисаҳои таърихии баёншаванда дар ин роман миқдори чехраҳои фаъол хеле зиёданд. Персонажҳои ин романи Айнӣ аз 200 нафар бештар мебошад.

Вобаста ба ин чехраҳои барҷастаи адабӣ, ки муаллиф ба таври мукаммал тасвир менамояд, дар ин роман кам нест. Вусъати жанри таърихӣ имкон медиҳад, ки чехраҳои инсонӣ ҳам пурдомана ва муфассал ба қалам дода шаванд. Ба қалам дода шудани симои бадеии се насли ғуломон далели то кучо вусъат доштани паҳнои ҳамосии асар мебошад.

Х. Асозода романи «Гуломон»-ро аз нигоҳи вусъати муҳтаво ва шахсиятҳои достонӣ бо романи «Қори Артамоновҳо»-и М. Горкий муқоиса менамояд. Дар романи М. Горкий ҳам кори як авлоду се насли фабрикантҳои рус ба қалам дода мешавад. Бояд гуфт, ки дар ин қабил асарҳои серовоза дар баробари чехраҳои зиёд боз як чехраи умумӣ ва муштарак овардида мешавад, ки он чехраи халқ ва миллат аст. Айнӣ дар романи «Гуломон» дар баробари тасвири симои зоҳирию ботинии се насли ғуломон ва бойҳову ғуломдорони ҳамон давра боз дар маҷрои нақл як неруero дар назар дорад, ки он қуллӣ ва тавоно мебошад. Ин неру ва ин қувваи бузург ба эътирофи аксари муҳаққиқон халқ мебошад, ки вай созанд ва танзимқунандай таърих ва равандҳои таърихӣ аст. Ин ҷиҳати сабки чехранигории Айниро ба мушоҳида гирифта М. Шакурӣ дуруст қайд мекунад: «ба фардияти инсон диққати маҳсус додани нависанд (Айнӣ) имкон фароҳам кард, ки сифатҳои асосии симои маънавии халқ боз ҳам амиқтар падид оварда шавад, нафақат хориҷ зории халқ дар гузашта ва ҷидду ҷаҳди ў ба сӯи адлу инсоф ва озодӣ, балки муракқабият ва ҳусусиятҳои маънавияти ў, ақлу хирад ва дилу нияти ў беҳтар нишон дода шавад» (196, 165).

Воқеан, таваҷҷуҳи бештари Айнӣ ба шахсияти қаҳрамон дар асарҳои ў ва хосса дар «Гуломон» барин як романи муҳташам сабаби барҷаста баромадани чехраҳои асосии мавриди назари адиб гардидааст. Инро мо ҳам дар симои Раҳимдоду Эргашу Сафарғулом ва ҳам дар чеҳараи Қиличхалифаю Абдураҳмон ва ҳам дар тасвири симои Қулмуроду Рӯзӣ ва дигарон мушоҳида мекунем. Аксари ин шахсиятҳоро Айнӣ хуб омӯхтааст

ва баъзеи онҳоро, аз ҷумла Некқадамро аз тариқи нақлҳои Бобоғулом боз ҳам беҳтар медонист. Ба ҳамин хотир, чехраи ўро дар маҷрои фаъолияти ҳаррӯзааш тасвир мекунад. Махсусан, вазъу ҳолати андешамандонаи ў, ки одатан дар чунин мавридҳо саргузашти талху пурфочеааш аз пеши назараш мегузашт, барои нависанда муҳим аст. Дар маҷрои нақл Некқадам фочеаҳои вазнину хунинеро пеши назар меорад, ки онҳо дар маҷмуъ чехраи замони зиндагӣ, замони паси сар намудани ўро дар паҳнои бадеии романи С. Айнӣ бозтоб менамояд. Фочеаи марказии рӯзгори ў ба қавли С. Табаров «ба ғуломӣ гирифтор гардидани аҳли хонаводааш мебошад» (156, 123).

Дар аксари асарҳои насрӣ, аз ҷумла роману қиссаҳои Айнӣ тасвири чехраи қаҳрамон ба шеваи қиссапардозӣ ва маводи зиндагии воқеӣ вобаста аст. Вале Айнӣ дар ин маврид аз суннатҳои адабии гузашта ва хосса аз шеваҳои чеҳранигории насли ривоятии форсии тоҷикӣ фаровон кор мегирад ва дар натиҷа дар қиссаҳои «Чаллодони Бухоро», «Одина», «Марги судхӯр» ва романҳои «Дохунда» ва «Ғуломон» чехраҳои зиёди комилу пурраи бадеиро ба вуҷуд меорад. Вай дар шеваи чеҳранигории худ аз ҷузъиётҳое кор мегирад, ки бо вуҷуди зоҳирӣ будан ғаму андуҳи дохилӣ ё шодию хурсандии ботинии шаҳсро ошкор месозад. Боре П. Толис аз С. Айнӣ пурсидааст, ки чехраи қаҳрамонро чӣ гуна баҳо додан беҳтар аст. Онро якбора бояд тасвир кард ё кам- кам дар радифи воқеаҳо. Устод Айнӣ мегӯяд, ки агар қаҳрамони асосӣ бошад, беҳтар аст, ки чехраи ўро дар рафти воқеаҳо тасвир намой, агар қаҳрамон камаҳаммият бошад, симои онро дар як ҷо тасвир кунед, беҳтар аст (159, 302).

Чунон ки дар асарҳои алоҳидаи Айнӣ дидем, ин шеваи чеҳранигориро худи ў дар аксари асарҳои наслиаш риоят намудааст. Вай чехраи Ёдгорро замоне ба қалам медиҳад, ки аз дasti Азимшоҳ азияти зиёд дида буд. Айнӣ ин ҳолати Ёдгорро баён карда менависад: «Рӯи худро пажмурда, ҷашмони худро афсурда ва ҳолати худро парешон ва пароканда ёфта буд» (159, 302).

Дар дарацаи дигар вобаста ба тағири вазъу ҳолати зиндагӣ ва муҳит чехраи Ёдгору Гулнорро чунин нишон медиҳад: «Дар яке аз истгоҳҳо як марду як зани миёнсол, ки ба тани худ либосҳои аврупой доштанд аз вагон фуромаданд... Марду зан дар ҳолате ки ба дasti яке чамадончаи дастӣ ва ба дигаре як сумкаи занона буд, пиёда ба роҳ даромада ба тарафе рафтанд» (160, 429 - 430).

Ҳамин гуна тасвири тадриции чехраи қаҳрамонро ҳам дар мисоли Одинаю Ёдгор, Гулбибию Гулнор ва ҳам дар мавриди Арбобкамолу Азимшоҳ ва дигар чехраҳои мусбату манфии асарҳои С. Айнӣ дидан мумкин аст. Вале муҳим он аст, ки дар чехранигории бадеии Айнӣ на танҳо симои ботинии қаҳрамон бозтоб мешавад, балки моҳияти андешаи эҷодии ў, мақсаду ғояи асар ва ҳақиқати воқеи таърихии рӯзгори қаҳрамон бозтоб мегардад. Ин шеваҳои чехранигории Айнӣ як рукни муҳимми мактаби адабии ўст, ки баъдан аз тарафи шогирдону пайравонаш мисли Ҷ. Икромӣ, С. Улуғзода, Р. Ҷалил, П. Толис, Ф. Ниёзӣ ва дигарон идома ёфта, дар насри реалистии садаи XX ҳунару мактаби чехранигории бадеиро инкишоф дод.

Ба ҳамин тариқ, Садриддин Айнӣ ҳамчун шахсияти неруманд ва чехраи дурахшон дар ҳувият ва худшиносии миллии ҳалқи тоҷик, оғаридан осори безавол ва арзишманди бадеӣ тавғиқ ёфта, маҳбуби ҳалқу маъруфи даврон гардидааст. Масъалаи омӯзиши марҳалаҳои асосии ташаккули ҳунари чехранигорӣ ҷанбаҳои ҳунарӣ ва адабии осори С.Айнӣ аз мавзуъҳои муҳимму бунёдии адабиётшиносии муосир мебошад. Таҳқиқу баррасии муфассалу фарогири ин масъала аз ҷумла дар асарҳои алоҳидаи бузурги С.Айнӣ имкон медиҳад, ки мо ба коргоҳи эҷодии нависандагон ворид шавем ва ҳасоиси вежаи сабқию ҳунарии осори бадеии онҳоро ошкор созем. Дар ҳамин асос, ба чунин натиҷаҳо расидем:

1. Дар шинохти шахсияти инсонӣ ва ҳайсияти ҳунарии С. Айнӣ омилҳои фарҳангиву таърихӣ, мактабу маориф, шахсони ҷудогона нақши муассир дошта, аз оғоз талошҳои маърифатпарварӣ ва тамоюли

ахлоқписандй чөхраи ҳунарӣ ва ахлоқии ӯро шакл додааст, ки заминагузор ва таҳаввулбахши ҳунари адиб мебошанд.

2. Фаъолияти эҷодии С. Айнӣ пас аз хатми мадраса шурӯъ шуда, осори адабии ӯ гувоҳи ташаккул ва таҳаввули тадриции ҳунари эҷодкорӣ мебошад. Биниши амиқи таҳлилӣ дар шинохти воқеяти зиндагӣ ва ҳақиқати бадей василаи шинохти тамоюлҳои муфид ва зиёновари иҷтимоиву ахлоқии ҷомеа шинохта шуда, шеваи чехранигории худи ӯ дар аксари асарҳои насриаш риоя шудааст.

3. Дар осори насрии Айнӣ тасвири чөхраи қаҳрамон ба шеваи қиссапардозӣ ва маводи зиндагии воқеӣ вобаста буда, аз суннатҳои адабии гузашта ва хосса аз шеваҳои чехранигории насири ривоятии форсии тоҷикӣ фаровон истифода шуда, дар қиссаҳои «Ҷаллодони Бухоро», «Одина», «Марги судҳӯр», романҳои «Доҳунда» ва «Ғуломон» чехраҳои зиёди комилу пурраи бадеиро ба вучуд овардааст.

4. Таҳлил ва таҳқиқи марҳилаҳои асосии ташаккули ҳунари чехранигорӣ дар осори С. Айнӣ дар заманаи таҳқиқи дақиқи санадҳои муҳимми ҳаёти адиб ӯро ҳамчун шахсияти тавоно ва симои начиб муаррифӣ намуда, шахсият ва чөхраи адабии С. Айнӣ мутобиқи риояи таносуби воқеяти ҳаёт ва ҳақиқати бадей таҷассум ёфтааст.

5. Дар заманаи биниши нави таҳқиқи рӯзгору осори С. Айнӣ консепсияи арзишманди афкори эҷодии ӯ дар қарина ва муҳити адабии замон мушахҳас гардидааст. Баррасӣ ва арзёбии консепсияи мушахҳаси илмию эҷодӣ дар мисоли асари ҷудогонаи нависанда ва қаринаи муайяни таърихии ташаккул ва таҳаввули насири муосири тоҷикӣ сурат гирифтааст.

1.2. Шахсият ва воқеяят: таносуби ҳақиқати воқеј ва ҳақиқати бадеј дар хунари чехранигории Садриддин Айнӣ

Яке аз масъалаҳои бунёдии адабиётшиносии муосир ва маҳсусан таҳқиқи ҷанбаҳои хунарии осори адабӣ таносуби ҳақиқати воқеј ва ҳақиқати бадеј мебошад. Аз тариқи баррасии масъалаи мазкур моявонем ба коргоҳи эҷодии адиб ворид гардида, шеваҳои аз маводи зиндагӣ, аз ҳодисаю воқеаҳо ва шахсиятҳои дорои арзиши адабӣ коргирифтани нависандаро равshan намоем. Таҷрибаи таҳқиқи адабиётшиносӣ сабит менамояд, ки агар нависанда ҳар қадар таҷрибаи ғании зиндагӣ дошта бошад, ҳар қадар назарааш фароҳ ва мушоҳидааш фарогир бошад, ҳамон қадар дар шинохт ва тасвири ҳаматарафаи ҳақиқати воқеј ё маводи рӯзгор қудрату тавоной зоҳир менамояд.

Садриддин Айнӣ аз ҷумлаи адибони дорои таҷрибаи бузурги зиндагӣ мебошад, ки бозтоби онро дар ҳар як асари хурду бузургаш метавон ба мушоҳида гирифт. Ин сифати адабию эҷодӣ ва инсонию нависандагии ӯро аксари муҳаққиқони аҳволу осорааш эътироф ва таъкид намуданд. М. Шакурӣ дар атрофи эҷодиёти С. Айнӣ андеша ронда дуруст таъкид мекунад: «Дар сарнавишти пурғунҷоиши Айнӣ гӯё як қисми саргузашти ҳалқаш, баъзе лаҳзаҳои муҳимми таърихи пурсаравату пурнаҷобат ва сервоқеаву сермусибати тоҷикон, инчунин тамоми роҳи онҳо ба сӯи Октябр ва дигаргуниҳои азими сотсиалистӣ инъикос гардидааст» (196, 147).

Воқеан, Айнӣ дар осори гуногунҷанр ва гуногунранги худ решоҳои мардумии рӯзгори худ, мазмуни иҷтимоии рӯйдодҳои атрофро гаштаву баргашта ба андеша гирифта, аз дарки амиқу воқеяяти рӯзгори шахсӣ ва иҷтимоии худ ба фаҳмиши фалсафии ҳақиқати замон, ба дарки равшани қонуниятҳои ҷараёни таъриҳ омада расид. Вай дар рӯзгори иҷтимоӣ ва адабию эҷодии худ тавонист, ки гузаштаи ҳалқи худро омӯзад ва моҳияту арзиши таърихии онро муайян намояд. Ба қавли муҳаққиқони осорааш

тачрибаи рӯзгор барои Айнӣ асоси фаҳмиши мазмуни таърихии замони худ гардида буд. Дар эҷоди асарҳояш он чизҳо ва ҳодисаҳое, ки бо ҷашми ибратбини худ дида ва бо дили ҳассоси худ дарк карда буд, барояш аҳаммияти бештар доштанд. Чунонки М. Шакурӣ менависад: «Устод Айнӣ аз фаҳмиши таҷрибаи мураккабу гуногунчиҳати шахсии худ на фақат ба дарки моҳияти таърихии замони худ, балки аз фаҳмиши маънои таърихии замони худ ба мулоҳизаи мазмуни аслии тамоми таърихи ҳалқаш гузашт» (196, 147).

Вай бо дарки ҳақиқати таърихӣ байнин гузашта ва имрӯзу ояндаи зиндагии ҳалқ пайвандҳоеро мечуст, ки раванди таърихро ба ҳам мепайванданд.

Ҳодисаҳои замони Инқилоб ва дигаргуниҳои баъдӣ Айниро водор намуд, ки ба таҳқиқ, таҳлил ва шинохти воқеӣ ва ҳақиқии фалсафай таърих камар бандад. Нахустин нишонаҳои шинохту таҳқиқи бадеии ин ҳақиқатро дар қиссаҳои «Ҷаллодони Бухоро» (1922) ва «Одина» (1924) мебинем. Дар баробари ин асарҳои бадеӣ ҳамзамон Айнӣ асарҳои илмию публисистии «Таърихи амирони манғитияи Бухоро» (1927) ва «Материалҳои таърихии инқилоби Бухоро» (1926) –ро навиштааст. Ба ин васила ӯ таваҷҷуҳи мардумро ба решашо, сабабҳо ва омилҳои таърихии инқилоб ҷалб менамояд. Дар ин асарҳояш Айнӣ қариб таърихи сесад соли охири ҳалқро таҳқиқ менамояд. Дар китоби «Намунаи адабиёти тоҷик» бошад, марзи андешаҳои таърихии муаллиф то ба замони Рӯдакӣ ва аҳди Сомониён мерасад.

Чунон ки мебинем, дар осори С. Айнӣ таҳқиқи бадеии воқеияти зиндагӣ бо таҳқиқи илмии он баробар ҷараён меёбад. Ба таърих ва замони муосир ҳам ҳамзамон менигарад, ки омили асосии таърихияти устувири асарҳои адабию бадеии ӯ гардидаанд ва мисоли равшани он романи «Ғуломон» мебошад. Дар ин асар нависандагӣ ҳамаи давраҳои асосии муборизаҳои озодичӯии ҳалқро бо як назари васеъ фаро гирифтааст ва ин назари фароҳ ояндаи ҳалқро ҳам равшан менамояд. Дар ҳақиқат, таърих

он гоҳ маъние хоҳад дошт, ки дар дasti мардумон ҳамчун силоҳи мубориза ва озодӣ барои фардо бошад. Воқеан, ин таъкидҳо барои шахсияти Айнӣ ва осори безаволи ў ҳам дахл дорад. Чунки ба эътирофи муҳаққиқон мавзуу мазмuni тамоми осори Айнӣ зикру таъкиди тақдири таърихии халқи азизаш мебошад. Осори Айнӣ сабақи таърих ast ва ў худ таърихи зинда ва руҳи бедори халқ мебошад. Таърих, сабақи ҳаёт ва дардҳои халқ дар асарҳои Айнӣ дар ҳамбастагии устувору мантиқӣ падидор шудааст. Арзиши осори Айнӣ дар он ast, ки моҳияти таърихии зиндагии халқи тоҷикро ба таври бадей, бо ҳунари баланди санъаткорона бозтоб менамояд.

Ба ибораи дигар, дар тасвири воқеаҳои хурду бузурги зиндагӣ Айнӣ az ҳақиқати воқеӣ дур намеравад, vale moҳият ва arziши adabii onҳoro xеле устодона ва moҳирона пайдо карда дар қолаби каломи бадей баён mekunad. Ин меъёри устувори дарку maъrifati бадеии ҳақиқати воқеиро mo беш az ҳама дар chehranigori вa тасвири simoi бадеии ҳамзамонаш mebinem. Доираи қаҳрамонҳо вa chehraҳoe, kи ў дар асарҳояш тасвир mekunad, misli ҳodisaю воқеаҳои таърихӣ xеле gустарда vа faroҳ meboшад. Dar асарҳои ў namояндagoni ҳама tabaқaҳои iҷtimoi тасвир shudaанд, kи onро дар maҷmuъ muҳaққiқon xalқ nomidaанд. Яъne қaҳramoni асарҳои Айнӣ худи xalқ meboшад, kи on doroi rozу niёz, umedu orzu, psixologiya vа taъrihu sunnatҳoи хоси milлӣ vа aҳloқiu iҷtimoiist. Ин сифатҳо дар simoi aшhosи aloҳidae misli Oдina, Ёдгор, Гулнор, Гулбибӣ, Nekқadam, Қoriiismat vа digaron taҷassum ёfta, ҳар яки onҳoro ба satҳi шахсияти достонии umumiyatёfta merasonad. Ин чо naқshi ҳунари шахsияtofarinӣ vа chehranigori Aйniro maxsus bояд таъkid кард.

Чунон kи iшора шуд, дар kanori ҳodisaю воқеаҳои ҳaёtiю таъrihӣ akсari chehraҳoи бadeie, kи Aйnӣ ofariдаast, поя vа замinaҳoи ҳaёtiю woқeӣ dorand. Ин ҷiҳati muҳimmi korgoҳi эҷodii hудro navisanда dar «Ёddoшtҳo» vа асарҳои digari sharxiҳoliю publisistiаш maxsus taъkid

менамояд. Баррасии ин шеваи кори эчодии С. Айнӣ имкон медиҳад, ки баъзе вижагиҳои хоси мактаби адабии ӯ равшан шавад.

Х. Асосзода дар бораи моҳияти ишораҳои С. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» таъкид кардааст, ки: «Мактаби эчодии устод Айнӣ то ҳанӯз ба таври бояду шояд мавриди бахси адабиётшиносӣ қарор нагирифтааст. Дуруст аст, ки баъзан дар мақолаву рисолаҳои айнишиносон ишораҳоеро оид ба тарзи эчоди С. Айнӣ ва лабораторияи эчодии ӯ ба мушоҳида мегирим, аммо басандა нест, балки месазад, ки ба ин ҷиҳати фаъолияти эчодии С. Айнӣ машғул шавем ва саҳифаҳоеро аз боби назарияи адабиётшиносии устод равшан созем. Пайваста ба лабораторияи эчодии С. Айнӣ бояд гуфт, ки ӯ дар чаҳор қисми «Ёддоштҳо» 95 ишора дар қавсайн дорад, ки дар бораи истифодаи ин ё он мавзӯъ, тасвир, образҳо, шахсиятҳо, лаҳзаҳо, ки ба иқрори адиб дар ҳикояву очерк ва повесту романҳои ӯ, ки то «Ёддоштҳо» навишта шудаанд, ҳамчун маводи асосӣ хизмат кардаанд» (Х. Асосзода. Воқеият, сиёsat ва С. Айнӣ, саҳ. 82).

Чунин тарзи кори эчодиро дар фаъолияти адабии нависандагони бузурги ҷаҳон ҳам мушоҳида мекунем. Вале ин шева ва таҷрибаи эчодии С. Айнӣ хоси коргоҳи адабии худи ӯст.

С. Айнӣ дар қисми якуми «Ёддоштҳо» дар бораи фаъолияти пахтакашонӣ ва пахтаҷаллобон маълумот дода, дар қавсайн ишора менамояд, ки ман ин маводро дар романи «Ғуломон» истифода кардаам.

Бо ин ишора нависанда на танҳо ба заминаи ҳаётию воқеӣ доштани тасвираш ишора менамояд, балки хонандаро водор месозад, ки романи «Ғуломон»-ро хонда дар ин ҳусус маълумоти бештаре ба даст биёрад. Дар ҷои дигар аз хотираҳои давраи баччагиаш ёдовар шуда, ба нақлу афсонагӯиҳои Тӯтапошшо ишора карда ҳикояҳои марбут ба деву ацинаҳоро ба хотир меорад. Вай таъкид менамояд, - ман дар заминаи афсонаи ҷангӣ Рустам бо «деви баттоли, бадкирдори, баччадузак», ки аз Тӯтапошшо шунида будам, дар солҳои ҷанг фашистони немисро ба ҳамон

дев монанд карда, дар ҳикояи «Деви ҳафтсар» тасвир намудам. Боз ба ҳамин нақлҳои дар баччагӣ шунидааш ишора карда, таъкид менамояд, ки ман ҳикояи «Аҳмади девбанд»-ро низ дар ҳамон замина навишта будам. Аз ин ишораҳои Айнӣ бармеояд, ки дар асарҳои то «Ёддоштҳо» эҷодкардааш низ чунин ишораҳо намудааст: X. Асозода аз амали нависанда натиҷагирий намуда, менависад, ки сабаби дар асарҳои пешинааш ба чунин ишораҳо даст задани нависанда дар он аст, ки устод С. Айнӣ барои дар оянда хотираю ёддошт навиштан чандон боварӣ надоштааст (60, 84).

Бояд қайд кард, ки дар таносуби ҳақиқати воқеиу ҳақиқати бадеӣ дар аксар асарҳои бадеии С.Айнӣ чунин муносибати ҳақиқатнигоронаро мушоҳида кардан мумкин аст. Айнӣ воқеаҳои пурдаҳшати одамкуширо, ки асоси сужети повести «Чаллодони Бухоро»-ро ташкил медиҳанд, дар очерки таърихии худ «Таърихи амирони манғитияи Бухоро» ба таври муфассал шарҳу тафсир намудааст. Агар ин ду шеваи нигориши як воқеаро қиёс намоем, вусъати тасвири бадеӣ ва вижагиҳои дигари мактаби нависандагии ӯро метавонем хубтару беҳтар шиноsem. Дар «Чаллодони Бухоро» таъкид мешавад, ки баъди шикаст ҳӯрдани ҳаракати Колесов амир бо мақсади нест кардани ҷадидон, барои дошта нобуд сохтани ҳар як озодфикр ва хайрҳоҳи ин ҳаракат дастур медиҳад. Худи нависанда дар асоси воқеаҳои таърихӣ ва ҳикояти шахсони воқеӣ таълиф шудани повести мазкурро борҳо таъкид менамояд. Вай дар оғози ин асар менависад: «Ин ҳақиқатест, ки аз фоҷеаҳои Бухорои соли 1918 навишта шудааст» (159, 228). Ё дар мавриди воқеӣ будани ҳикояи «Пирзода» ба шоҳиди бевоситаи он будани Аҳмадҷонмаҳдуми Ҳамдӣ ишорат менамояд. Дар худи дохили повест ҳам ин гуна таъкидҳои таъкидкунандай воқеӣ будани ҳодисаҳои мавриди тасвири нависандаро мушоҳида кардан мумкин аст. Аз ҷумла, Мачиди Каҳқашонӣ, яке аз ҷеҳраҳои равшани қиссаи «Чаллодони Бухоро» бо воқеияти комил доштани нақлҳояш ишора карда таъкид менамояд: «Ман шуг намегӯям, чизҳоеро гуфта медиҳам, ки ҳамаи онҳоро бо ҷашми

худ дидам» (Куллиёт, ч.1.с.161). Чунонки мебинем, Айнӣ тасвири ҳақиқати зиндагиро дар осори бадеиаш ба ҳайси меъёри асосии тасвир интихоб намуда, онро дар ҳама ҳолат ба пуррагӣ ва бо камоли адолату инсофи эҷодӣ риоят менамояд. Ҳамин гуна вуқӯъгароии эҷодиро дар шеваҳои ҷеҳранигорӣ ва тасвири ҳарактеру типҳои бадеӣ ҳам мушоҳида менамоем. Ба назари мо шукӯҳи хос, равшану комил ва хотирмон ба қалам дода шудани ҷеҳраҳои бадеӣ дар осори Айнӣ низ ба ҳамин меъёри устувори шинохту маърифати бадеии воқеяти зиндагӣ, ки дар эҷодиёти нависанда мавқеи устувор дорад, алоқаманд мебошад.

С. Айнӣ дар ҷеҳранигории бадеӣ маҳорати хос дорад, ки онро метавон ба ҳайси як рукни муҳимми мактаби адабии ў баррасӣ намуда, коргоҳи эҷодиро аз нигоҳи таносуби ҳақиқати одамшиносӣ ё ба истилоҳи файласуфҳо антогонизм равshan месозад. Мисли тасвири ҳодисаю воқеаҳои иҷтимоию таъриҳӣ Айнӣ дар нишон додани ҷеҳраҳои бадеии одамони гуногун ба ҳақиқати воқеӣ ва таъриҳӣ такя менамояд. Инро мо маҳсусан дар тасвири ҷеҳраи бадеии ҳокимон ва мансабдорони аморат бештар мушоҳида мекунем. Айнӣ ҳангоми нишон додани симои зоҳиро ботинии онҳо бо як ҷаҳорати хоси адабӣ сифатҳои золимӣ, ҳаққимардумхӯрӣ, фосиқӣ, дурӯғгӯй, ришваҳӯрӣ ва дигар хислатҳои манфии онҳоро бо далелҳои равshan ва бо баёни боварибахши бадеӣ ба қалам медиҳад. Чунонки ишора шуд, мо ҳақиқат ва воқеяят доштани ин қабил ҷеҳраҳои золимро дар замони мавриди назари муаллиф, дар асарҳои таъриҳӣ ва тарҷимаиҳолии ў ҳам мушоҳида мекунем. Ин ҷо Айнӣ комилан таносуби ҳақиқати воқеӣ ва ҳақиқати баёнро мунсифона риоят менамояд.

Масъалаи дигари муҳим дар мактаби ҷеҳранигории Айнӣ ин проблемаи қаҳрамони мусбат мебошад. Ҳарчанд дар адабиётшиносии муосир масъалаи ба қаҳрамонҳои мусбату манфӣ ҷудо кардани шахсиятҳои достонӣ таҷдиди назар меҳоҳад. Вале дар осори С. Айнӣ дар муқобили гурӯҳи қаҳрамонҳое, ки дар боло зикр шуд, ашхосе меистанд, ки

бо инсондұстій, раҳму шафқат ва адолатпарварī фарқ мекунанд. Инҳо намояндагони оммаи мазлум ва халқи меңнаткаш мебошанд. Ҳамай сифатҳои инсонии ин қабил чехраҳои адабии оғаридаи нависанда, аз маърифату хирад, ахлоқу ормонҳои суннатии мардум сарчашма мегирад. Дар андешаи инҳо «муъмин бародари муъмин аст», «хақи касро хўрдан гуноҳи азим аст», «ба касе зулм кардан дар назди Худованд ҷавобгарӣ дорад» ва ғайра мебошад.

Яке аз чехраҳои дурахшону пурчило ва барчастай мавриди тасвири С. Айнӣ дар романи «Дохунда» симои бадеи Гулнор мебошад. С. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» ҳангоми тасвири таҳсилаш дар мактаби күхна аз Ҳабиба ном духтари шарикдарсаш, ки шеърдону адабиётдұст буд, ёд мекунад. Вай ба шахсияти ин духтар таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда, ҷиҳати дараҷаи муҳаббат, ғайрат, вафодорӣ ва саҳтиrodагiro дар сиришти Ҳабиба тақвият дода, иқрорашро нисбат ба ин мавзуъ дар қавсайн меорад. Вай дар «Ёддоштҳо» дар мавриди нақли қиссаи дар мактаби күхна хондани худ аз ҳамсабақону атрофиёнаш нақл карда менависад: «Ман баъд аз калонсолтар шуданам никоҳи духтарони гурезаро дар қозихонаҳои Вобканد, Зандоне, Ҷондор ва Қарокӯл чандин бор дидам. Бинобар ин, Ҳабиба дар ин ёддошт, чунонки як номи реалий шуда даромад, дар айни замон ин духтар типи он духтаронест, ки ба муқобили истибдод ва шиканчаҳои аз ҳад зиёди замони амирӣ исён ва қаҳрамонӣ нишон дода, бо дилдодагони худ бо овози баланд никоҳи худро талаб мекарданд» (8, 105).

Бо ин ишораи худ нависанда, на танҳо дурахшонии чехра, маънавияти бой, ақлу фаросати баланди симои бадеи оғаридаашро (Гулнорро) событ менамояд, балки заминаи воқей ва ҳаётӣ доштани қаҳрамони асарҳояшро низ таъкид мекунад. Агар мо ба симои адабию ҳунарии Гулнор ҳамчун чехраи бадеӣ дар романи «Дохунда» назар андозем, ба хубӣ эҳсос менамоем, ки нависанда дар ҷараёни воқеаю ҳодисаҳои пуртуғён хислату ҳарактери ин духтари оддии дехотиро тағиyr

дода, марҳила ба марҳила то ба дараҷаи як типи барҷастаи адабӣ мерасонад. Дар ҳамон қисмати «Дар рӯзҳои мактабхонӣ» ва «Баъд аз мактабхонӣ» симои як духтари дигар бо номи Қутбия ёд мешавад, вай ҳам аз шарикдарсони муаллиф дар мактаби қуҳна мебошад. Қутбия духтари хатиби ҳамон мактаб буда, дар синну сол баробари Ҳабиба аст. Чехраи воқеии ин духтаронро ба таври қиёсӣ С. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» чунин менигород: «Рӯи ӯ (Қутбия) аз рӯи Ҳабиба бисёр фарқ дошт: агар рӯи Ҳабиба ба гули гулобӣ монанд бошад, рӯи ӯ монанди гули сафед менамуд» (8, 97).

Дар идомаи тасвири худ Айнӣ аз номи ҳамсабақон ба «бадмуомила», «бадгап», «калонгир» ва аз болои падару модараш калонӣ мекунад» барин сифатҳои манфии ин духтар ишора намуда, ба истилоҳи X. Асозода дар қавсайн ишора менамояд, ки «ман образи Қутбияро бо номаш дар охири романи «Ғуломон» тасвир кардам» (8, 97).

Бояд гуфт, ки нависанда дар коргоҳи эҷодии худ ба раванди тасвири ҳодисаю воқеаҳои муҳимми таърихию иҷтимоии замони мавриди назараш ва даст ба ҷехранигории шаҳсиятҳое мезанад, ки онҳо сарфи назар аз мусбату манғӣ буданашон бо муаллиф барҳӯрде доштанд ё дар сарнавишти ӯ нақшे гузаштаанд. Мисоли ин симои бадеии амалдори золим аст, ки дар романи «Ғуломон» тасвир мешавад. Аз рӯи ишораи нависанда дар «Ёддоштҳо» заминаи образи амалдор ҳамон Қарабек аст, ки дар тумани Ғиждувон дехқононро бо ҳар баҳона аз подшоҳ қарздор мекард. Ғайр аз ин, дар ҳамин асар Айнӣ ҷехраи Мулло Наврӯзро, ки дар маҳаллаи Боло бо мардумозорию ҳаромхӯриаш машҳур буд, тасвир мекунад. Вай дар ёддоштҳояш ба ин амали эҷодии худ ишора карда менигород, ки кирдорҳои бади Мулло Наврӯзро дар романи «Ғуломон» тасвир кардааст.

Тарзи интиҳоби қаҳрамон ва шеваҳои адабию ҳунарии ҷехранигории С. Айнӣ собит менамояд, ки ӯ дар ин мавридҳо бештар ба таҷрибаи ҳаёташ, дидою шунидаҳояш ва маҳсусан воқеаҳои муҳимми сиёсию

иҷтимоии аз сар гузарондааш такя менамояд. Нависанда бисёр аз шахсони ҳангоми таҳсил дар мадрасаҳои Бухоро дидашро ба хатти сужети асарҳои адабиаш ворид менамояд ва чеҳраи бадеии онҳоро бо камоли диққатнигорӣ ва ҳунар ба қалам медиҳад. Вақте ки кас «Ҷаллодони Бухоро», «Одина», «Дохунда» ва «Ғуломон»-ро мутолиа мекунад, ба воқеӣ будан ва заминай устувори ҳаётӣ доштани чеҳраҳои бадеии оғаридаи муаллиф ягон шубҳа намекунад. Ин сирри эҷодии худро дар мавриди хислатофаринӣ ва ифшо соҳтани шахсиятҳои осораш дар «Ёддоштҳо» ошкор месозад. Воқеан, мактаби эҷодии Айнӣ барин адибони бузург ва поягузори равияҳои тозаи адабӣ дар заминай мактаби ҳаётии онҳо арзи вучуд менамояд. Аз ҷумла, Айнӣ чунон ки худаш ишора менамояд, аз хурдӣ ба истилоҳи худаш «кунҷков» буд ва ба ҳар гуна навигариҳо дар ҷомеаи Бухоро таваҷҷӯҳ мекард, сабабу моҳияти онҳоро аз китобҳо, рӯзномаҳо ва суҳбати мударрисону донишмандон ва ашхоси муътабари замон мечуст. Дар маҷмуъ, ин ҳама талошҳо ва ковишу ҷустуҷӯҳо мактаби ҳаётии ўро ташкил медиҳанд. Маҳз ба ҳамин васила ў бо чеҳраҳои маъруфи замон, одамони гуногунхислати ачибе, мисли Мачиди Каҳқашонӣ шинос мешавад. Нависанда дар «Ёддоштҳо» дар бораи дуздҳо ва сардори онҳо Мачиди Каҳқашонӣ нақл карда ишора менамояд, ки образи ўро дар «Ҷаллодони Бухоро» бо номи худаш ба қалам додааст. Меъёри дигари устувор дар сабки чеҳранигории Айнӣ ин аз воқеияти зиндагӣ дур нарафтан аст. Ҳар воқеа ва шахсияте, ки дар ин ё он асари хурду бузурги ў тасвир мешавад, ҷанбаи типӣ дорад. Ин маъниро дар қиссаи «Одина» ва романи «Ғуломон» хеле равшан мушоҳида мекунем.

Айнӣ ҳам дар қиссаи «Одина» ва ҳам дар романи «Ғуломон» манзараи пахтакашӣ ва чеҳраи бадеии пахтаҷаллобонро тасвир мекунад, ки он воқеӣ ва боварибахш мебошад. Чунки худи ў ҳангоми дар заводи пахтаи Қизилтеппа кор карданаш бисёре аз ин ҳодисаҳо ва ашхосеро бо ҷашми сар дида буд. Вай дар ин хусус менависад: «Хикояҳои

Муродпахтакаш дар бораи пахтакаши худ ва пахтаҷаллобон такори он воқеаҳое буд, ки ман дар деҳаи Маҳаллаи Боло қисман аз тағоии пахтакаши худ – Қурбонниёз шунида будам. Инҳо тафсили ҳамон ҳикояҳтҳо буданд, ки муҳтасари онҳо аз тарафи нависандай ин сатрҳо дар бобҳои 9-10 ва 12 қисми якуми романи «Ғуломон» тасвир ёфтаанд» (8, 406).

Чиҳати дигари бисёр муҳимми коргоҳи эҷодии С. Айнӣ дар он аст, ки ў дар таълифи асарҳои бадеӣ ва навиштаҳои ҳуҷҷатию публистишиаш хурдтарин ҷузъиёти воқеияти зиндагӣ, рафтору кирдори қаҳрамон ва ҳаводиси сиёсию иҷтимоии замонро ба назар мегирад, онҳоро месозад ва баъдан ба маҷрои нақл ворид мекунад. Вай аз ин роҳ моҳияти маърифатӣ ва иттилоърасонии навиштаҳояшро устувор мегардонад. Аз ҷумла, дар мавриди ба меҳмонии Мулло Абдусалом омадани Шарифҷон Маҳдум Айнӣ аз як нафар иштирокчии ҳамин маҳфил бо номи Мулло Раҳмати сартарош ёд мекунад, ки дар ҳамон меҳмонӣ қиссаҳои зиёдро аз саргузаштҳои худ нақл мекунад. Дар ин ҳангом Айни ҷавон ҳам дар як гӯшае ин суханонро бодиққат гӯш мекунад. Вале таъкид менамояд, ки ман ба воқеияти ин нақлҳо чандон боварӣ надоштам. Вай менависад, ки ман дар он вақтҳо ба ҳикояҳои Мулло Раҳмат бовар накарда будам. Лекин дар соли 1912 худам дар Марғелон дар ҳамон заводи пилла, ки Мулло Раҳмат ҳикоя карда буд, монанди ҳамин як воқеаро дидам, баъд аз он суханони Мулло Раҳматро бовар кардам ва дар вақти таҳrir камбудиҳои ҳикояи ўро бо чизҳое, ки худам дида будам, пурра кардам. Бояд гуфт, ки Айнӣ дар оғаридани чехраи бадеии Одина ва ҳодисаю воқеаҳои марбути сарнавишти пурфочеаи ў аз маводи ҳангоми дар заводи пахта кор карданаш ва дар зеҳни худ ҷамъовардааш фаровон истифода менамояд. Ба назари мо шукӯҳу ҷилои бадеии чехраи Одина дар қиссаи ҳамноми Айнӣ низ аз ҳамин ҷо сарчашма мегирад.

Аз нигоҳи назарияndononi адабиёт дар сохтори бадеии асари адабӣ симои инсон ё ба истилоҳ образи бадеӣ муҳимтарин василаи созмон додани

он мебошад. Ҳамаи низъҳо ва воқеаю ихтилофоте, ки сужети адабиёти достонӣ, аз ҷумла насири бадеиро ташкил медиҳад, асосан тавассути иштирок ва фаъолияти чехраҳои достонӣ ё образу характеру типҳо ҷараён меёбад. Тазоди таъминқунандай суръати воқеаҳо дар сужети асари бадеӣ, аз ҷумлаи қонуниятҳои устувори оғаридани адабиёти достонӣ аст, ки он аз қадим ҳам дар осори адабии китобӣ ва ҳам дар осори адабии шифоҳӣ риоят мешавад. Аз ҷумла, дар достонҳои «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва афсонаҳои ҳалқии тоҷикӣ ихтилофу зиддияти байни қаҳрамонҳои мусбату манғӣ як қонунияти устувори сужетсозӣ ва умуман оғариниши асари эпикӣ мебошад. Ин суннати адабиро С. Айнӣ дар адабиёти тоҷикии аҳди ҷадид ба таври нав ва эҷодкорона идома дод, ки он воқеан дар барҷаста ва ташхисшаванд ба тасвир омадани чехраҳои бадеии оғаридаш нақши муҳим гузоштанд. Муҳимтарин, ҷиҳати ин шеваи чехранигорӣ ё образоғаринии С. Айнӣ чунонки қаблан ишора шуд, таҷрибаи зиндагии худи муаллиф мебошад. Воқеаҳои таъриҳӣ дар роману повестҳои С. Айнӣ бо шевае ба қалам дода мешаванд, ки гӯё қаҳрамонҳояш аз худи дохили ҳамин ҳодисаю воқеаҳо зухур ва чехранамоӣ мекунанд. Чунки ҳодисаю воқеаҳои мавриди назари Айнӣ бидуни зухури шахсиятҳо ё чехраҳои ҳунарие мисли Одина, Арбобкамол, Гулбибӣ, Ёдгор, Гулнор, Раҳимдод, Қориисмат ва дигарон инкишоф намеёбад, туғён наменамояд, моҳияти фалсафию таъриҳӣ қасб намекунад. Ба ақидаи М. Раҷабӣ: «С. Айнӣ дар «Одина», «Дохунда» ва «Ғуломон» барои ҳамаҷониба падид овардани рӯҳи замон ва амиқ муайян кардани моҳияти воқеаҳо ба таҷрибаҳо ва ба дидаю шунидаҳои хеш такя намуда, инчунин дар тартиб додани соҳтори бадеӣ ва воқеабандии баъзе асарҳояш низ аз маҳсусиятҳои сарнавишти худ ба андозае истифода кардааст» (135, 7).

Дар ҳақиқат, ин ҷо агар тарҷумаи ҳоли муаллиф нақше дошта бошад ҳам, дар оғаридани чехраҳои адабӣ нақши воқеаҳои таърихии замони мавриди назари ӯро набояд аз ёд бурд. Масалан, мушоҳидаҳои Айнӣ дар

заводҳои пахтаи Қизилтеппа ва Фарғона дар оғаридани симои бадеии Одина хеле муҳиманд, вале сарнавишти пурфочеаи Одина ин сарнавишти як насли мардуми деҳоти Осиёи Миёна аст, ки дар ҷустуҷӯи кор ба шаҳрҳо рафта, бо чунин фочеаҳо ва бадбахтӣ дучор мегарданд. Ба ақидаи М. Раҷабӣ маҳз ҳамин амали ба ҷустуҷӯи кор ва зиндагии беҳтар ба шаҳрҳо сафар намудан шуур, андеша ва тафаккури сиёсию иҷтимоии ҷавонони муосири Одинаю Ёдгорро дигар месоҳт, онҳо тадриҷан ба моҳияти тағири замон ва тағири ниёзҳои иҷтимоию сиёсии ҷомеа сарфаҳм мерафтанд. Ин равандҳои таърихӣ симои ботинӣ, хислату ҳарактер ва рӯҳу равони қаҳрамонҳои Айниро ҳам дигар месозад. Бозтоби тарҷумаи ҳоли нависандаро мо дар асарҳои муҳташами Айнӣ ҳам дучор мешавем, ки он далели дигари гароиши амиқӣ ў ба ҳақиқати зиндагӣ дар ҷехранигорӣ ва умуман тасвири бадеӣ аст.

Аксари ҷеҳраҳои бадеии оғаридай С. Айнӣ ҳусусияти созмондиҳии соҳтори асарро доранд, ки онро ҳам дар ҳикояи нависанда ва ҳам дар асарҳои бузургҳаҷми ў мисли «Одина», «Марги судҳӯр», «Ятим» ва «Доҳунда» дидан мумкин аст. Аз ҷумла, чунин ҳусусияти симои бадеии Одина барои тақвияти ин шеваи нигоши бадеӣ дар марҳилаи аввали инкишофи насири реалистии тоҷикӣ нақши муҳим бозид. Ҷ. Икромӣ дар мақолаи «Мактаби устод Айнӣ» ин нуктаро маҳсус таъкид карда, менависад: «Дар солҳои нав ташкил шудан ва барқарор гардидан ҳокимияти Советӣ... ташнаи хондан ва шавқманди хондан будем. Ана дар ҳамин вақт устод Айнӣ ба дasti мо аввалин повести худ «Саргузашти як тоҷики камбағал» («Одина») –ро гузошт, ки онро гаштаю баргашта хондем, шеърҳояшро аз бар кардем, услубашро ба ёд дошта, ба он тақлид кардем ва дар дили ҷавони пурҷӯшу хурӯши мо орзуҳои бузург ба амал омаданд. Содагӣ, равонӣ ва ҳамафаҳмии «Одина» моро мафтун карда буд ва бисёр ҷавонҳо пас аз хондани он ба роҳи адабиёт қадам гузоштанд ва аввалин ҳикоя, достонҳои худро навиштанд» (99, 37).

Воқеан дар он солҳо дар адабиёти навини тоҷикӣ зуҳур кардани асаре мисли «Одина» як ҳодисаи нодири адабӣ буд. Аксари муҳаққиқон ва аҳли адаб содагӣ, оммафаҳмӣ, равонӣ ва забони сабку забони ин асари муҳимми адабиёти тоҷикии садаи XX-ро махсус таъкид намуданд. Дар ҳақиқат, повести «Одина» аз нигоҳи забон, услуб, шеваҳои нақлу устухонбандӣ, тасвири характер ва амалиёти қаҳрамонҳо на фақат аз қиссаҳои маъруфи пешинаи адабиёти классикӣ, балки аз асари «Ҷаллодони Бухоро» тафовутҳои куллӣ дошт. Агар дар ташкили сужет ва созмон додани соҳтори бадеии «Ҷаллодони Бухоро» қиссаҳо, афсонаҳои халқӣ ва саргузашти қаҳрамонон нақши асосӣ дошта бошад, дар фароҳам омадани соҳтори бадеии «Одина» рафтор ва амалиёту ҳаракати қаҳрамонон, махсусан Одина, Арбобкамол, Гулбибӣ ва дигарон муҳиманд. Муносибат, барҳӯрд ва махсусан ихтилоғи Одина бо Арбобкамол асоси сужети қиссанро ташкил додаст. Дар ин асар ҳунари чехранигории Айнӣ ба таври густарда ва бо ҳама паҳнои ҳунарию адабиаш бозтоб мегардад. Агар марҳилаҳои баъдии мактаби чехранигориро дар насли тоҷикии нимаи аввали садаи XX дақиқ аз назар гузаронем, равshan мегардад, ки аксари адибон, аз ҷумла Ҷ.Икромӣ, А. Деҳотӣ, П. Сулаймонӣ, С. Улуғзода ва бисёр аз нависандагони маъруфи ўзбек аз ҳамин асари мондагори С. Айнӣ баҳра бурдаанд.

С. Айнӣ дар як номаи худ ба М. Турсунзода аз таълифи осораш ба адибони ҷавон сухан ронда менависад, ки «Ёддоштҳо»-и ман аз нигоҳи фарогирии воқеаҳои хурду бузург ба «ҷавонони ҳаваскори нависанда» фоидаи калон мерасонад. Фоидааш дар он аст, ки вақте ки онҳо «Ёддоштҳо» -ро меҳонанд, дар қадом асари ман чи гуна нақл кардани воқеаҳоро мефаҳманд. Ин ҷо Айнӣ ба таносуби дурусту мантиқӣ ва воқеии ҳақиқати воқеи ю ҳақиқати бадей дар соҳтори осори адабӣ ишорат менамояд. Вай дар соҳтори нақл ва махсусан кушодани чехраи шахсияти

достонӣ аҳаммият доштани воқеаҳои «майдачуйда»-и зиндагиро махсус таъкид меқунад.

Тарзи қаҳрамонинтихобкуни С. Айнӣ дар асарҳои насрии давраи аввали эҷодиёташ нишон медиҳад, ки ӯ ҳангоми таҳсил дар мадрасаҳои Бухоро ва кор карданаш дар заводҳои пахта бо одамони зиёди дорон сарнавишт ва касбу кори гуногун воҳӯрда бо ҳаёти шахсӣ ва иҷтимоии онҳо аз наздик шинос шуда будааст. Бо вучуди ин ҳангоми мутолиаи «Одина», «Дохунда» ва «Ғуломон» кас ба осонӣ пай намебарад, ки бо ашҳоси мавриди назарааш муаллиф дар зиндагии воқеӣ ошнӣ дошта бошад. Ҳарчанд дар зиндагии воқеӣ аксари онҳоро муаллиф мешиноҳт ва саргузаштҳояшонро мисли Одина, Гулнор ва Бобоғулом аз забони худашон шунида буд. Бофти бадеии нависанда дар асарҳои номбурда ба дараҷаест, ки шаҳсиятҳои воқеиро то ҳадде умумият ва бадеият медиҳад, ки хонанда шаҳсияти воқеӣ будани онҳоро пай намебарад. Ин ашҳос дар соҳтори повесту романҳои Айнӣ ҳасоиси бештари ҳамосӣ касб намуда, то ба дараҷаи чеҳраҳои дураҳшони адабӣ мерасанд. Ҳарчанд аксари шаҳсиятҳои достонии оғаридаи Айнӣ аз зиндагӣ, аз рӯзгори пасисарнамудаи худи адиб ва ҳалқи ӯ гирифта шудаанд. Ҳ. Асозода барҳақ таъкид менамоянд, ки «Мактаби эҷодии С. Айнӣ дар заминаи мактаби зиндагии ӯ арзи вучуд кардааст (60, 92).

Дар маҷмуъ, чеҳраҳои адабии дар асарҳои бадеии Айнӣ оғаридашударо метавон ба ду гурӯҳ ҷудо кард. Аввалан, чеҳраҳои бадеии марказӣ, мисли Одина, Арбобкамол, Гулбибӣ, Ёдгор, Гулнор, Абдуллоҳоҷа, Некқадам, Раҳимдод, Ҳасан, Қилиҷхалифа ва дигарон, ки дар қиссаю романҳои ӯ тасвир шудаанд ва ин образҳо ё чеҳраҳои бадеӣ чунон ки дар боло ишора шуд, дар баробари вазифаи дигари адабию эҷодӣ вазифаи созмондиҳандагии соҳтори ҳунарии асари бадеиро бар дӯшдоранд.

Намунаи барҷастаи ҷанбаи ҳамосӣ ва соҳторӣ касб кардани образи бадеиро дар симои Қори Исмат аз қиссаи «Марги судхӯр» мушоҳида

мекунем. Дар ин асар чехраи Қори Исмат аз оғоз то охири маҷрои нақл раванди воқеаҳои сужетро танзим менамояд. Дар ҳар саҳифаи ин повест хонанда нигарони зуҳури боз як хислати тозаи мусиқӣ ва судхӯрии Қори Исмат аст. Ҳарчанд дар асар чехраҳои зиёде аз қабили худи Айнӣ, Раҳими Қанд, Сартарош, занҳои Қори Исмат ва қарзгирандагони дигар ба тасвир меояд.

Устод Айнӣ аз оғози қиссаи мазкур бо як таҳлили кӯтоҳи номи қаҳрамонаш чехраи бадеии ўро равшан месозад. Вай нақл мекунад, ки ман вақте ки «талабаи мадраса» будам, «бе бошишгоҳ» мондам ва барои зиндагӣ ҳуҷра мечустам. Дар ҳамаи рӯзҳо яке аз дӯstonам ба ман гуфт, ки дар Бухоро «Қорӣ -Ишкамба» ном шахсе ҳаст ва «чанд ҳуҷраи зарҳарид» дорад, агар аз вай пурсӣ, шояд яке аз ҳуҷраҳояшро ба ту ба иҷора диҳад. Айнӣ таъкид менамояд, ки дар ин суҳбат пеш аз ҳама номи «Қорӣ-Ишкамба» таваҷҷуҳи маро ба худ ҷалб кард. Дар тасаввури ҷавонии ман «ин ном хеле ғалатӣ» буд. Ман сабаби чунин ном гирифтани Қори Исмати воқеиро пурсидам. Дӯстам ба ман эзоҳ дод, ки бо сабаби шиками калон доштан он қасро «Қорӣ Исмати Ишкам», «Қорӣ Исмати Ишкамба» ва ниҳоят «Қорӣ - Ишкамба» меноманд. Айнӣ бо дақиқназарӣ дармеёбад, ки аз касе ки ўлақаби «Ишкамба» дорад, кори ҳайр интизор шудан мумкин нест. Чунки ўонро аз таҷрибаи зиндагӣ, ки дар синни ҷавонӣ ғун карда буд, медонист. Баъде, ки бо Қорӣ Исмат воҳӯрда суҳбат менамояд, бори дигар ба ин ҳақиқати дар зеҳндоштааш мутмаин мешавад. Вай дар муқаддимаи кӯтоҳе ба повести мазкур таҳти унвони «Як-ду сухан дар бораи «Марги судхӯр» менависад: «Дар вақтҳои ба вучуд омадани амалиёти судхӯрии Қорӣ-Ишкамба судхӯрии шаҳр ва аз он ҷумла Қорӣ-Ишкамба ҳам, ки як шаҳси реалии таъриҳӣ аст, баъзан худҳоҳон ва бештарин ба воситаи судхӯрони заминдори дехот, дехқонони меҳнаткашро тороҷ мекарданд» (6, 7).

Дар идомаи фикри худ нависанда таъкид менамояд, ки ман дар ин асар шахсони реалиро тасвир намудам. Аз ҷумла, образи намояндагони

хукумати Бухоро Мирзохӯҷаро, ки ноиби қозикалон буда, дар тороч кардани дехқонон даст дошт, бо номи худаш овардам. Ин гуна вуқӯъгарои эҷодиро дар романи «Доҳунда» дар боби «Мусиқии навбарамад», дар романи «Гуломон» дар бобҳои нуҳум, даҳум ва дувоздаҳум, ки саргузашти Муродпахтакаш нақл мешавад, мушоҳида мекунем. Дар «Ҷаллодони Бухоро» чеҳраи бадеии муллоҳои айёру ҳаромхӯри замонаро С. Айнӣ дар симои Пирзода ба қалам медиҳад. Нависанда чеҳраи бадеии ўро ҳам дар масҷид ҳангоми намозхонӣ, ҳам ҳангоми мулоқот бо савобталабон ва қарзиграндагон, ҳам ҳангоми амри маъруф кардан ва аз ҳама муҳим ҳангоми бадаҳлоқию ҳаромкориҳояш ба қалам медиҳад. Ин чеҳраи манfurест, ки ба ҳама гуна хиёнату ҷиноят омодааст. Вай дар тасвири Айнӣ шахси худбин буда, манофеи инсониаш бо манофеи ҳалқ мухолиф мебошад. Айнӣ бо оғаридани ин қабил чеҳраҳои равшани бадеӣ манзараи умумии ҳаёти иҷтимоии Бухорои амириро равшан месозад.

С. Айнӣ тибқи эътирофи аксари муҳаққиқони осораш на танҳо дар тасвири воқеаҳои таъриҳӣ ва иҷтимоӣ, балки дар оғаридани чеҳраҳои гуногуни бадеӣ, тасвири симои зоҳирию ботинии намояндагони табақаҳои муҳталифи иҷтимоӣ маҳорати баланд дорад. Аз нигоҳи ҳунари нигорандагӣ ва арзиши адабию бадеӣ аксари қаҳрамонҳои ба истилоҳ мусбату манфии асарҳои ў дар пояи баланди ҳунарию бадеӣ қарор доранд. Аз ҷумла, чеҳраи бадеии Қорӣ Ишкамба аз нигоҳи ҳунари чеҳранигорӣ дар адабиёти ҷаҳон ҳамсону ҳампоя ва ҳамрадиф надорад. Инро бисёре аз нависандагони бузурги муосири Айнӣ эътироф намудаанд. Манзараҳо ва образҳое, ки дар асарҳои нависанда тасвир мешаванд, бофта ё аз тариқи таҳайюли эҷодӣ соҳта нест, ин қиссаҳои даҳшатнок ва сарнавиштҳои пурфоҷеаро танҳо ҳунарманде тасвир карда метавонад, ки ҳамаи он воқеаҳоро дида, аз сар гузаронида, дар ҳуну пӯсти худ эҳсос карда бошад.

Вале муҳим он аст, ки Айнӣ қадом чеҳрае ё қадом воқеаеро тасвир намояд, аз маводи ҳимояи манфиатҳои ҳалқ, аз адолату инсоф ва аз ҳақиқати зиндагӣ дур намеравад. Инро мо дар тасвири Бозор, Мехримоҳ, Рустам дар романи «Дохунда», ки чеҳраҳои дуюмдараҷа ҳастанд ба хубӣ эҳсос менамоем, чунонки дар боло ишора шуд, С. Айнӣ дар асарҳои тарҷимаиҳолиаш аз ҷумла, дар «Ёддоштҳо» борҳо дар барои заминай муътамади воқеӣ ва ҳаётӣ доштани шахсиятҳои достонӣ ва ҳодисаю воқеаҳои муҳимми дар «Одина», «Ҷаллодони Бухоро», «Дохунда» ва «Ғуломон» тасвиршуда ишора менамояд. Ин далели дигари на танҳо аз воқеаҳои муҳимми сиёсию иҷтимоии замон, балки бо ҳаёти шахсӣ ва сифатҳои мусбату манфии чеҳраҳои мавриди тасвираш аз наздик ошно будани ўдалолат менамояд.

Айнӣ дар оғаридани чеҳраҳои бадей ҳам ба суннатҳои адабии гузашта ва ҳам ба суннатҳои навини адабиёти рус ва шуравӣ такя менамояд. Муҳимтарин тафовути чеҳраҳои оғаридан Айнӣ дар асарҳои ҳурду бузургаш дар он зоҳир мешавад, ки нависанда ҳангоми ба қалам додани ҳар як ҷузъиёти ҳурд ва ҳатто симои зоҳирӣ онҳо аз ҳақиқати воқеӣ дур намеравад. Вай образи бадеиро тибқи ниёзи ғоявии асар ва идеали адабию эстетикии худ интихоб менамояд. Дар барҷастасозии ин чеҳраҳо чунонки мушоҳида шуд, Айнӣ на танҳо аз зарфияти бадеии воқеию ҳодисаҳои зиндагӣ, балки аз имкониятҳои соҳторӣ ва созмондиҳандагии замону макони бадей, пейзаж ва манзаранигорӣ низ фаровон истифода мекунад. Шукӯҳу азмати қаҳрамонҳои асарҳои Айнӣ дар паҳнои ҳодисаю воқеаҳои бузург ва замони ҳассосу сарнавиштсози таъриҳӣ ба қалам дода мешавад.

С. Айнӣ дар чеҳранигории публисистӣ ҳам маҳорати бузург доштани худро дар «Таърихи инқилоби Бухоро», «Муҳтасари тарҷимаи ҳоли худам», «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро» ва маҳсусан чаҳор қисми «Ёддоштҳо» нишон медиҳад. Дар ин бахши осори ў, ки тасвири

ҳақиқати таърихӣ ва санадписандӣ меъёри асосӣ аст, шеваи чехранигории муаллиф ҳам фарқ мекунад. Дар асарҳои таърихие мисли «Таърихи инқилоби Бухоро» ва «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро» симои ашҳоси таърихӣ дар ҷараёни нақли воқеаҳои мушаххаси таърихӣ ба қалам дода мешавад. Махсусан, чехраи амiron, қозиҳо, мударрисон ва дигар мансабдорони аморат, намояндагони сафоратхонаҳои Русия, мактабдонону мусулмонони мактабҳои ҷадидия, намояндагони зиёйёни пешқадам, ҷадидон ва маорифпарварони Бухоро бо номҳояшон ва бо нишон додани замону макони воқеии кору фаъолияти онҳо тасвир мешавад. Аз ин бахши асарҳо С. Айнӣ бештар дар «Ёддоштҳо», ки ҷанбаи бештари адабию ҳунарӣ дорад, дар тасвири чехраҳои бадеӣ худро озодтар эҳсос менамояд. Чунки асар аз нигоҳи жанрӣ хеле фароҳ буда, дар он воқеаҳои зиёд ва ашҳоси бисёре ба тасвир омадаанд. Ин чехраи худи муаллиф дар соҳтори асар нақши марказӣ ва созмондиҳандагӣ дорад.

Дар ҳақиқат, қаҳрамони асосии «Ёддоштҳо» Садриддин мебошад. Дар баробари ин, боз як қатор чехраҳоеро нависанда ба қалам медиҳад, ки ҳар қадоми онҳо дар рӯзгори иҷтимоӣ ва маънавию сиёсии замон нақши худро доранд. Намунаи инҳо чехраҳои бадеии Сайдмуродҳоҷа, Устоамак, Лутфуллогӯппон, Маҳдуми Гав, Пироқ, Ҳабиба, Шукурбек, Мулло Туроб, Садри Сарир, Шарифҷон Маҳдум, Ҳайрат, Мулло Амон, Аҳмади Доғиҷон, Мунзим ва дигарон ҳастанд. Бешубҳа, чунин симоҳо намои муайяни иҷтимоӣ буда, сифатҳои иҷтимоӣ ва хислатҳои шаҳсии онҳо ба хубӣ равшан зоҳир шудааст.

Воқеан, ҳар қадоми инҳо ва баъзан чанд нафарашон дар якҷоягӣ чехраи умумии ин ё он табақаи ҷомеаи ҳамондавраи Бухороро таҷассум менамоянд. Аз тарафи дигар аксари чехраҳое, ки дар «Ёддоштҳо» тасвир мешаванд аз ин ё он ҷиҳат ба Садриддин алоқаманданд ё дар сарнавишти ўнақше гузоштаанд. Дар ин ҳайат дар баробари чехраҳои мусбат як қатор чехраҳои манғӣ низ мисли Ҳайдарқулхӯҷа, Ҳочи Зокирбои ғӯзачаллоб,

Парвардигорхӯча, Ҷунбул маҳдум, Абдураҳмони Рафтор ва амсоли онҳо ҳастанд, ки симояшон бо ранги дигар тасвир мешавад. Вале ин симоҳо аз чехраҳои дар боло зикргардида камтар таваҷҷуҳи нависандаро ба худ ҷалб мекунад ва аз ҳамин рӯ тасвири чехраи бадеии онҳо дар асар хеле муҳтасар ва кӯтоҳ аст.

Дар «Ёддоштҳо» чунон ки дар боло ишора шуд, дар маркази диққати муаллиф образи ҳалқ меистад. Ин ҷо чехраҳои бадеии падару модар, бародарон ва пайвандони Садриддин, ҳунармандон, қосибон, мударрисон, толибилмон, равшанфикрон ва ғайра дар маҷмуъ чехраи мардуми Бухорои охири асри XIX ва ибтидои асри XX-ро таҷассум ва ифода мекунад. Ин чехраҳо на танҳо аз нигоҳи хислатҳои инсонӣ аз ҳам фарқ доранд, балки қасбу кор, пеша ва доираи манфиатҳои онҳо ҳам аз ҳамдигар мутафовитанд. Ҳангоме ки нависанда дар маҷрои нақл онҳоро ба ҳамдигар дар алоқамандӣ ба тасвир мегирад, як образ ё чехраи мукаммал ва муҳташаме дар пеши назари хонанда ба ҷилва меояд, ки он чехраи ҳалқ ва симои мардум мебошад. Образи ҳалқ дар ин асар бо рӯҳи исёнкорона, умедворӣ ба оянда, меҳнатдӯстӣ, меҳру муҳабbat доштан нисбат ба илму адабиёт, мактабу маориф ва ғайра фарқ мекунад. Мо дар асарҳои пешинай Айнӣ ин гуна сифатҳои ҳалқро ҳамчун чехраи адабӣ камтар ба мушоҳида мегирем. Дар повесту романҳои нависанда рӯҳи муборизаҳоҳӣ, озодихоҳӣ ва талошҳои сиёсӣ барои расидан ба рӯзгори хубтару беҳтар мақоми аввалиндарача дорад.

Ҳамаи ин ҷиҳати муҳимму асосии ҳунари чехранигории С. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» аз ҳусусиятҳои адабию бадеии ин навъи наср ҳам бармеояд. Ин асар ҳарчанд ба навои ёддошт даҳл дорад, ба қавли М. Шакурӣ вай асари ёддоштию бадеист, на асари сирф публитсистӣ. Ҳама ин сифатҳое ҳастанд, ки дар маҷмуъ мактаби бузурги чехранигории бадеии С. Айниро фароҳам меоранд. Ин мактаб, ки бархе аз ҳасоиси он дар боло ишора шуд, на танҳо дар ташакқули насли адабиёти тоҷик, балки дар ташакқули насли

реалистии аксари халқҳои Осиёи Миёна ва шуравии собиқ нақши боризе гузоштааст. Нависандагони дар солҳои бисту сӣ ва давраҳои баъдии садаи XX ҷавонони халқҳои Осиёи Миёна ва маҳсусан нависандагони муосири тоҷик аз мактаби адабии Айнӣ баҳраҳои зиёд бардоштаанд.

Садриддин Айнӣ дар баробари поягузори насрӣ реалистии тоҷикӣ созмондиҳандай концепсияи шахсияти таърихиӯ ҳунарӣ ва ҷекории адабӣ дар адабиёти тоҷикии садаи XX мебошад.

Табиист, ки донишманди наҷиб Саид Нафисӣ дар ин ҳусус таъкид карда буд, ки чунин «симои саршор аз завқ ва қареҳаву дониш, он баёни ширину дилангез, он ҷашмони пурфурӯғи оромбахш дигар дар ин ҷаҳон нест. Аммо осори марде, ки саросар зиндагиро вақфи хидмат ба одамизодагон кард ва партаве бар ҷаҳони маърифат тофт, ки ҳаргиз фурӯ наҳоҳад нишаст, дар миён ҳаст ва ҳоҳад буд ва ҷовидон ҳоҳад шуд» (144, 182-183).

Дар натиҷа, вақти он расидааст, ки мо барои равшантар баррасӣ намудани ин пайвандҳои адабию эҷодии устод бо шогирдону пайравон асарҳои алоҳида, ҷекори ҷудогонаи оғаридаи онҳоро ба таври қиёсӣ ба таҳқиқ гирем. Дар он ҳолат ҳам мактаби адабӣ, ҳам мактаби ҷекории Айнӣ ва ҳам масъалаи таъсирпазирии адибони наслҳои баъдиро аз осори Айнӣ равshan месозем.

Таҳлили осори адабӣ дар алоқамандӣ бо дидгоҳҳои назарӣ дар муайян намудани мушкилоти ҷекории дар осори С. Айнӣ моро ба чунин хулоса овард:

1. Фардияти эҷодӣ ва ҳунари нависандагии С. Айнӣ дар мисоли “Таърихи инқилоби Бухоро”, «Муҳтасари тарҷумаи ҳоли ҳудам», «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро», “Ёддоштҳо” ва дигар асарҳои насрии нависанда муайян шудааст.

2. Падидаҳои ҳунарӣ, биниши тафаккури бадеии нависанда, ҷанбаҳои маърифатию зебоишиноҳтӣ ва бозтоби шахсияти таърихиӯ ҷекори адабӣ,

сими муллиф ва афроди эчодкор дар «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ равшан гардидааст.

3. Тамоюлоти худогоҳӣ ва хештаншиносӣ, озодандешиӣ, часоратмандӣ, инсондӯстӣ, маорифпарварӣ, чомеашиносӣ, ислоҳотгоҳӣ ва маърифатандӯзӣ равиши асосии фаъолияти адабии С. Айниро муайян мекунад. Таҳаввули руҳи пурандешаву тафаккури арзишманд хусусияти фаъолияти адабии адибро муайян намуда, омили бунёдгузор ва созандай осори ў гардидааст.

4. Дидгоҳи пурвусъати адабию эстетикӣ ба ҳаёт ва воқеияти зиндагӣ, маърифатҷӯй ва ормонҳои олии миллӣ ба устод Айнӣ имконият додааст, ки бо фазилатҳои нек ва андешаҳои арзишманд ба ҳисси хонанда таҳrik бахшад ва муҳимтарин масъалаҳои иҷтимоиву ахлоқии чомеаро инъикос намояд.

5. С. Айнӣ асосгузори насли реалистии тоҷикӣ, поягузор ва созмондиҳандай мактаби ҷадиди чехранигории адабӣ дар адабиёти тоҷикии садаи XX шинохта шуда, хусусияти умдаи осори адабияшро завқ ва қареҳаву дониш, баёни ширину дилангез, ки саршор аз ғояҳои баланди адабию эстетикӣ мебошад, фаро гирифтааст.

6. Дар насли муосири тоҷик С. Айнӣ тавассути тасвири воқеияти иҷтимоиву ахлоқӣ, биниши амиқ ва равиши таҳқиқию таҳлилии эҷоди бадеӣ ҳамчун бунёдгузор ва таҳқимбахши равия ва тамоюлоти наву судманди ҷараёни адабӣ шарафманд ва комёб гардидаанд.

БОБИ II

БОЗТОБИ ШАХСИЯТИ ТАЪРИХӢ ВА СИМОИ РАВШАНФИКРОН ДАР «ЁДДОШТҲО»-И С. АЙНӢ

2.1. Таҷассуми симои равшанфикрон дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ

Шиносой бо осори адибони пешқадам ва огоҳӣ аз равандҳои сиёсию озодихоҳии кишварҳои Шарқу Гарб афкору андешаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва адабию фарҳангиро инкишоф медиҳад. Ҳаводиси пуртуғёну зудҷараёни Бухорои ибтидои қарни XX ба ҷаҳони андешаи Айнӣ бетаъсир намондааст. Ин омилҳои сарнавиштсоз бо амри қисмат дар оғози растоҳези тозаи фарҳангу адабиёти тоҷикӣ ва дигаргуниҳои сиёсии ибтидои садаи XX сурат гирифтааст. С. Айнӣ дар майдони мубориза бо туркпарастон бо часорат дар сафи пеш қарор дошта, муносибати хешро ба равандҳои пуртазоди сиёсию иҷтимоии замонаш дар «Таърихи инқилоби Бухоро», «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро», «Муҳтасари тарҷимаи ҳоли худам» ва «Ёддоштҳо» равшан баён кардааст.

Ба тасвири авзои иҷтимоию фарҳангии нимаи дуюми асри XIX Аморати Бухоро таваҷҷуҳ зоҳир намудани Айнӣ бесабаб нест. Ин давра тезутунд, пуризтироб ва барои ҳаёти ҳалқ сарнавиштсоз буда, бо авчи муносибатҳои пуршиддати замони феодалий, муборизаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва бедории илмию фарҳангӣ аҳаммиятнок мебошад. Бо эҷод шудани «Намунаи адабиёти тоҷик» дар арсаи муборизаи сиёсӣ, бедорӣ ва ҳудшиносии миллӣ ҳамчун шиноснома ва шаҳодатномаи миллати тоҷик пазируфта шуд. Дар ин радиф С. Айнӣ таъкид менамояд, ки: «Қавми тоҷик, ки соҳиби маданияти қадима ва дорои адабиёти нафиса буд, аз адабиёти нави инқилобӣ, аз мактабҳои шурӯй ва аз гузариши аҳволи дохилию ҳориҷӣ ва аз тарбияти сиёсӣ ва билҷумла аз тамоми меваҳои Инқилоб маҳрум монд» (21, 7).

С. Айнӣ марди боинтизом ва интизомдӯст, шахсияти бузурги таърихӣ ва чеҳраи дурахшони равшанфикр ва равшанбине буд, ки маҳдудияти идеологияи хукмрони саҳтгирро бартараф намуда, меҳост миллатро ба асли ҳастӣ ва ворисияти таърихӣ бирасонад. “Айнӣ таъкид намудааст, - Раҳим Ҳошим, на фақат ба воситаи осори боқӣ гузоштааш ба мо бисёр ҷизҳо омӯхтааст ва меомӯзад, балки ба воситаи ҳаёти шахсии ҳудаш, тарзи зиндагии худ, муносибаташ ба кор, бо вазифашиносиаш, бо риояташ ба интизом низ барои мо, ҳусусан барои ҷавонон аз бисёр ҷиҳатҳо намунаи ибрат шуда метавонад”(165, 15).

С. Айнӣ дар яке аз пурҳодиса ва пурошӯбтарин давраҳои таърихии ҳалқи тоҷик тавалуд ёфта, зиндагӣ карда, дар охирҳои умраш асари «Ёддоштҳо»-ро таълиф соҳт, ки он як навъ асари ҷамъbastқунандай ҳулосаҳои ҳаётӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, фалсафӣ ва бадеии муаллиф маҳсуб меёбад.

«Ёддоштҳо» дар адабиёти шуравии тоҷик асарест, ки воқеаҳои муҳимтарини муборизаи синғӣ ва ҷиҳатҳои гуногуни ҳаёти маънавии нимаи дуюми асри XIX-ро таҷассум намуда, ҳодисаву воқеаҳои гуногун тавассути симоҳои зиёд арзёбӣ гардида, шуuri иҷтимоии ҳалқ ва моҳияти замонро равшан ифода намудааст ва бо афкори баланди дилнишин, оташи сӯзони қалби пурэъҷоз, равшанбаёнӣ, воқеънигорӣ, овариниши симоҳои начибу мутаассир мондагор ва дар хотир нақшгузор аст.

Айнӣ дар ин асар як давраи муҳимми ҳаёти ҳалқро басо фароҳу доманадор бо лавҳаю манзараҳои бадеӣ ва муносибати шахсиятҳои таърихӣ ба тасвир гирифта, бунёдкории ҳалқро дар симои оддитарин ва зеботарин одамон нишон дода, манзараҳои худогоҳӣ ва бедории иҷтимоиро таҷассум намудааст. Аксар симоҳои дар «Ёддоштҳо» тасвиришуда бо фазлу камолоти инсонӣ мазмуну моҳияти афкори замонро ифода менамоянд. Ҷеҳраи Аҳмади Дониш дар тасвири Айнӣ аз намунаи ҷунун симоҳои таърихӣ мебошад.

Тадқиқи бадеии саҳифаҳои ҳаёти дурахшони халқ, вобаста ба сарнавишти фардҳои барӯманди он ифодагари робита ва идомаи наслҳо буда, ёрӣ мерасонад, ки шахс қаробати худро ба халқ, ба таъриҳ ва орзую умеди он эҳсос бикунад ва ормонҳои маънавиро асоси ҳар гуна фаъолияти илмӣ қарор дода, ҳастии маънавии халқ ва рисолати наҷибашро мучассам созад. Дар ин замина тадқиқи консепсияи эҷодӣ ва адабии С.Айнӣ арзиши илмӣ, маърифатӣ ва ҳунарӣ дошта, муайян намудани қашфи ҳусусияти ҳунарӣ ва ҷанбаҳои иҷтимоию маърифатии осораш дар рушди минбаъдаи адабиёт, фарҳанги миллӣ ва тамоюлҳои тамаддуни муосир аҳаммиятнок мебошад. Таҳлилу таҳқиқ ва шинохти осори нависанда ормони тозаи нақди адабист ва ҳамзамон ба дарёфти ғоя ва ҷараёни коргоҳи эҷодии адиб мусоидат намуда, мактаби ҳунарии ӯро дар раванди ташаккул ва таҳаввули адабиёти муосири тоҷикӣ муайян месозад. Мутаассифона, дар баробари анҷоми корҳои зиёди илмию таҳқиқотӣ ҳанӯз ба дараҷаи зарурӣ паҳлӯҳои гуногуни осори адиб ва коргоҳи эҷодии вай ҳамаҷониба таҳқиқ нашудааст. Аз ин дидгоҳ, таҳқиқи консепсияи эҷодӣ, падидаҳои ҳунарӣ, ҷанбаҳои маърифатию ахлоқӣ ва бозтоби мактаби адабии нависанда ба раванди ташаккул ва таҳаввули насири навини тоҷикӣ имкон фароҳам меоварад.

«Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ асари мукаммал, гуногунмавзӯъ ва ғановатманди адабиёти муосири тоҷик буда, шарҳи ҳоли зиёйёни пешқадами охири асри XIX -ро равshan нишон додааст. Муаллиф равшанфикрон ва зиёйёни тоҷикро, ки пеш ва дар арафаи инқилоб дар Бухоро зиндагӣ мекарданд, тавассути шиносой аз аҳволу афкори онҳо қӯшиш намудааст, ки дар асараш ҳар чӣ пурратар маълумот дода, симо ва шахсияти онҳоро мучассам созад. Бинобар ин, дар «Ёддоштҳо» ҳақиқатан ҳам ҳаёти ачибе тасвир шудааст, ки ба назар аксар маврид фавқулода намуда, хонандаро ба ҳайрату тааҷҷуб монда, қудрати эъҷозии қаломи бадеъро дар осори нависанда равshan месозад.

Айнӣ манзараҳои гуногун ва рангоронги ҳаётро бо иқтидори азими руҳи қудратманд, ақлу заковат ва ҳикмати ҳалқ ва неруи эъчозофарини зиёйён тасвир намуда, чунин симоҳои барҷастае, ки “ҳар кадоме хосияти чудогона, як саргузашти ачиби ибратомӯз, як тақдири тақрорнашаванда доранд, пеши дидай мо ҷилвагар меорад. Он зиндагонӣ, он одамон як олами маҳсусро ташкил менамоянд, ки сар ба сар пандомӯз буда, моро дар бораи таърих, дар бораи дирӯз ва имрӯз ба тафаккуру тааммуқ мебарад, ба ҳуд мафтун мекунад, баъзан меҳандонад ва баъзан аз ҳашму ғазаб меларзонад”(200, 247)

Дар ин замина дар адабиёти муосири тоҷик аввалин устоди ҷехраи адабӣ Садриддин Айнӣ шинохта шуда, ин жанр ҳусусан дар «Ёддоштҳо» тақмил ёфтааст. Дар ҳақиқат, на фақат ҷехраҳои оғаридаи Айнӣ, балки шахсият ва симои наҷиби ҳуди ӯ боиси инкишофи жанри ҷехраи адабӣ дар адабиёти муосири тоҷик гардида, минбаъд шогирдон ва пайравони ӯ дар нақди адабӣ барои инкишофи он мусоидат намудаанд.

Шинохти шахсият ва таҷассуми симои равшанфирон ва зиёйён дар «Ёддоштҳо» яке аз масъалаҳои марказӣ буда, ҳамчун ҷузъи сарнавиштсоз ва бақои ҳастии ҳалқ аҳаммият пайдо карда, мазмuni амиқи иҷтимоӣ гирифтааст. Дар шахсияти чунин ашхос моҳияти ҳастии инсон, замон ва набзу руҳияи ҳаёти иҷтимоӣ равшан ифода мейёбад. Ба ин мақсад, муаллиф тавассути оғариниши симои равшанфирон дигаргунсозӣ, рушд ва пешрафти ҷомеаи Бухорои асри XIX-ро воқеӣ, пурра ва мукаммал тасвир намудааст. Ҳусусан, дар қисмҳои сеюм ва ҷоруми асар, ки давраи ба муҳити зиёйёни пешқадам дохил шудани қаҳрамони асосӣ – Садриддинро тасвир менамояд, намояндагони гуногуни зиёйён пай дар пай дучор шудан мегиранд.

С. Айнӣ як силсила симои аҳли илму адаб, муллоҳо ва муллобачагони равшанфирро тасвир намудааст, ки ҳар кадомашон феълу атвори хос дошта, ба дараҷае дар бораи масъалаҳои муҳимми ҳаёти иҷтимоӣ фикр мекунанд. Аксарияти онҳо аз вазъияти мавҷудаи тираву тоқатфарсо

дилтанг ҳастанд ва баъзеашон ба ҷустуҷӯи роҳҳои ислоҳи он даромаданд. Нависанда чехраи адабии зиёйёни эҷодкорро дар асоси фактҳои зиндагии онҳо, ки бевосита дида буду дар хотираш нақш баста буданд, ё ки аз забонҳои персонажҳои дар ҳаёт буда тасвир намудааст. Ӯ қӯшидааст, ки тахайюлоти бадеиро ба воқеият наздик созад, далелу санадхоро ба он шакл, ки дар ҳақиқат ба вуқӯъ омада буданд, баён намояд. Бинобар ин, дар ин бобҳо унсурҳои бадеӣ камтар буда, нақли публикистӣ бештар аст ва он ҳам гоҳ ба услуби илмӣ ҳамоҳанг шудааст.

Дар «Ёддоштҳо» чехраҳои равshanfikron ва зиёйёни гуногун, ки дар ин марҳилаи сарнавиштсози таърихии тоҷикон нақши муҳим гузоштаанд, тасвир шуддааст. Махсусан, Аҳмади Дониш, Шамсиддин Шоҳин, Шарифҷон Маҳдум (Садри Зиё), Садри Сарир, Мулло Туроб, Мулло Амон, Ҳоҷӣ Маҳдум, Абдулмаҷиди Зӯфунун, Яҳёҳоҷа, Мирзо Азими Сомӣ, Содиқҳоҷаи Гулшанӣ, Муҳаммадсиддиқи Ҳайрат, Мирзо Ҳайти Саҳбо, Азизҳоҷаи Азиз, Қорӣ Абдулкарими Офарин, Ҳочи Абдулазиз ва монанди инҳо шахсоне мебошанд, ки дар пешрафти афкори иҷтимоӣ мақоми шоиста доштанд. Ҳаёти аксари онҳо пурфочека, тезутунд ва ноком гузашта, бо руҳияи номуродӣ, норозигӣ, эътиroz ва ҳасрату надомат зиндагӣ доштаанд.

Садриддин Айнӣ ба иқтидори руҳияи эҷодӣ ва бунёдкории ҳалқ иродай қавӣ дошта, ба симои намояндагони заҳматкаш ва зиёйёни пешқадам эътибори маҳсус дода, муносибат ва рафтори беадолатонаи табақаҳои истисморгарро воқеъбинона ифода менамояд. Тасвирҳои дураҳшон ва фаъолияти часоратмандонаи равshanfikron ва зиёйён тимсоли он аст, ки муаллиф ба ҳаёти маънавии ҳалқ ва намояндагони барҷастаи он муҳаббати азим дорад ва бо назари дақиқ ва санъату маҳорати беназир онро равshan инъикос менамояд.

Зарурият ва омӯзишу баррасии ин матолибро донишманди шинохта Акбар Турсунов бамаврид нигошта, қайд менамояд, ки "фарзандони

мутафаккиру неруманди халқу ватани худ ва замину осмони меросии ачдодонро дўст надошта, ба марзу буми бегона меҳр бастан амри муҳол аст"¹ (166, 95).

Дар чунин тасвиркориҳо шахсияти адиб ва вичдони ў, ҷунбишҳои фикрӣ ва наҳзатҳои иҷтимоӣ дар муҳити зиндагонии иҷтимоӣ решаш мегирад, бархурд ва худнамоӣ мекунад. Ин аст, ки Айнӣ муборизаю фочеаҳоро барои озодӣ ва инсофу адолати иҷтимоӣ дар даврони шикасту воруни таъриҳӣ дарёфта, бо маърифату завқи афкори санъатшиносӣ, истеъдоду сухансанҷии беназири хеш, олами рӯҳонии ҳамасронашро пурра гардонда, ба таъкиди адиби маъруфи қирғиз Ч.Айтматов “халқро дар арсаи таъриҳ дар шахси одамони нек таҷассум мекунад”(52, 34).

Дар баробари ин, тасвири манзараҳои даҳшатноки даврони истибдоду зулму ситам, фаъолият ва хислатҳои аъёну ашроф ва золимони замонро воқеъбинона инъикос намуда, сифатҳои умумии иҷтимоӣ ва хусусияти фардии онҳоро равshan зоҳир гардонидааст. Ба ин восита мубориза, руҳия ва табиати халқро дар муборизаю фочеаҳо ба сӯи озодӣ ва инсофу адолати иҷтимоӣ таҷассум месозад.

Дар “Ёддоштҳо” шахсият ва ҷеҳраи шукӯҳманди равшанфикри барҷаста ва маорифпарвари фаъол Шарифҷон Махдум (Садри Зиё) намоён мегардад, ки шахси донишманд, ҳомӣ ва мураббии як қатор адибони пешқадам ва тозафикрони тараққиҳоҳи замон буд. С. Айнӣ дар «Таърихи инқилоби Бухоро» (1920), «Муҳтасари тарҷимаи ҳоли худам» (1940) ва «Ёддоштҳо» (1948-1953) дар бораи нишебу фароз ва нооромиву фочеаҳои зиндагонӣ, зиддияту ихтилофот, дўстон ва ҳамсуҳбатон, лаҳзаҳои ҳаёт ва симои адабии вай бо ихлосмандӣ ва меҳру муҳаббат маълумоти нодир ва воқеъбинонаи пурагзиш медиҳад. Гарчанде ахбор ва нигоштаҳои Айнӣ пароканда бошанд ҳам, басо ибратомӯз буда, ба таъкиди М. Шукуров “бо андак шарҳу эзоҳе аз осори худи Садри Зиё бештар аҳаммият ҳоҳад дошт” (113, 3).

Тибқи маълумоти Айнӣ “Шарифҷон Маҳдум писари дуюми домулло Абдушкури қозикалон (манзур Абдушкури Оят) аст, ки ўз Бухоро буда, падар ва бародаронаш ба касби шустагарӣ машғулӣ доштанд... “Шарифҷон –маҳдум одами баландқомат, сафедрӯй, мешчашм, хурмориш буда..., дар хушхатӣ, хушсаводӣ, шеърфаҳмӣ ва маърифатдӯстӣ дар байни муллозодагони Бухоро қариб ягона буд” (9, 9).

Айнӣ охирҳои моҳи сентябри соли 1891 бо даъвати Шарифҷон Маҳдум барои хизмат ба ин ҳавлӣ омада, дар муҳити маърифатии он аз хурдӣ тарбия ёфтааст. Ҳавлии Шарифҷон Маҳдум ҳамчун китобхона ва меҳмонхонаи фозилон ва зиёёни давр буд. Ин ҳавлӣ “дар ҳар ҳафта се шаби таътил- сесанбе, чорshanбе ва панҷшанбе одатан ранги анҷумани шоирон, шеършиносон, латифагӯён ва ширинкоронро мегирифт” (9, 10).

Айнӣ аз тарбиятдидагони ҳавлии Шарифҷон Маҳдум буд ва вазифаи пешхизматиро адо намуда, ба Мирзо Абдулвоҳид, Мирзо Бадеъ ва модари Шарифҷон Маҳдум ёрӣ дода, аз суҳбатҳои адабӣ озодона истифода мекард, материалҳои ибтидой, лекин муҳимми адабии худро аз аҳли ин ҳавлӣ гирд оварда, бо қулли шоир ва шеършиносон шинос ва ҳолдон мешуд. Айнӣ ба аҳли ин маҳфил чунин гуфтаанд: “ба қасоне, ки донишманд ва озодфиқри ҳамон замон ба шумор мерафтанд, ба латифагӯён ва суханварони замон, ки аз шунидани гапҳои онҳо хазинаи дониши кас аз лафз ва маънӣ пур мешуд, ҳамсуҳбат мешудам ”(9, 45).

Дар ин ҳавлӣ афкори маорифпарварӣ ва ислоҳотҳоҳии мутафаккири бузург - Аҳмади Дониш диққати равшанфирони тараққихоҳ ва озодандешро ба сӯи худ кашида буд. Шарифҷон Маҳдум яке аз дӯстдорони афкори Аҳмади Дониш буд ва ба ў эҳтируму самимияти беандоза дошта, ба мақоми шахсияташ баҳои баланд медод. Айнӣ таъкид менамояд, ки “Шарифҷон Маҳдум ошиқи асарҳои Аҳмад –маҳдум буд” (7, 444).

Натиҷаи чунин иродату садоқатмандӣ буд, ки китобати нусхай мұльтабари “Наводир-ул-вақоєъ”, ки дастанвиси худи Аҳмади Дониш аст,

ба рӯнависии пинҳонӣ ба шоир ва хушнависи хушсалиқа Мирзо Абдулвоҳиди Мунзим супорида шуд. Бо анҷомёбии китобат Садри Зиё муқоисаву муқобилаи нусхай навро ба Мунзим, Ҳайрат ва Айнӣ фармуд ва дар натиҷаи шиносой ва дарки мағоҳими “Наводир-ул-вақоєъ” ба онҳо дигаргунии андеша ва “инқилоби фикрӣ” пайдо шуд.

Шахсият ва ҷеҳраи адабии Шарифҷон Маҳдум дар муносибат ба шарикдарсон, дӯстон, меҳмонон, фозилону шоирони замон ва умуман табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ равшан гардидааст. Айнӣ ба Садри Зиё ихлос ва муҳаббати зиёд дошт, аз суҳбатҳои маърифатомӯзу хушсаводӣ ва нозуктабиатиаш баҳраи фаровон бардошта, ўро “аввалин тарбиятгари маънавии худ” медонист (9, 50).

Дар маҷлисҳои хонаи Шарифҷон Маҳдум аз бадкирдориҳои ҳокимон ва аъёну ашрофзодагони замон шикоят мерафт ва ҳамчунин хубиҳои шахсони намоён низ зикр мейфт, ки Айни хурдсол ба он гуна одамҳо муҳаббат пайдо карда буд. Дар “Ёддоштҳо” якчанд нафари онҳоро ёд мекунад ва дар бораи Аҳмади Донош, Шамсиддин Шоҳин, Шарифҷон Маҳдум, Садри Сарир, Мирзо Ҳайти Саҳбо, Азизҳоҷаи Азиз, Ҳомидбек, Абдулмакиди Зӯфунун, Яҳёҳоҷа,, Қорӣ Абдулкарими Офарин ва дигарон маълумоти пуарзиш медиҳад, хислату характер ва симои онҳоро равшан месозад. Нахустин шиносоии Айнӣ ба Аҳмади Донош дар ҳамин ҳавли ҳангоми ҷамъомади рушанфикрон, шоирон ва фозилони Бухоро сурат гирифта, ин “зоти бузург” диққати ўро ба худ мекашид, танқид ва тавсифҳои зиди якдигари аҳли илму адаб ва муллоҳои ифратӣ ҳайрат ва тааҷҷуби ўро афзун месоҳт.

“ Як қисми ин табақа, таъқид менамояд С. Айнӣ, - Аҳмад Маҳдумро дар назди шогирдон шайтон шуморад, қисми дигарааш ўро дар некӣ ба дараҷаи фаришта мебаровард. Азбаски ман аз рӯи дарёftи худ аҳли маҷлисҳои Шарифҷон Маҳдумро одамони дурусткирдор медонистам, аз рӯи гуфтаҳои онҳо муҳаббатам дар ҳаққи Аҳмад Маҳдум рӯз то рӯз

зиёдтар ва ҳавасам ба фаҳмидани аҳволи ў соат ба соат афзунтар мегардид” (9, 29).

Дар фаслҳои ҷудогонаи “Ёддоштҳо” доир ба хислатҳои ҳусусии Шарифҷон Маҳдум, муносибати ў бо мардум, алалхусус ҷавонон, аҳволи муаллиф дар ҳавлии мазкур ва шаҳсияти ў ба хубӣ ёд мекунад. Шарифҷон Маҳдумро аз ҷумлаи маорифпарварон ва тараққиҳоҳони замон дониста, таъкид менамояд, ки “қобилияти баландро хуб тақдир мекард ва барои инкишофи қобилияти он гуна ҷавонон бо воситаҳое, ки аз дасташ меомад, ёрӣ медод. Ба вуҷуди қалонзодаи замони феодалий буданаш ба одамҳо ҳоксорона муносибат мекард ва ба ҳеч кас ба назари таҳқири наменигарист” (9, 44).

Дар тасвири Айнӣ зиёиён аз аҳволи мардум, аз дарду ғами онҳо бепарво нагашта, ғамшарики муздурон ва ҷабрдидағон буда, бо фикри ислоҳи беадолатӣ ва бедодгариҳои муҳити иҷтимоӣ бо нафрату адование, ки нисбат ба золимон доштанд, зиндагӣ мекарданд. Бо эътиroz ва норозигии рӯйрост ҳаракати фаъолонаро ташвиқ мекарданд. Тимсоли барҷаста фаъолияти Шарифҷон Маҳдум (Садри Зиё), ки аз пайравони Аҳмади Дониш буда, сабабгори оғози фаъолияти интиқомҳоҳонаи Шукурбек гардидааст. Ин мазмун дар ҳолате, ки Шукурбек аз Муътасими раис ёрмандӣ илтинос мекунад, баръало мушоҳида мегардад.

- «Барои илочи кори ту аз дasti ман ҳеч чизе намеояд. Мо дар замоне зиндагӣ карда истодаем, ки ҳеч кас ғами дигареро намехӯрад ва хӯрда ҳам наметавонад. Аз зулми золимон ва ҳокимон, ҳатто ба худи амир шикоят кардан ҳам ҳеч фоида надорад. Ҳар кас давои дарди худро бояд худ кунад. Барои ситонидани ҳаққат ва ҳифзи номусат, агар аз дастат ояд, худат коре кун, вагарна ба тақдират тан дех!

- Вақте ки золим зулм кардан меҳоҳад, ҳеч гоҳ аз ягон муфтӣ намепурсад, ки зулм дар шариат равост ё не? Он мазлум аҳмақ аст, ки интиқомгирии худро ба шариат мувоғиқ кардан хоҳад. Мазлуми боақл он

аст, ки «давои қурут оби гарм» гӯён худ ба фикри худ амал карда кор барад, на ба фикри муфтӣ» (9, 72-73).

Ин ҳолат ташвиқи рӯирости Шукур дар мавриди интиқомгирий ва оташи ғазаб ва интиқомчӯй аланга задани ў буда, на танҳо руҳияи эътирозу норозигӣ аз халқи меҳнаткаш ба зиёиёни пешқадам, балки бедорӣ ва ба ҷунбиш омадани баъзе зиёиёро ифода намуда, ба қувваи исёнкори иҷтимоӣ табдил ёфтани мунаvvарфикронро собит месозад.

Нависанда ҷузъиёtero барmegузинад, ки Шарифҷон Маҳдумро начибзода, покизарӯзгор, озода, хоксор, шикастанафс, ширинкору шӯҳ, бетакаллуф, хушмуомила, нозуктабиат ва “аввалин тарбиятгари маънавии худ” медонист. Китобхонаи Шарифҷон Маҳдум беҳтарин ва бойтарин китобхонаҳои ҳусусии шаҳри Бухоро буда, нодиртарин китобҳо нигоҳдорӣ ва ба хидмати аҳли илму адаб гузошта мешуд, ки “барои як талабай маъниҷӯй як ҳазинаи маълумоти беинтиҳо буд” (7, 45).

Дар ин “мактаби адабиёти давра” (манзур ҳавлии Шарифҷон Маҳдум) ва дарсхонаи адабӣ ахли маҳфил шеърхонӣ мекарданд, меъёрҳои бадеият мечустанд ва таҳлилу баррасӣ менамуданд. Дар робита ба ин, Айнӣ таъкид менамояд, ки Садри Зиё “девонҳои классикҳо ва китобҳои ҳикояро бисёр мутолиа мекард ва ҷойҳои фавқулода ва дилчаспи онҳоро ба ман ва Мирзо Абдулвоҳид ҳононда ва худ гӯш медод, ҷойҳои ғалатхондаи моро тасҳеҳ мекард ва ҷойҳои мо намефаҳмидағиро эзоҳ дода мефаҳмонд” (7, 45).

Муаллиф дар аксар лаҳзаҳо дар қиёс ба воқеият ба дарунмояи тасвир менигарад. Ба аҳволи хубу бади худ дар ин ҳавлӣ воқеъбинона назар дӯхта, аз як ҷониб ба донишманд ва озодфикрон, латифагӯён ва суханварони замон ҳазинаи дониш, лафз ва маъниро пур мекард, аз ҳамсӯҳбатӣ, мутолиа ва шарҳи ҳикояти китобҳои гуногун, ислоҳи хатоҳо ва эзоҳи нофаҳмиҳо аз Шарифҷон Маҳдум сабақи ибрatomӯз мебардошт. “Китобхона, ки беҳтарин ва бойтарин ҳазинаи дониш ва маълумоти шаҳри Бухоро буд, нодиртарин китобҳо пайдо мегашт ва ба толибилми маъниҷӯй

дастрас буд. Ҳамзамон, ба шахсияти хизматгор нарасидани ҳӯҷаин (манзур Шарифҷон Маҳдум) ва ман барин хизматгори саҳрой навозишкорона муомила кардани ў, дар замоне ки ҳӯҷаинони дигар ба хизматгорони худ бе дашном ва нафрини қӯчагӣ як даҳон нон намедоданд, дили маро бурда буд” (9, 46).

Аз ҷониби дигар, бадии аҳволи Айнӣ дар ин ҳавлӣ аз хизматҳои вазнин, душвориҳои тадрис, танқисии вазъи моддӣ, пӯшок, либосворӣ, пойафзол зоҳир мегардид. Бадии аҳвол ва ноҳинҷории қайфияти ў дар он зоҳир мегардид, ки ба хизматҳои вазнини тоқатнопазир, либосҳои аз кор баромада, чиркин, кафшҳои дарида нафрат дошт. Айнӣ таъкид менамояд, ки “дар ин хонадон бе музду миннат ва бе ҳеч мақсади оянда танҳо бо мақсади шикамро сер карда ба дарсхонӣ машғул шудан кор мекардам. Вақте ки бисёрии кор ба дарсхониам монеъ шуд ва бе либос гаштан тоқатфарсо гардид, ман дар фикри ҳалос шудан аз ин даргоҳ афтодам” (9, 49).

Ҳамчунин, дар тасвири Айнӣ Шарифҷон Маҳдум дар айни ҳол сарфаҷӯ, ҳасис ва аз хислатҳои ба худаш номуносиб кӯбкорӣ (асптоzӣ) ва мурғбозӣ завқ мебурд. Ин буд, ки Айнӣ баъд аз хизмати ҳаштмоҳаи беғаразу бетамаъ ва бемузду миннат ва ихлосмандии навмеду ноком бе хабар додан ва рухсат гирифтани аз ҳӯҷаини нозуктабиат ва навозишкораш ба фаррошии мадрасаи Олимҷон меравад. Айнӣ таъкид менамояд, ки “ман ўро ранҷондан намехостам, чунки ҳарчанд ман аз ваҷҳи моддӣ аз вай норозӣ бошам ҳам, маънан ўро ҳурмат мекардам ва аввалин тарбиятгари маънавии худ медонистам” (9, 50).

Шарифҷон Маҳдум ба Айнӣ ва Мунзим самимияти хос дошт, онҳоро “вафокеши мардум”, ду ҷашми хеш ва болу пари мурғи дил меҳисобид (113, 148).

Вай Садриддини ҷавонро “аз фазои мазҳабӣ ва оғандай рукуду сукути Мулло Абдусалому ёронаш берун кашид ва вориди дунёи шеъру адаб гардонид” (51, 23).

Ба Абдувоҳиду Садриддин ашъори классиконро меҳонду шарҳ медод ва меҳост онҳо “Шоҳнома” биҳонанд, худ гӯш медод ва ҳатоҳояшонро ислоҳ месоҳт. Чунин муносибати гарму нарми Шарифҷон Маҳдум дили маҳзуни онҳоро тасхир мекард ва ба оянда умединор месоҳт ва ин буд, ки Айнӣ дар ин айём осори Ҳофизу Қамолро аз ҳуҷраи дӯсташ Мирзосолеҳ ёфта, бо шавқу шўр меҳонд ва саргарми омӯзиши адабиёт шуд.

Дар баробари ин, нахустин эҳсоси норозигӣ ва нафраторо аз ҳукумати вақт зери таъсири маҳфили адабии ҳавлии Шарифҷон Маҳдум пайдо намуда, минбаъд бо шиносии “Наводир-ул- вақоеъ”-и Аҳмади Дониш тафаккури нав ва “инқилоби рӯҳӣ” бедор шуд. Чунин ҳамдилӣ ва ҳаммаслакӣ дар охирҳои умраш ба дӯстиву бародарӣ табдил ёфта, пайванди маънавӣ ва садоқатмандиашонро қавӣ гардонид.

Тибқи ахбори Айнӣ Шарифҷон Маҳдум баҳори соли 1895 ҳатми мадраса карда, ба ин муносибат тӯи қалон ташкил дод ва Айниву Мунзим ба ин маърака даъват шуда, ба ин восита ҳамкории ў дубора барқарор гардидааст. Дар ин айём нахустин шеъри худро бо таҳаллуси “Айнӣ” бо номи “Гули сурҳ” эҷод намуда, ба Шарифҷон Маҳдум барои таҳrir пешниҳод намуд. Ў шеърро “бе ҳеч танқид таърифи муболиғадор кард ва дар паси он таъриф ба ман фармуд, ки барои падари марҳумаш- домулло Абдушукури қозикалон таърихи вафот навишта диҳам” (7, 222-223).

Чунин нуқтаҳои танзомез ва тазоди дарунмояи тасвир дар “Ёддоштҳо” аз гуногунпаҳлуӣ, ҳарактери мураккаб, печида кардани шахсияти комил ва мавқеи воқеънигории ошкорову масъулиятшиносии муаллиф дарак медиҳад.

Дар “Ёддоштҳо” симои шоир Муҳаммадсидиқи Ҳайрат (1878 -1901), ки ҳамқисмат ва дӯсти Айнӣ буд, ҷолиб ва мутаассир тасвир шудааст. Нахустин шиносии Айнӣ бо Ҳайрат зимиstonи соли 1895 дар мадрасаи Бадалбек тавассути Мулло Эшонқул, ки дар ҳамсояхуҷрааш буд, амалий гардидааст. Онҳо ҳамсолу ҳамдарс бошанд ҳам, Ҳайрат дар назарияи шеър

нерумандтар буд ва аз ин сабаб Айнӣ ӯро устоди хеш медонист ва нахустин шеъраш “Гули сурҳ”-ро бо маслиҳати ӯ такмилу таҳрир карда буд.

Дар шинохти Айнӣ “Ҳайрат як ҷавони қадпости гарданқӯтоҳ, лоғарбадани сиёҳчехра, ҷашмонаш сиёҳ буда, лекин ҷунон ки мегӯянд, “роғ - роғ мерафт”, яъне ба ҳар чиз бо ҳайрат ва ҳомӯшона нигоҳ карда меистод. Тахаллуси “Ҳайрат” ҷунон ба шахси ӯ муносиб афтода буд, ки ман бо дидани вай ва мулоҳизаи маъни таҳаллусаш дар ин муносибати пурраи таҳаллус ба шахси шоир дар ҳайрат афтодам” (9, 224).

Айнӣ ҳангоми мулоқоту пурсупоси нахустин ба ҷехра ва ҷашмони ӯ диққат дода, ба хотир меоварад, ки “ин ҳамон ҷавони лоғарбадани маҳдум аст”, ки ҳанӯз ду сол пеш, соли вабои Бухоро, дар деҳаи Регзор дида ва дар ҳолати бемории саҳт ба ӯ бисёр ғамҳориҳо ва дилсӯзиҳои одампарварона карда буд, вагарна “ҳамон рӯз дар роҳ, дар ҳоки ҳорӣ талаф шуда рафтанам мумкин буд” (9, 224).

Ҳайрат ҳамсол ва ҳамдарси Айнӣ буда, аз диди ӯ хурдсоли хурдҷусса, ҳушсавод, ҳушхат, шеърфаҳм, дорои истеъдоди баланд, қобилияти фавқулода ва қувваи ҳофизааш қавӣ намудор гардида, дар сарфу наҳви забони араб ва мантиқ маҳорати тамом пайдо карда буд. Тибқи ахбори Айнӣ: “ба саҳтӣ зиндагӣ мекард, қитобҳои дарсӣ ва адабиро ба орият ва амонат мегирифт, аз ҳисоби вақфи ҳӯҷраи мадрасагиаш умр мегузаронд.(9, 232)

Айнӣ аз шиносой ва бардошти маъни аз ғазали “Мунозира”-и Ҳайрат равон, сода, ҳамафаҳм, дилчасп ва бо камоли маҳорат баргузида шудани онро таъкид намуда, ҳамзамон маҳораташро “монанди нигинакориҳои нодиркорона... бар зидди ташбехҳои ғайритабии общустаи шоирони гузашта” баён месозад (9, 227).

Аммо ӯ намехост, ки мардум ва атрофиёнаш қувват ва иқтидори шоирии ӯро бифаҳманд ва ба сифати шоир шиносанд. Айнӣ намехост, ки “он гавҳари ноёб дар қаъри баҳри амиқи гумномӣ пинҳон монад” ва аҳли

илму адаб “аз ин яктои замон ва даврон хабардор гарданد ва ба ў баҳои сазоворе диҳанд” (9, 227).

Дар баробари ин дар нигоштаҳои Айнӣ аз санъати баланди шеъри мазкур ва хубиҳои он пай бурдани Шарифҷон Маҳдум ва аз табъи як ҷавони ҳурдсол ва латоифи шеъри ў шубҳа пайдо намудан пӯшида намемонад: “-Ман гумон намекунам, ки як ҷавони ҳурдсоли замони мо ин ғуна шеъри баланд гуфта тавонад” (9, 228).

Айнӣ Ҳайратро ба ҳузури Шарифҷон Маҳдум даъват менамояд, ки бо ҳуҷнудӣ пазируфта мешавад ва ў чунин изҳор меқунад:

“-Ба Шарифҷон-маҳдум, ки фозили машҳури замони мо буда, ҳавлии ў мактаби адабиёти ҳамин давра аст, алоқа бастан ва шинос шудан бад нест (9, 228).

Дар вақти ба ҳонаи Шарифҷон Маҳдум рафтани онҳо шоирон Лутфӣ, Таҳсин ва Мунзим дар ҳавлӣ сӯҳбат доштанд ва соҳибхона аз дидани қиёғаи ҳурдтараки назарногири Ҳайрат нобовариаш ба соҳибияти шеър боз ҳам афзун шуд. Аммо, пас аз он ки бо ҳоҳиши ў як ғазали нуҳбайтаи ба тақлиди Бедил навишташударо, ки ба падара什 мансуб буд, барои муҳаммас бастан мефармояд, пас аз як рӯзи танзими муҳаммас ва ба Шарифҷон Маҳдум ҳамчун армуғон пешниҳод мегардад, ба қувваи таҳайюлоти эҷодии Ҳайрат қоил шуд ва “ӯро яке аз нодирони даврон шумурд” (9, 229).

Ҳайрат тавассути дӯстӣ бо Айнӣ ва дӯстони ў Мунзим, Ҳомидҳоҷа ва Абдуҳалил Маҳдум наздик шуда дар мушоира ва сӯҳбатҳои равшанфирони маҳфили Шарифҷон Маҳдум иштироқ намуда, баҳра мебардошт. Мутаассифона, дере нагузашта, бинобар гирифториаш ба бемории сил бармаҳал дар айёми 24 - солагӣ аз олам даргузашт. Марги нобаҳангоми Ҳайрат мусибат ва мотами тоқатфарсо барои Айнӣ буд, ки аз вафоти падару модара什 андуҳгинтар ва талҳ менамуд.

Тибқи маълумоти Айнӣ дар “Ёддоштҳо” баъд аз вафоти Ҳайрат шуҳрат ва эътибори ў бештар афзун гардида, аҳли адаб ба афкори адабиаш

рағбат ва таваҷҷуҳ намудаанд. Махсусан, Шарифҷон Маҳдум ин шоири ҷавонмарги хушистеъдодро “нодири даврон”, “ҷавони хирадманди некуниҳод”, ”забардасти майдони донишварӣ”, “чу булбул навосанҷ”, дилпазир, нуктапардоз, ҳайратангез ва содиқулқавл тавсиф намудааст (9, 239).

С. Айнӣ минбаъд ҷузъиёти аҳвол ва шинохти симои Ҳайратро дар “Ёддоштҳо” ба ҳар муносибат ёдоварӣ менамояд. Махсусан, дар қисми ҷоруми “Ёддоштҳо”, дар айёми зиндагиаш дар мадрасаҳои Ҳочӣ Зоҳид, Лаби Ҳавзи Арбоб ва Кӯкалтош ҳангоми суҳбату ҳамнишинихо бо панҷ нафар қорӣ Абдувоҳид, қорӣ Усмон, қори Шариф, Мирзо Иброҳими Субҳӣ ва Ашрафҷони сандуқсоз ҳамкорӣ намуда, онҳоро бо шариқдарсону дўстонаш шинос менамояд ва дар ин замон Ҳайрат ҳамчун “тарҷумони дили ҳамаи дўстон”, “ҷавони ростқавли сангин”, “сирفوшнакунанда” ва дар маҷlisҳои адабӣ “зинатбахши давраи дўстон, “гули сари сабади бўстон” шинохта шудааст (9, 310).

Дар баробари ин, минбаъд дар қисми ҷоруми “Ёддоштҳо” ҷузъиёти аҳвол, шинохти шаҳсият ва симои начиби Ҳайрат дар ҳолатҳои суҳбату нишаствҳои дўстон ва шариқдарсони Айнӣ, базмҷӯй ва базмтамошокуниҳо ба некӣ ёдоварӣ шуда, шаҳсияти начиб ва чеҳраи адабии ўро ба хубӣ намоён месозад.

Дере нагузашта маҷlisҳои савту наво созмон дода, дўстон гирди ҳам омада аз ҳунари санъаткорӣ ва овозхонии Камоли Ҳофиз, Наҷми Ҳофиз, Ҳомид Савтӣ ва дигарон баҳра мебардоштанд. Базмҳо “қашшоқона”, вале “ҷамшедӣ” баргузор мегардиданд. Дар ҳамин айём Айнӣ бори нахуст ҳофиз ва шашмақомхони машҳури самарқандӣ Ҳочӣ Абдулазизро мебинад, “нағмаи дутор ва овози дилнавози ўро дар ин маҷlisҳо мешунавад” (9, 321).

Ҳочӣ Абдулазиз - Ҳочӣ Абдулазиз Расулов, (1852-1936) ҳофизи машҳури тоҷик ва устоди забардасти “Шашмақом” буда, дар инкишофи санъати мусиқии ҳалқҳои тоҷику ўзбек хизмати босазо кардааст. Дар

“Ёддоштҳо” симои Ҳочӣ Абдулазиз ҳамчун ҳунарманди маъруф ва маҳбуби халқ намоён мегардад. Нахустин мулоқоти Айнӣ бо ў дар шабнишинии мадрасаи Лаби Ҳавзи Арбоб доир мегардад, ки дар қисми чоруми “Ёддоштҳо” тасвир шудааст. Дар навиштаҳои муаллиф то ин замон ҳунари санъатварӣ ва нағмаи созу марғулаи овоз ва таърифу тавсифи Ҳочӣ Абдулазизро аз дӯстдорон ва муштоқони санъати мусиқӣ шунида будааст. Махсусан, Ашрафҷони сандуқсоз, ки борҳо дар Самарқанд ўро дидаст, дар базмҳояш иштирок намуда, бо таърифу тавсиф “шавқи дидор ва ҳаваси шунидани нағмаи дутор ва овози фараҳбори ўро дар дили онҳо бедор мекард” (9, 322).

Дар тасвири Айнӣ аз лаҳзаҳои нахустин новобаста аз мушкилот ва танқисии рӯзгор даъвати базми ўро хоста, бо ҳасрати дурии дидор муштоқи шунидани “нағмаи соз ва овози дилнавози ў” мебошад. Ин аст, ки овозай ба тӯйи яке аз калонҳои Бухоро даъват шудани ҳунарманд ва созандай машҳур Ҳочӣ Абдулазиз барояш “умеди тоза ва шодмонии беандоза” мебахшад ва мақсад мегузорад, ки дар қатори “дойраҳабарҳо” ба базм рафта, ба дидори ў мушарраф гардад ва “бо умедвориҳои дилафрӯзнигарони он рӯзи фирӯз” мешавад. Айнӣ таъкид менамояд, ки “оқибат он рӯз фаро расид ва шабонгоҳ овози дойра ба фалак пешид. Мо ҳам дар қатори оммаи базмгардони шаҳр, бе ҳеч даъват, мувофиқи расму одати Бухоро, бо шунидани хурӯши дойра “дойраҳабар” шуда ба он ҷо рафтем” (9, 322).

Табиист, ки минбаъд нависанда ба ҷузъиёти муҳит, воқеияти ҳаёт, рӯхия ва набзи замон, меъёрҳои арзёбии шахсияти ҳунарӣ, андеша ва бозёфтҳои эҷоди тафаккури бадей қӯшида, майл ба тасвири ҷаҳони ботинии афроди рӯшанфикр, некандешӣ бар пояҳои маънавият ва ахлоқ менамояд. Дар натиҷа, бо камоли меҳру садоқат ба шахсияти ҳунарӣ ва олами пурасрори санъат нигариста, бо вожаҳои зебову таъбирҳои

хушоянди гүшнавоз ва ибораҳои мумтанеъи халқӣ матлаби хешро ифода мекунад.

Дар тасвири нависанда дар ҷойи баргузории базми суруд аз бисёрии тамошобинон “ҷойи сӯзан задан набуд”, “чашм кушода нафас кашидан мумкин набуд”, “аз ҳуҷуми тамошобинон дар даври ӯйғур (доирае, ки дар он оташ месӯҳт - Б.Г.) базӯр доираи тангеро нигоҳ дошта буданд, ки дар он дойрадастон қатор нишаста осмонкаф дойра менавохтанд ва раққосон гӯё қи рақс мекарда бошанд, ҷашмони худро молиш дода, дар даври ӯйғур метохтанд” (7, 323).

Дар интизории нигарони баромади Ҳочӣ Абдулазиз ҳамаи ҳаваси гӯшу ҷашми ҳозирин ба ҳаёли дидани дидори ў банд буд, овози дойра ва суруди дойрадастонро нашнида, ҳар қадар тарабангез бошад ҳам, рақси раққосонро надида мегирифтанд. Дар интизории ҳунарманди санъаткор ҷароғҳо афрӯхта, бой ва бойбачаҳо бо либосҳои пурқимат ба ҳуд зинат дода, мағруона менишастанд ва диққати аҳли нишастанд ба шахсе нигаронида шуда буд.

”Дар пештоқи хона, - таъкид менамояд Айнӣ, як одами қадпости борикманаҳи худрӯи сиёҳчехраи тангчашм, ки ришаши сиёҳи тунук ва қӯтоҳ буда, аз пешонааш туршии калонгирӣ ва ҳудписандӣ меборид, менишастанд. Либосҳои таҳ ба таҳ ва қабат ба қабати ин одам хеле қиматбаҳо буда..., як пӯстини почасиёҳи аъло ҳам бар тан дошт” (9, 324).

Азбаски ба болои сари ин одам дар тоқчаи меҳмонхона як дутори чиладор овезон буд, таҳмин менамуданд, ки шояд Ҳочӣ Абдулазиз ҳамин кас бошанд. Аммо дили Садриддин ин таҳминро қабул надошт, зоро ба таъкиди ў “афту башараи гургонаи ҷашмтанги бадҳоҳона, пешонаи турши ғазабнишона, қиёғаи мутакаббирона ва ҳудписандонаи ў дар дили ман нанишастанд буд ва дили ман намехост, ки Ҳочӣ Абдулазизе, ки мо солҳо боз симои ўро ғоибона мисли як симои санъати рӯҳафзо дар ҳаёли ҳуд мӯҷассам карда гашта будем, ҳамин одами нафратангез бошад” (9, 324).

Албатта, ин тахмин ғалат буд ва бо пурсиши нависанда пешхизмат чунин ғалатфаҳмиро оҳангি таънаомез зад ва ба пурсиш чунин баён дошт: - Як созанда ин қадар шаъну шавкат ва зебу зинатро аз кучо меёфт. Ин кас Муҳаммадраҳим – Тойчай самарқандӣ мебошанд, ки аз бойҳои машҳури дунё буда, Ҳочӣ Абдулазиз барин чанд нафар ятим ва хизматгор доранд” (9, 325).

Садриддин аз суханони таънаомези “он косалеси бой” ранцида бошад ҳам, аммо шод аз он буд ва шукр мекард, ки “ҳар чӣ, ин одами бадбашара Ҳочӣ Абдулазиз шуда набаромад” (9, 325).

Дар баробари ин, бо дидани Ҳочӣ Абдулазиз нависанда таассуроташро чунин баён месозад:

“-Мо бо ин одам, монанди домодшавандагони замони пеш, ки ба арӯшавандагонашон аз болои девор ва ё тарқиши дар нигоҳ мекарданд, аз шиши тиреза ба камоли шавқу ҳавас ва диққат чашм дӯхтем: он одам як шахси хурмоимӯи сафедрӯи кушодапешоние буд, ки гӯё чашмони обдори меҳрангезаш баробари лабони хандаомезаш табассум мекарданд. Ӯ дар зери либосҳои одии тоза ва озода хандон, шукуфон нишаста паҳлунишинонашро намедонам бо чӣ гуна суханҳои ширин меҳандонд (9, 326).

Аммо, барои Садриддин ва шариконаш тааҷҷубангез он буд, ки базми дойрагӣ ба охир расиду ҳунарманди маъруф нанавоҳт ва суруд нахонд. Бо изҳори “косалеси бой” гӯё ин базм бо ҳарчи маблағи калон барои “пойбараҳнагон ва дойраҳабарон” набуда, базми хосаи хонагии бой ва бойбачаҳои Бухоро мебошад. Бинобар ин, онҳо бо ҳасрату надомат аз шунидани овози Ҳочӣ Абдулазиз ноумед гашта, садои “меҳмони азизи нохонда ҳуш омадан”-ро нашунида, бо дилҳои қашол аз он базмхонаи пурмалол баромада рафтанд.

Ин ҳолатро С.Айнӣ чунин тасвир менамояд: “Мо дар ин вақт ба он ташнае монанд будем, ки ба сарчашмаи оби гуворо ўро бурда, аммо ба нӯшидан роҳ надода, аз он сарчашма дур карда бошанд, ё мисли он гушнае

будем, ки баъд аз ба пешаш ниҳодани таоми болаззат ўро аз хўрдан боздошта бошанд” (9, 327).

Нависанда назари ибратбин ва маънавиятчўйро идома бахшида, ба мақсади рафъи афсӯсу надомат ва ноумедӣ ҷустуҷӯи биниши симои ҳунариро пайдо мекунад. Бинобар ин, дўсташ Ашрафҷон изҳор медорад, ки “бо ў дар Самарқанд шинос ва ҳолдон шудам, агар гўям, ки “чанд нафар муллобачагони қашшоқи санъатдўст, ки дар байни онҳо шоирон ҳам ҳастанд, дар орзуи дидани шумо мебошанд” ў омадан мегирад” (7, 327).

Дар тасвири минбаъдаи нависанда бо маслиҳат ва башорати Ашрафҷон умедҳои мурдаи онҳо зинда гардида, дилҳои аз маъюсӣ пажмурдашуда дубора сабзиданд ва шукуфтанд. Бо шарофати ҳузури Ҳочӣ Абдулазиз шаб то субҳ базми ҷамшедии камбағалона баргузор шуд, ҳунармандони дигар қорӣ Камол ва қорӣ Наҷм низ ширкат варзиданд. Ҳочӣ Абдулазиз “бо навохтани дутор ва бо сурудани ғазалҳои обдор рашковари булбулони гулзор буд” (9, 331).

С. Айнӣ ҳамчун нависандаи воқеяятбин ва ҳақиқатнигор дар тасвири симои ҳунарии қаҳрамони эҷодкор ва рӯшанфикрон чунин ҷузъиёт ва лаҳзаҳои гуногунранг, хотирмон ва пурихтилофи ҳаётро ба риштаи тасвир мекашад, ки дар он ҳамбастагии олами ботинии қаҳрамони асар бо ҷаҳонфаҳмӣ ва зебоишиносии адиб равшан зоҳир гардида, бозтоби шахсият ва ҷеҳраи ҳунарӣ ва симои муаллифро дар пайванди якдигар тавъам гардонидааст. Бо ин гуна ҷузъиёти тасвирнигорӣ бо ҳунармандону равшанфикрон ҳамвора муҳаббати шигифтангез ва саропо табиӣ дошта, яқин медонад, ки ҳосил аз ҳақиқати зиндагии инсони худогоҳ ва хештаншинос намои ҳаёти маънавӣ ва ҳунарӣ мебошад.

Симои дигар Мулло Туроб аст, ки дар тасвири С. Айнӣ шахси пешқадам, худогоҳ ва дар ҷомеа рисолатманд, донанда ва мубаллиғи забон ва маданияти ҳалқи рус мебошад. Аз зумраи равшанфикронест, ки воқеъбинона муҳиммият ва аҳаммияти кори худро ҳис менамояд. Ба мисли Аҳмади Дониш маорифпарвари бузург ва тарғиботчии бочасорат набошад

ҳам, барои бедории афкори чомеа, шуури мардум, шиносой ва ворид шудани унсурҳои маданияти рус дар Бухоро кӯшиш менамояд. Дар симои вай муносибати беғаразона ба ҳаёту маданият, тарзи зиндагонӣ, пешравиҳои илму маданият ва техниқи пешқадами халқи рус ифода ёфта, аз ҳусни таваҷҷуҳ, шиносой ва омӯзиш пайдо шуда, ҳанӯз ба табаддулоти фикрӣ ва дигаргунсозии мақсади ҳаётӣ мубаддал нагаштааст.

Сарнавишти ў дар шароити пурзиддият ва даҳшатноки Бухорои асри XIX, ки рӯҳониёни иртиҷои нисбат ба халқи рус ва забону маданияти он нафрат ба вучуд оварданд, пурфоциа гаштааст. Таваҷҷуҳи ўро ҳавои дилкушои Самарқанд ва омӯхтани забони русӣ ба худ ҷалб менамояд. Дар он замон норозигӣ, ҷӯяндагӣ ва ба ҳаёту маданияти халқи рус таваҷҷуҳ зоҳир намудан, ба мадраса калимаҳои русӣ овардани Мулло Туроб ҷуръати қалон буд. Вай ҳоҳиш дорад, ки ҳамватанонаш бо дигаргуниҳо ва маданияти пешқадам шинос шаванд. Дар баробари ин, ҳар қадар ки таъқиби рӯҳониён ва ҳукumatдорон ба Мулло Туроб зиёдтар мегашт, норозигӣ ва нафрати ў нисбат ба онҳо меафзуд ва бовариаш ба воқеият ва роҳи интихобкардааш афзун мегардид.

Дар тасвири Айнӣ Мулло Туроб ҳангоми лаҳзаҳои таъқиби рӯҳониён ва ҳукumatдорон ба муқобили онҳо мубориза бурда наметавонад ва фақат ба мудофиаи худ аз ҳуҷумҳои аҳли таассуб маҳдуд мегардад. Вай танҳо аз тартиботи мавҷудаи Бухоро норозигӣ дошт ва эҳсос мекард, ки тартиботи мавҷударо дигар бояд намуд, аммо намедонист, ки ин дигаргунӣ чи тавр ва ба қадом роҳ бояд амалӣ шавад. Ҳамчунин, тасвири қалӯш ва кафши қазонии Мулло Туроб ҳамаро ба ҳайрат монда, суҳбати вай бо Пирак, дар бораи забони русӣ далели ба халқ ва маданияти рус эҳтиром доштанро ифода менамояд. Ҳамчунин, бо таваҷҷуҳи зиёд аҳолии Бухороро бо ин навигариҳо шинос карда, мардумро ба забону маданияти рус ҷиддан ташвиқ менамояд. Мулло Туроб гарчанде аҳаммияти ташвиқотро ба пуррагӣ тасаввур насозад ҳам, аммо тавонистааст, ки дар дили Пирак ва

Айнӣ барин ҷавонони зирак низ «ҳаваси омӯхтани забони русӣ»-ро бедор созад (8, 255).

Аз ҷониби дигар, руҳияи пурзииддияти Мулло Туроб ҳангоми ба қатл рафтан, воқеиятро эҳсос кардан ва ҳанӯз моҳияти он даҳшатеро, ки ба он дучор шудааст дарк накардан, маргро далерона пешвоз гирифтан равshan таҷассум ёфтааст. Баъд аз ин дар ҳаракатҳояш қатъият, матонат, азму ирода, эҳсоси боварӣ ба худ пайдо мешавад, ки ин хислатҳо дар лаҳзаҳои пӯшидани қалӯшу кафш ва истифодай қалимаҳои русӣ ва дар натиҷа аз тарафи рӯҳониён таъқиб шуданаш вуҷуд надоштанд. Вай тимсоли одамони бовиҷдони замон буд, вале ҷуръати мубориза ва мақсади онро пурра намедонист, аммо аз марг наметарсид ва бошарафона онро пешвоз мегирифт:

«-Мулло Туроб ва Мулло Бозор ба тарафи кушишхона мардонавор мерафтанд. Албатта, ранги рӯи онҳо ва феълашон одӣ набуд. Рангашон парида, гунаи хокистарӣ пайдо кардагӣ буд, аммо ҳаракат ва қадаммониашон мастона менамуд. Онҳо гӯё одамони пурзӯри дарёдаркаш буданд, ки бо нӯшидани шароби бисёр аз худ нарафта ва нағалтида буданд, аммо бо зӯрии ҳамон шароб аз сар чӣ гузаронида истодашонро муайян карда наметавонистанд ва ё монанди қасоне буданд, ки воқеаҳои даҳшатангези дар хоб дидашонро дар бедорӣ ба ёд меоранд, лекин аз вай наметарсанд, инҳо ҳам дар воқеаҳои даҳшатангези аз сар гузаронида истодашонро аранг-аранг мефаҳмианд, аммо наметарсиданд ё ин ки худро нотарс нишон медоданд» (8, 330).

Дар ҳама давру замон зиёиёну равшанфикрон бочасорату некухисолӣ, таҳаммулпазирӣ ва ҷонфидой умр гузаронида, дар пешрафт, бедорӣ, худогоҳӣ ва худафрӯзии ҳаёти иҷтимоъ саҳмгузор буданд. Ба ин восита онон ба тухмат ва шиканҷа гирифтор мешуданд ва ё часоратмандона қурбони дасиса ва найрангҳои замон мегардианд.

Дар «Ёддоштҳо» вазъи зиндагонии зиёиёну рӯшанфикрон, часорат ва ҷавонмардии онҳо баръало тасвир шудааст. Бо тухмат ва беадолатӣ

ваҳшиёна күштани Мулло Туроб тимсоли тақдири талхи бисёр шахсони озодфикр ва равшанфикронро аз қабили Аҳмади Дониш, Садри Зиё, Мулло Амон, Зўфунун, Яхёхоча, Мирзо Азими Сомӣ, Ҳочӣ Махдум ва дигарон аст, ки аксарашон иштироккунандагони маҳфили адабии Шарифҷон Махдуми Садри Зиё буда, ононро аҳли «ғайбатхона» меномиданд, ифода ёфтааст. Дар шароити зулматбор ва беҳуқуқии аморати Бухорои асри XIX ба чунин тақдир дучор шудани ҳар як шахси мубориз ва пешқадам аз эҳтимол дур набуд ва сарнавишти чунин ашхос дар он замон часорат ва ҷавонмардии беназире маҳсуб меёфт. Онҳо муборизони роҳи озодӣ, адолат ва маънавияту тамаддун буданд, ҳар кадом мақсади муҳимми иҷтимоӣ дошта, дар амалий гаштани он аз душвориҳои мубориза намеҳаросиданд.

Дар баробари Мулло Туроб Ҳочӣ Махдум симои часоратманди рушанфикрони замон аст. Дар тасвири С. Айнӣ фаъолияти Ҳочӣ Махдум хусусияти иҷтимоӣ дошта, гаппарониаш ба амалдорон ва муллоҳои калони беинсоф ва риёкор равшан таҷассум ёфтааст. Ин ҳолат дар муносибат ба Абдураҳимбеки миршаб дида мешавад. Вай дар ҳаққи Ҳочӣ Махдум ҳеч коре накардааст, аммо «ҳар қадар ки бадкирдории миршаб зиёд мешуд, ҳамон қадар ҳам нисбат ба ў пуртакигӯии махдум ҳам авҷ мегирифт» (9, 336).

Дар ҳикояи «Раияи Русия» нависанда қайд менамояд, ки Ҳочӣ Махдум ҳамчун ҷавони часоратманд, мулло ва махдумзода бо олуфтагон рафтуомад дошта, онҳо ба шуҷоати ў таъсиргузор будаанд ва «беэҳтиёти Ҳочӣ Махдум, даҳонбефарозӣ ва пуртакигӯияш» таъкид шудааст (9, 343).

Ҳочӣ Махдум дағалию аҳмақии миршаб ва пайравони ўро ба хубӣ медонад, мекӯшад онро пеши мардум фош созад ва обрӯяшонро резад. Бинобар ин, танҳо бо «гаппаронӣ» маҳдуд намешавад, балки ў ба муқобили миршаб нотарсона ҳуҷум менамояд, ки он на факат аз далерию

нотарсиаш шаҳодат медиҳад, балки тадбирандешиву хуштабъии ўро событ месозад.

Махдум дашном, алфози қабеҳ ва суханҳои бадбӯйи миршабро босаброна ва оромона гӯш намуда, дар фурсати муносиб ба ҳучум мегузарад. Вақте ки миршаб ин «шӯрапуштро» ба зинхона ва зиндон бурданӣ мешавад, ў часоратмандона эътиroz менамояд:

« -Ман раияи давлати алияи Россия мебошам, ана ин қоғазҳо поспурти мост. На шумо ва на аморататон ҳақ надоретон, ки маро дастгир кунетон. Аммо барои ин беҳурматӣ... дар пеши суди Россия ягон-ягон ҷавоб ҳоҳед дод» (9, 341).

Ҳочӣ Махдум худро шаҳрванди Россия эълон намуда, бо пешниҳоди қоғази пурнақшу нигор ва зебои собунпеч ба сифати шаҳодатнома (паспорти Россия) миршаб ва маъмуринро метарсонад, зоро онҳо ба шаҳрвандони Россия ҳуқуқи даҳолат надоштанд. Дар ин мубориза вай событқадам аст ва чунин муносибат часорати бениҳояти махдумро дар лаҳзаҳои нотарсона бо қоғази собун нишон додани «паспорт» воқеаро ба мардум ҳикоя менамояд. Ин аст, ки ў бо суханони «нешдори нештармонанд» чунин мегӯяд:

« -Дурӯғ мегӯй, ту беимон, бевиҷдон, беинсофи тарсончак! Ту падари маро ҳам, пайгамбару Алиро ба як пули сиёҳ намегирий. Магар ба падари ман шогирд буданат баъд аз дидани паспорти Россия ба ёдат омад? Ту ҳеч касро намешиносӣ ва ба ҳеч кас ҳурмат он сӯ истад, раҳм ҳам намекунӣ. Аммо ту, беимон, аз ҳукумати Россия тарсида ин гапҳои дурӯгро гуфта истодай. Ту дар пеши амир ва ҳукумати Россия ҳар ва бар сари одамони худ ҳук ва гург мебошӣ» (9, 342).

Соҳтакорӣ ва беэҳтиёти Махдум дер давом намекунад, фош мешавад ва миршаб ин дуруғӯиро мефаҳмад, ба ғазаб меояд ва дар пайи никор гирифтани меафтад. Дар натиҷа Махдум бо маслиҳати дӯстонаш турехта чанд сол дар Арабистон ва Ҳиндустон қашшоқона ва сарсарона умр мегузаронад. Баъдтар бо барқарор гаштани «адолат» тибқи мактуби

хешовандонаш ба Бухоро баргашта, унвони Ҳочи Махдум ва ҳурмату эҳтироми мардумро соҳиб мешавад. Тасвири фаъолияти часуронаи Ҳочӣ Махдум минбаъд дар муносибат ба бадкирдорӣ, бетартибиҳои миршаб ва пайравони ў дар мусоҳибаи қушбегӣ пирӯз гаштанаш ва дар тоқи Ҳоча Муҳаммади Паррон тантанавор ғолибона шеърхонӣ карданаш равшан ифода ёфтааст. Ҳочӣ Махдум дар гӯшаву канорҳо, дар серодамтарин бозори Бухоро ба одамони наздики миршаб шунавонида мегашт, ки «гургони одамхур» бо фармони миршаб беадолатӣ ва мардумозорӣ мекунанд. Азму иродай Ҳочӣ Махдум дар ин мубориза рӯз то рӯз зиёдтар мешуд ва ў хеле хурсанд буд, ки интиқомаш барор гирифта истодааст. Бинобар ин, ў ба миршаб рӯ оварда мегӯяд: «Ӯй ғӯладинг! Боз натонистӣ! Агар боз «ҳунаре» дошта бошӣ, кор фармо, ки ман низ ба ҷавоб додан ва барои боз туро расвотар кардан тайёр мебошам!» (9, 352).

Ҳочӣ Махдум ҳам интиқомчӯй ва адолатҳоҳест, ки золимонро бад мебинад ва суханони «нешдори нештармонанд»-ро аз онҳо дареф намедорад. Вай дар роҳи адолатҳоҳию интиқомчӯйӣ корнамоиҳо нишон дода, барои худ ва хонаводаи худ не, балки барои мардум ҷасоратмандона мубориза мебарад. Дар натиҷаи чунин мубориза ва интиқомчӯйии Ҳочӣ Махдум «...миршаб то мурданаш ба назари ў нанамуд ва одамонаш дар гузари Ҳочӣ Махдум ва дар ҳамсоягузарҳои ў дигар бетартибӣ накарданд. Аммо дигар кирдорҳои бади миршаб ва одамонаш монанди пештара давом кардан гирифтанд» (9, 353).

Ҳочӣ Махдум дар ин муборизаҳо то охир комёб нашуд. Миршабро дар пеши назари мардум шарманда карда бошад ҳам, аммо беадолатӣ ва нобакориҳо монанди пештара давом ёфтанд. Фаъолияти Ҳочӣ Махдум фошкунанда буд, на муборизаи дигаргунсозанда. Дар ҳақиқат, дар образи Ҳочӣ Махдум «ду шакли муборизаи зидди зулми феодалий нишон дода шудааст, ки дар ҳақиқат муборизаи часурона мебошад, вале ҳарду ҳам нуқсон дорад. Нуқсони асосии он ҳамоно аз намуди асосии муборизаи синфи дур будани он аст» (200, 104).

Симои зиёйёни дигар дар «Ёддоштҳо» шаклҳои гуногуни муборизаро бар зидди зулму истибодод равшан месозад. Яке аз ҳамин гуна чехраҳои равшан ва назаррас Мулло Амон мебошад. Вай дониши хуб дошт, даҳякхӯри амир буд, бештар дар мадраса ба ҳикмату фалсафа машғулий мекард, мансаби илмӣ ё динӣ надошт, камбағалона зиндагӣ мекард ва гоҳ гӯшанишинӣ мекард, камгап ва ба вучуди соҳтакорона худро ба девонагӣ заданаш, «одами матин, солимақл, пурдон ва одамшинос» буд. Ба бадкирдориҳои арбоби замон мубориза мебурд, аломатҳои исён ва шӯриш нишон медод «аз дашном ва ҳақорат ҳеч чиз ҳосил намешавад, инҳоро тавбай гургӣ додан, яъне нест кардан лозим аст», мегуфт (9, 354).

Дар тасвири Айнӣ Мулло Амон зоҳирان қоматбаланд, тануманд, гандумгуn, сияҳчашму аbru ва сияҳриш ва одами матин, солимақл, пурдон ва одамшинос, дар афкору кирдор аз дигарон фарқ дошта, гоҳе аз баъзе характер, гуфтор ва кирдораш аломати девонагӣ ҳис карда, ўро девонанамо мегуфтанд. Вай изҳор медошт, ки «илмҳои динӣ илм нестанд, инҳоро ҳар кас метавонад омӯзанд... Илм он аст, ки ақл дар вай кор кунад ва майдони фикрдавонӣ дар вай қушода бошад» (9, 354).

Дар ҳақиқат, часоратмандӣ ва ҳайратангезии хислати асосии Мулло Амон дар он зоҳир мегардад, ки нисбат ба тартиботи замон ва аҳли он нафрати бепоён дошта, ба уламои мутаассиби динӣ ва рақибонаш бо ҳашму ғазаб ва нафрат изҳори сухан мекард. Дар тасвири Айнӣ Мулло Амон часоратманд ва пурқувваттарин симои «Ёддоштҳо» мебошад. Вай дар бораи уламо ва мансабдорони динӣ, сипоҳиён ва амиру вазирон бо ҳашму ғазаб ва сухани нешдор ҳарф мезанад: «Уламои динӣ он қадар бисёранд, ки агар сагро занӣ ба болои онҳо меафтад» (9, 355-356).

Истифодаи калимаи «саг» ва таъбири ҳалқӣ хеле ҷолиби диққат аст ва муносибати ўро ба уламои расмӣ ба хубӣ нишон дода, нафрату адовати ўро ифода мекунад.

Мулло Амон золимон ва җохилонро ба ҳайвон монанд мекунад. Ташбеки ҳайвонот дар сухани вай хеле бисёр аст:

«-Як гала говон ва харон худро ҳокими мутлақ ва соҳиби мурдаву зиндаи одамон медонанд» (9, 357).

Вай муллоҳо ва соҳибони маҳкамаро, ки аробакаши бегуноҳеро бераҳмона сангсор карданд «гургони дарранда ва хуони ваҳшӣ» (9, 404), номида, ин маҳлуқҳоро одам ҳисоб намекунад. Суханҳояш оташбор ва дилаш пурҳарорат аст ва доимо оташи ҳашму газаб шуълавар буда, ҳашму ғазаб ва нафраташ ҳадду канор надорад ва тамоми вучуди ўро фаро гирифтааст. Ҳамзамон аз суханони Мулло Амон як дилтангии бениҳоят, як маъюсӣ ва ҳараҷӣ низ дида мешавад, дар ҳолате ки «гургони дарранда ва хуони ваҳшӣ»-ро «тавбай гургона» додан меҳоҳад, то ба охир ба мақсадаш намерасад, аз дасташ намеояд, очизу нотавон мемонад.

Барои аз тартиботи замон нафрат пайдо кардани Садриддин шӯридааҳволӣ, исёнкориҳо ва нутқҳои оташбори Мулло Амон ба аҳли «ғайбатхона» таъсири амиқ гузошта буданд. Мулло Амон Садриддинро «теззехни гапфаҳм» (9, 402) ҳисоб мекард ва ў низ бо теззехнию гапфаҳмӣ ба аҳволи Мулло Амон диққат менамуд. Он ҳодисаҳое, ки дили Мулло Амонро ба дард меовард, Садриддинро ҳам дилтанг мекардагӣ ва дили ўро азоб медодагӣ шуд. Садриддин баъзе гапҳои Мулло Амон, аз ҷумла маънои «хуручи оммавӣ»-ро нафаҳмид, вале нафрати оташбори Мулло Амон ба Садриддин шинос буд ва вучуди ўро бештар фаро мегирифт.

Мулло Амон бо Аҳмади Дониш рафтуой дошта, изҳор медорад, ки «дар хурдсолӣ бисёр илмҳои фазлро аз худ кардааст. Баъд аз он дар дарбори амир афтодааст, разолатҳо ва бетартибиҳои он ҷоро дида дилтанг шудааст..., ба ҳайати сафорати амир Русияро дида омада, хостааст, ки дари хонаи амирро ба тартиб андозад. Албатта ин хаёли хом буд. Зоро ба тартиб андохтан ва аз мурдориҳо тоза кардани хархона ва говхонаҳо мумкин аст, чунки бошаңдагони он ҷоҳо ба одам итоат мекунанд, аммо ба тартиб андохтани як гала говон ва харон, ки худро ҳокими мутлақ ва

соҳиби мурдаву зиндаи одамон медонанд, тоза кардани бошишгоҳи онҳо чӣ гуна мумкин мешавад?» (9, 356- 357).

Вай ба Аҳмади Дониш ихлос ва иродат дорад, ўро бузургтарин донишманди замон медонад, чоп ва дастрас намудани асарҳои вайро чиҳати бедорӣ, худогоҳии зулмидагон ва ҳамзамон барқарор соҳтани адолатро зарур мешуморад. Дар баробари ин нокомӣ ва номуродиашро аз ҳокимони Аморати Бухоро равshan соҳта, мефаҳмад, ки «дили ў монанди лолаи шукуфта пурдоғ ва ҷигара什 аз неши замона сӯроҳ-сӯроҳ аст» (9, 357).

Садриддин Айнӣ дар симои Мулло Амон шахси худогоҳ, илмдӯст, маҷlisоро, часур ва муборизро мебинад. Вай ба ояндаи хуб умеворӣ дорад, аз китобҳои ҳикмат дигаргуншавандагии оламро дарк соҳта, дар замонҳои тираву торик ёдгори одамони хирадманди бофазлу донишро истиқбол менамояд. Аз муборизаҳои фардӣ, қаҳрамониҳои ҷудогона, шикояти гуруҳию хонагӣ шиква намуда, онро «заифнолӣ» меҳисобад. Аз таъсири вазъи замон ғамгин аст, меҳоҳад бо садои пурҷӯшу хурӯш рустамвор наъракашон ба дари амир рафта, бо ғурриши шерона изҳор намояд:

«- Ўй гургони одамхор! Аз шумо умеди одамгарӣ кардан ва одам шудани шуморо ҷашм доштан ғалат аст! Шуморо тавбай гургона додан (яъне нест кардан) лозим аст» (9, 360).

Дар тасвири симои Мулло Амон С. Айнӣ иштирокчии бевоситай ҳодисаву воқеаҳо, шарики суханронӣ ва фаъолияти қаҳрамон буда, андеша ва моҳияти суханонашро баъдтар дарк менамояд.

Мулло Амон мақсад ва умевории қавӣ барои нест кардани гургони одамхор (ҳокимони золим) хурӯчи оммавиро лозим дониста, зарурати ҳаракати инқилоби иҷтимоиро дарк карда буд. Аммо вай ҳанӯз дар қадом шароит, чӣ гуна ба вуқӯъ овардани хуручи оммавӣ, (яъне, инқилоб) -ро намедонист. Бешубҳа чунин андешаҳо дар он замон орзу ва хаёлоти ашхоси худогоҳ ва равшанфир буд.

Чехраи дурахшон ва ҷолиби дигар симои шоир Абдулвоҳиди Садри Сарир аст, ки дар қисми якуми «Ёддоштҳо» тасвир ёфтааст. Садри Сарир тимсоли шоирони пешкадами даврон аст, ки ҳаёти худро ба рушди иҷтимоъ бахшида, аз дилу ҷон ба ҳалқ содиқона хизмат менамояд. Шахсият ва симои Садри Сарир фаъолият ва хислатҳои одамони наҷиб, шоирону зиёйёни равшанфирро, ки барои бақо ва ҳастии ҳалқ ҳамқисмату ҳамдардӣ доштанд, ифода месозад.

Садриддин Айнӣ фаъолият, сифат ва хислатҳои шоир ва қозӣ Абдулвоҳиди Садри Сарирро дар як лаҳзаи масъулиятноки фаъолияти ҷомеадориаш равшан зоҳир намуда, ҳамчун роҳбари кордон ва сабитқадам дар ҳашари рӯди нави Шофирком тасвир менамояд. Садри Сарир тамоми ташкили корҳоро фақат аз нуқтаи назари манфиатҳои ҷамъиятии меҳнаткашони ҳашарҷӣ сомон медиҳад, дар ҳолате ки чор ҳокими Шофирком маъракаи кофтани рӯди навро ба манбаи даромади худ ва асбоби тороҷи ҳалқ табдил дода буданд. Дар вақти ҳукмронии чор ҳокими пешин кори рӯдковӣ барои деҳқонон меҳнати маҷбурии бефоида ва беҳолқунанда буд ва ҳашарро ба манфиати худ мекашиданд, аммо бо иштироки Садри Сарир ҳашарчиён бо мамнуният ва ҳоҳиши тамом коркарда, дар кӯтоҳтарин муддат ба охир расониданд.

Қозӣ Абдулвоҳиди Садри Сарир аз ҳамфирони Аҳмади Дониш буда, дар тасвири Айнӣ хоксор, хушмуомила ва некбин аст, боилтифот ва ғамхорона муомила намуда, дили ҳашарчиёнро зуд ба даст меоварад. Бар хилоғи дигар қозиёну ҳокимон шахси ҳалолкор ва поквичдон аст ва аз тороҷи ҳалқ ҳамеша ҳазар мекунад, на танҳо аз хӯрок, балки ҳатто ҷойи нӯшиданиашро ҳамроҳи худ ба сари ҳашар меорад. Ҳамзамон вай нисбат ба ҳукуматдорон, муфтиҳӯрон ва фиребгарон нафрат дорад, онҳоро рӯирост масхара ва ҳандаҳариши мардум мекунад.

Дар ободии тумани Шофирком кӯшиш ва талошҳои Садри Сарир нақш гузошт ва сабаб гардид. Дар ду соли ба кор даромадани рӯди нав ба

бӯстон табдил ёфт. Аммо ба ин бӯстон чашми чуғзмонанди амир Музaffer дӯхта шуд ва дар натиҷа Муродбеки золимро амлокдор ва Сафӣ ном муллоро қозӣ таъйин кард. Қозӣ Сафӣ ба сифати «шариатпаноҳӣ» мардумро тороч намуда, андозғундориро зиёд кард. Ин ду торочгар дар андак муддат ба гуруҳи малаҳон-мулозимон ва шогирдпешагони худ ин бӯстони навободро ба ҷӯлистан табдил доданд. Дар натиҷа рӯдҳои Шофирком ва Чилвон дубора «хушкруӯд» шуданд. Аз чунин муносибати бераҳмона нафрати Садри Сарир ба Сафӣ, Муродбек, амир ва мансабдорони ӯ зиёд гашт ва ба амир аризаи истеъфояшро намоишкорона партофта ба Бухоро рафт, ғазабашро фурӯ нанишонда, чанд рӯз хобида ғуссамарг шуд.

Фаъолияти чомеадории Садри Сарир ҳам мисли натиҷаи мубориза ва эътиrozҳои Ҳочӣ Махдум, Мулло Туроб ва дигар мунаvvарфикрони пешқадам буда, дер напоид ва тамоми кӯшиш ва заҳматҳои ӯ самар надод. Дар тасвири Айнӣ Садри Сарир барин зиёиёни пешқадам хоҳиши халқро аз зулму истибдод халос кардан, аҳволи онҳоро беҳтар намудан доранд, аммо соҳтори ҳукмрони замон бар зидди хоҳиши онҳо равона гардида, барои амалӣ шудани он монеаҳо мегузошт. Ин меҳру садоқат ва баҳои баланди халқ танҳо ба фарзандони арҷманд сазовор мебошад.

Баъзан мунаққидон дар нигориши симои Садри Сарир бедалел аз ҷиҳати ғоявӣ нуқсони эҷодӣ ҳисобида эрод гирифтаанд. Даъвое, ки гӯё С. Айнӣ дар тасвири қозӣ Абдулвоҳиди Садри Сарир ба воқеият нодаркор роҳ дода, тасвири симои Садри Сарирро ба ҳадди мантиқӣ нарасонидааст, беасос аст. Набояд фаромӯш соҳт, ки дар байни амалдорони амири Бухоро одамони соғдил ва боадолат низ мавҷуд буданд, вале сабақи талхи таъриҳ равшан событ соҳтааст, ки ин гуна одамон дар замони ҳокимияти беадолат ва золим дер намепоиданд. Ба андешаи мо муаллиф тақдири қаҳрамон ва тасвири симои ӯро то андозае ба ҳадди мантиқӣ расонидааст.

Дар ҹавоб ба муддаиёни ин даъво С. Айнӣ дар мактуб ба М. Турсунзода чунин изҳор мекунад:

«Дар ин рӯзҳо рафиқ Деҳотӣ дастнависи «Ёддоштҳо»-ро пеши ман оварда, фикрҳои баъзе рафиқонро ба ман нақл карда, ислоҳашро талаб намуд... Эътиrozҳои асосии рафиқон дар бораи қозӣ Абдулвоҳиди Садри Сарир ва рӯди нави Шофиркомро баровардани ў баъд аз зулму торочи қозӣ ва амлокдорони дигар будааст. Охир, модом ки ман зулму торочи қозиву амлокдори дигарро, ки пеш аз вай дар қандани ҳамон рӯд карда буданд, нақл кардаам, кори Садри Сарир ягона шуда мемонад, на типии қозиҳои замони амир» (99, 105-106).

Ҳамзамон, С. Айнӣ барои тақвият ва аз байн бурдани шубҳаи мунаққидон баъд аз боби «Рӯди Шофирком» боби дигаре илова карда,

дар он лаҳзаҳои ҷорӣ шудани рӯди нав ва ба маснади қозӣ таъйин шудани Абдулвоҳид Садри Сарирро ворид мегардонад, ки дигар боиси эътирози мафкуравӣ намегардад. Нависанда бо илова намудани боби нав событ соҳтааст, ки нисбат ба асараи «ҳеч эътирози мафкуравӣ намонад» ва ғояи асосии он равшану возех ифода ёбад. Аз рӯйи тасвири Айнӣ қозигии Садри Сарир дер давом накард ва ў пас аз ҷанд муддати ҷӯйбарорӣ мачбур шуд, ки ҳатто ба амир арза накарда, аз қозигӣ даст қашад. Чунин таъкид ифодагари он аст, ки замони беадолат ҳамин навъ фаъолияти ҷамъиятии адолатҳоҳонро намепарварид ва онро ба зудӣ аз байн мебурд.

Шахсият ва симои Садри Сарирро Айнӣ аз падараи Сайдмуродҳоҷа пурсон мешавад ва суханони ўро ифода менамояд: «Худо раҳмат кунад ў одами хуб буд, бояд ў ҷаннатӣ бошад, ... дар ҳаққи ў дуои хайр мекунам» (8, 143).

Ҳамчунин, шоир ва сифати шоирии Садри Сарирро аз нақли падар ба адолатпешагӣ ба хубӣ тасвир менамояд.

«-Шеъргӯй ҳамеша ва дар ҳама кас сифати нек шудан намегирад. Шеър ҳам монанди илм як шамшер аст, агар ба шамшер одами бадро-

дushmanro қүшій, хуб аст, аммо ба шамшер яғон одами одій қүшта шавад, хуни ноҳақ мешавад, күшандаро күштан лозим меояд. Шеър ҳам агар ба некій кор фармуда шавад, хуб аст, аммо агар ба бадій кор фармуда шавад, аз вай бадтар чизе нест» (8, 143).

Баъдтар часорат пайдо намуда, никоҳи қозихонагии Ҳабиба ва писари косагарро бо суханони падар баён месозад:

«-Никоҳи духтару писари калонсол бо ризои худи онҳо мувофиқи шариат аст. Ин корро ҳар қозій ҳам мекунад. Аммо фарқ дар гуреза ҹанҹолҹоero, ки дар паси он кор мебарояд, пурсида, сабаби харобии он хонадони навобод мешаванд, чунки аз ин кор дар онҳо даромади бисёр мешавад. Некии қозій Абдулвоҳид дар ин кораш дар ин аст, ки баъд аз никоҳ кардани Ҳабиба даъвоero, ки арбобжо тайёр карда буданд, напурсид ва даъвогарҳои сохтаро пеш кард. Ин кораш албатта хуб буд» (8, 143-144).

Дар тасвири нависанда дар ҳар ду ҳолати фавқуззикр симои Садри Сарир дар даврони тираву торики Бухоро чун шахсияти начиб, шоир, олим, донишманд ва оқил шинохта шудааст. Садри Сарир чун шоири ғайрифаъол ғазаби иҷтимоии худро изҳор карда натавонист ва монанди қаҳдуд дарун ба дарун месӯзад. Вай ҳамчун қозии Бухоро аз зумраи зиёйёни пешқадам буда, маслиҳатгар ва раҳнамои мардум аст, одамони одиро бодиққат гүш мекунад, ба онҳо бо мамнуният ва муруват маслиҳатҳои пухта ва судманд медиҳад. Ин аст, ки мардумони одій ба хушнудій ин раҳнамоиро пазируфта, аз рўйи он амал мекунанд. Фаъолияти ҹамъиятии Садри Сарир дар асоси муҳаббат ба мардум, ғамхорӣ, ҳақшиносӣ, адолатпарварӣ дар ҳаққи меҳнаткашон ва муборизаи зидди зулм қарор гирифтааст. Дар натиҷа халқ посдори хизматҳои шоистай чунин ашхос буда, ҳамеша пас аз вафоташ ба некій ёд мекунанд:

« -Худо раҳмат кунад, ў одами хуб буд» (8, 143).

Ба ҳамин тариқ, бозтоби шахсият ва чехраҳои ҳунарии зиёйён ва рӯшанфикрон аз мавзуъҳои муҳимми «Ёддоштҳо» буда, муаллиф муносибати ин табақаи бунёдкори ҷомеаро ба амиру амалдорон ва

рӯҳониёни расмӣ бештар нишон дода, муносабати онҳоро равшан тасвир намудааст. С. Айнӣ чеҳраҳои дурахшон ва симои таъсиргузори зиёйёни пешқадамро ёдоварӣ намуда, таъкид менамояд, ки дар охири асри XIX онҳо ба қувваи муҳимми ҷамъиятӣ табдил ёфта, ба падидаҳои бедории фикрии ҷомеаи ғафлатмондаи Аморати Бухоро мусоидат намуда, рӯҳияи навро бо ҳолату қайфияти ҳалқ алоқаманд сохта, бар хилофи баъзе ақидаҳои ҳурофотӣ ва истибдод бо қувваи бадеии бисёр образҳои асарҳои ҳуд тасдиқ менамояд.

Дар «Ёддоштҳо» симои ҳалқ ҳамчун қувваи бунёдкор ва таъмингари бақою ҳастии ҷомеа мавқеи асосӣ дошта, дар пайвандӣ бо норозигӣ ва эътирози муҳити замон таҷассум ёфтааст. Рӯҳияи норозигӣ ва нафрат ба муҳити давр бештари равшанфикрон ва зиёйёнро фаро гирифта бошад ҳам, таъсираш дар фаъолияти онҳо ба як дараҷа дида намешавад. Дар ҳар қадоми онҳо бо як тарз ва шакли фарқунандае мушоҳида мегардад. Дар баробари ин, намояндагони ҳалқ гоҳе танҳо эътиrozкор ва баъзе мисли Ҳочӣ Махдум ва Шукурбек муборизи фаъол буданд. Як зумра зиёйён ҳам ҳанӯз муборизаи фаъолона сар накарда, аҳён муборизаи сабитқадамонае мебурданд. Аммо муҳим ин буд, ки чунин муборизаҳо шаклҳои гуногун дошт.

Намунаи равшани чунин амал дар фаъолияти маҳфили адабии Шарифҷон Махдуми Садри Зиё ва иштироккунандагони маҷlisҳои «ғайбатхона», фаъолияти Ҳочӣ Махдум ва Садри Сарир, Аҳмади Дониш ва Мулло Амон зоҳир мегардид, ки аз ҳамдигар хеле фарқ дошт. Ин ҳама то чӣ андоза вусъат ёфтани муборизаи зидди зулми феодалий ва намудҳои тоза ба тоза пайдо карда истодани онро нишон медиҳад.

Дар баробари ин, ҳамаи ин равшанфикрон ба танҳоӣ амал мекарданд ва муборизаи онҳо аз шакли асосии муборизаи синфии ҳалқ дур буда, шакли асосии муборизаи синфӣ дар он замон ҳамоно шӯриши дехқонон маҳсуб меёфт. Ба ин хотир муаллифи «Ёддоштҳо» шӯриши ҳалқро тасвир

накарда, пайдо шудани фикри «хурӯчи оммавӣ» -ро дар образи Мулло Амон нишон додааст. Гарчанде барои амалӣ шудани ин ғояи Мулло Амон дар ҷамъияти онвақтаи Бухоро заминае ҳозир набуд ва худи ин фикр аслан ҳаёлӣ ва хом маҳсуб меёфт, пайдоиши он бесабаб набуд. Андешаи «хурӯчи оммавӣ» худ ба худ пайдо нашуда, натиҷаи мантиқии инкишофи он ва бозтоби ҷараёни таърихиест, ки дар «Ёддоштҳо» тасвир ёфтааст.

Соҳти тираву ноором ва буғранчи замон, ба нуқтаи оли расидани зулм ва шиканча худсарию таассуботи динӣ, норозигӣ ва эътирози рӯзафзуни ҳалқ ва зиёйёни пешқадамро бедор намуда, тафаккури эътирозу мубориза ва «хурӯчи оммавӣ» -ро дар сари Мулло Амон барин равшанфикрон пайдо карда буд. Ин ғоя дар ибтидо ба касе мағҳум нашуд, vale мұхимтар аз ҳама минбаъд чунин афкори пешқадам ба майдон омад ва ба ҷомеа таъсиргузор гашт. Табиист, ки он рӯзе тарафдор пайдо карда, бо фароҳам омадани шароити мусоид такмил ва пурзӯр гардида, дар натиҷа ба қувваи фаъол табдил меёбад ва заминаҳои инқилоби ҳалқиро ба вучуд меорад. Ба ин мақсад, С. Айнӣ ба воситаи симои намояндагони ҳалқ ва зиёйёну равшанфикрон нишон медиҳад, ки Бухоро кам-кам ба сўи дигаргуни чиддие пеш мерафт ва аз ҳамон вақт номаълум ба пешвози инқилоб оғӯш кушода истода буд.

Дар «Ёддоштҳо» диққати асосӣ ба тасвири қувваи эҷодӣ ва бунёдкории ҳалқ, ба тасвири образи намояндагони меҳнаткашон ва зиёйёни пешқадам дода шуда, равшан соҳтани симои ваҳшиёнаи намояндагони синфҳои гуногуни истисморгар низ мавқеи мұхим дорад. Айнӣ дар баробари тасвири манзараҳои даҳшатноки зулму ситам, ҳамчунин симоҳое оғаридааст, ки хислатҳои асосии золимони ҳалқро инъикос намуда, сифатҳои умумии иҷтимоӣ ва хусусияти фардии онҳоро равшан намоён кардааст.

Ба ҳамин тариқ, тасвири симои равшанфикрон ва зиёйёни пешқадам дар «Ёддоштҳо» дар мисоли Аҳмади Доғониш, Садри Сарир, Мулло Амон,

Мулло Туроб ва Ҳочӣ Махдум ба маънои комил ифодагари бедории афкори мардум ва руҳияи марҳилаи муҳимми таърихӣ буданд. Чунин чехраҳо муҳимтарин хусусияти раванди таърихиро, ки дар охири асри XIX ҷараён дошт, равshan сохта, муборизаи қисми пешқадами ҳалқро дар роҳи озодӣ ва истиқолияти худ нишон медиҳанд. Дар тасвири нависанда ақидаҳои Аҳмади Дониш ва Мулло Амон пешқадам ва тараққипарварона буда, афкори иҷтимоии ҳалқи тоҷикро то дараҷае боло бурд, маҳсули давраи худогоҳӣ ва муборизаи ҳалқ барои озодӣ ва хештаншиносӣ гардид. Мусаллам аст, ки дигаргуниҳои бо таъсири Русия дар ҳаёти иҷтимоӣ пайдо шуда ба афкори иҷтимоӣ таъсир мерасонид. Ин аст, ки симо ва рисолати иҷтимоии Аҳмади Дониш ва Мулло Амон руҳи замони нав ва ояндаи наздики ҳалқро аз ҳама беҳтар ифода намуда, ҳамчун шахсони худогоҳ, часоратманд ва мубориз ҳанӯз камшуморанд. Бо вуҷуди ин, бо таъсири руҳияи замон ва бедории намояндағони пешқадами ҳалқ тафаккури худшиносии ҷомеа тадриҷан ташаккул меёфт.

Таҳқиқ ва таҳлили “Ёддоштҳо”- и С. Айнӣ дар муайян намудани консепсияи тозаи насли мусир дар боби оғариниши симои равшанфикрон ба тариқи зер натиҷагирий ва ҷамъбаст мегардад:

1. Тасвири симои равшанфикрон ва зиёйёни пешқадам дар «Ёддоштҳо» - и С. Айнӣ ба сифати падидаи тозаи ҳунарӣ дар насли мусири тоҷик шинохта шуда, ифодагари суннат ва анъанаҳои адабӣ, руҳия ва воқеяияти замон мебошад.

2. Бозтоби шаҳсият ва чехраҳои ҳунарии зиёйён ва равшанфикрон аз мавзӯъҳои муҳимми «Ёддоштҳо» буда, муаллиф муносибати ин табақаи бунёдкори ҷомеаро ба амиру амалдорон ва рӯҳониёни расмӣ бештар нишон дода, муносибати онҳоро равshan тасвир намудааст. Чехраҳои дураҳшон ва симои таъсиргузори зиёйёни пешқадам дар охири асри XIX ҳамчун қувваи бунёдкор ва фаъоли иҷтимоӣ табдил ёфта, ба падидаҳои

бедории фикрии чомеаи дар ғафлат мондаи Аморати Бухоро мусоидат намуд.

3. Вусъати ҷанбаҳои ҳунари нависандагии С. Айнӣ дар “Ёддоштҳо” роҳу равиши тозаро дар жанри ёддоштнависӣ муайян намуда, вежагиҳои осори бадеиро дар иртибот ба коргоҳи эҷодии адиб ба риштаи таҳқиқ кашидааст.

4. Дар “Ёддоштҳо” симои Аҳмади Доњиш, Шамсиддин Шоҳин, Шарифҷон Махдум, Садри Сарир, Ҳочӣ Абдулазиз, Муҳаммад Сиддиқи Ҳайрат, Мирзо Ҳайти Саҳбо, Ҳомидбек, Абдулмаҷиди Зӯфунун, Яҳёҳоҷа, Қорӣ Абдулкарими Офарин, Мулло Амон, Мулло Туроб ва Ҳочӣ Махдум ва дигарон дар заминаи воқеяяти таърихӣ ва коргоҳи эҷодии нависанда шинохта шуда, ҷеҳраи адабии онҳо дар алоқамандӣ бо хислату характер ва фаъолияти иҷтимоӣ равshan зоҳир гаштааст.

5. Таҳқиқу баррасии масоили ҷеҳранигорӣ ва шахсияти равшанфикрон ва зиёиён дар “Ёддоштҳо” событ месозад, ки дар ҳақиқат мактаби адабии С. Айнӣ дар насири муосири тоҷикӣ сабақи ибраторӣ буда, муҳимтарин падида ва шохисиҳои осори ўро бадал соҳтааст.

6. Дар “Ёддоштҳо” ба моҳияти муносибатҳои иҷтимоӣ ва маърифатӣ дикқат дода, мусодамаи маънавиро ҳамчун воситаи ошкор соҳтани хилқати шахсият ва симоҳои таърихӣ ва ҳунарӣ корбаст намудааст. Равшанфикрону зиёиён бо таъминиadolati иҷтимоӣ дар тафсирӣ бадеии муаллиф муҳофизон ва посдорони саодати башар ва амну осоиши чомеа мебошанд.

7. С. Айнӣ дар идроки бадеии рӯҳия ва набзи ҳаёти чомеа масоили муҳимми иҷтимоӣ, ахлоқӣ, таърихӣ ва фарҳангиро бозгӯ намуда, осори ў ба бозсозии тафаккуру маънавият, шинохти меъёрҳоиadolati иҷтимоӣ, завқи дунёшиносӣ ва зебоишиносӣ мусоидат менамояд.

2.2. Симои муаллиф ва нигориши руҳи замон дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ

Зиндагинома ва фаъолияти эҷодии С. Айнӣ дар даврони ҳассос ва марҳилаи тақдирсози таърихии ҳалқи тоҷик сипарӣ гашта, симои наҷибаш дар осори адабиаш мунъакис гаштааст, ки ба таъкиди Абулқосим Лоҳутӣ «оғози ҷавонӣ дар як муҳити зулму ҷавр дарроҳи озодии ҳалқ хидмат карда, зидди истибдод ҷасурона мубориза намуда, бародари фозили ҳудро шаҳид дод. Он вақт ҳайкали мубораки вай дар пеши ҷашм чилвагар мешуд: бемор, низор, занҷир дар гардан ва кунда бар по, дар зери тозиёнаву ҷӯби фаррошони амири Бухоро аз гардан то камар пушташ рехта, ба тавре ки ҳамаи устуҳонҳояш намоён аст» (21, 5).

Дар ҳақиқат, устод С. Айнӣ ба ҳалқу миллати тоҷик кори наҷиб, шоиста ва таърихӣ кард «ҷун ҷаноре дар боғи адабиёти мо» устувор монд. Бобоҷон Ғафуров С. Айниро «падари миллат» дониста қайд менамояд, ки «барои умри дубора ёфтани тоҷикон бештар аз ҳар касе мубориза кардааст ва ба ғалаба расидааст» (190, 26).

Дар ин робита академик М. Шакурӣ низ таъкид менамояд, ки «Садриддин Айнӣ яке аз бузургтарин фарзандони миллат аст, ки дар як давраи буҳронии сарнавиштсоз ғидокорона талош карда, барои таъмини баҳои умри миллат қаҳрамониҳо нишон дода ва барои он ки ҳалқ аз зери ҳаробазори таърих дубора сар бардорад ва қомат рост кунад, падарвор ғамхорӣ ва сарпарастӣ намудааст» (190, 260).

Шахсият ва рисолати иҷтимоию фарҳангии Садриддин Айнӣ дар заминаи фаъолияти адабиу маҳорати эҷодии ў бунёд ва вобастагӣ дорад. Шиносои «Наводир-ул-вақоєъ»-и Аҳмади Дониш ба Айнӣ таъсири бафоят бузург расонид, ва ў ин омилро ба сифати як падидаи мусбати бадеӣ маҳсуб дониста, дар осораш аз он ёдоварӣ менамояд. Садриддин Айнӣ дар муҳите ба камол расид, ки мардумони заҳматкаш, дехқонону косибон, равшанфирону зиёёни бедордил ва ҳудогоҳ дар иҳотаи вай буданд. Ҳисси

эҳтироми аҳли илму ҳунар, зиёйёну заҳматкашон ва ҳамзамон бадбинии аҳли дарбор, рӯҳониёни иртичой ва муллоҳои мутаассиб барои рисолати иҷтимоӣ ва шахсияти наҷиб ва нерумандии Айнӣ заминаи боэъти мод мегузорад.

Муҳаққиқони айнишиносон бар он назаранд, ки шахсият ва симои ҳунариаш ҳанӯз қабл аз инқилоб ҳамчун шахсияти донишманду адаби нуктасанҷ шинохта шуда, тафаккури адабию эстетикиаш дар муҳити фарҳанги суннатӣ ва шеъру адаби пурғановати ниёкон бунёд ва ташаккул ёфт ва дар қатори фозилони давр ва зиёйёни пешқадам қарор гирифта, иқдоми наҷиби маорифпарваронаи Аҳмади Дониш ва дигар равшангарону маорифпарваронро идома дод. Дар байни чеҳраҳои равшанфирон ва зиёйён, ки дар «Ёддоштҳо» тасвир шудаанд, симои муаллиф - Садриддин, ки қаҳрамони асосии асар аст, мавқеи шоиста дошта, ташаккул ёфтани ҳарактери вай яке аз масъалаҳои муҳимми асар мебошад.

Дар “Ёддоштҳо” аз саҳифаҳои нахустин хонанда ба воқеаҳо ва ҳолатҳои зиндагии муаллиф дар як даврони муайяни таъриҳӣ шиносой пайдо намуда, ҳаёти гузаштаи ҳалқро покиза ба тарзи воқеӣ дарк намуда, қимати зиндагии имрӯзаро ба хубӣ мефаҳмад. Муаллиф диққати асосиро ба тасвири ҳаёти ҳалқ ва муҳимтарин ҳодисоту рӯйдоди замон дода, муҳити хонавода, ҳаёти деҳоти Соктаре ва Маҳаллаи Боло хотироту ёди аҷдод, саргузашти пурфочеаву ноором ва талхи худ, ҳаёти мадрасаҳои Бухоро, тарзи таълиму тадрис ва барномаҳои дарсӣ, ҳаёти табақаҳои гуногуни аҳолӣ, ҳаракат ва норозигиҳо ба муқобили ҷабру зулм, беадолатӣ, фасод, ваҳшонияти ҳокимони аморати Бухоро ва муҳити иҷтимоиро тасвир менамояд. Вай тасвири ҳаёти иҷтимоии Бухороро дар мавқеи бунёдӣ гузошта, симои Садриддинро дар замина ва таъсири он тасвир менамояд, ки он ҳамчун симои марказии асар аз аввал то охир иштирок менамояд.

«Ёддоштҳо» ба ҳеч ваҷҳ ҳастии соҳибасарро мунҳасир намекунад, агарчи он аз шахсияти муаллиф ва виҷдони вай ҳикоят мекунад, бо шӯру

ангезаи ботинӣ тавъам гашта, боиси шуҳрати оламгири ў гаштааст. Дар ҳақиқат, “нависанда меъмори зиндагӣ ва андешаи одамӣ аст, ки бо дарки зарурат ва воқеият ҳаёту фаъолияти ў ба ҳукми ойинаест, ки тамоми осори таъсироти атроф ва муҳиташ дар вуҷуди ў мунъакис мешаванд, орзуҳо ва нокомиҳои мардум дар ҷону дили адиб решаш мегиранд ва ў барои мардум ин афкорро ба сурати тасвирҳои зебову рӯҳбахш дар қолибҳои муносиб бозгӯ мекунад» (114, 72).

С. Айнӣ симои Садриддинро дар ҳолат ва манзараҳои вусъатноки ҳаёти иҷтимоии Бухоро тасвир намудааст. Бухоро маркази тамаддун дар олами Шарқ буда, зодгоҳ, шаҳри кӯдакиву наврасӣ, ҷавониву донишварзии ў мебошад. Дар ин шаҳр ранҷу азият, камбағаливу тангдастӣ, заҳмат, талхиву нокомиҳои рӯзгорро дидааст, хотирау андешаҳо аз воҳӯриҳо ва лаҳзаҳои зиндагӣ дорад. Вай дар ин шаҳр дар партави руҳи бузурги аҷдоди ҳунарманду донишвараш ба воя расид ва майл ба сӯи андешаи илмиву адабӣ, маърифатҷӯй, маорифпарварӣ ва руҳи озоду ҷадиди инсоншиносӣ дошт.

Садриддин аз кӯдакӣ бо азобу шиканҷа, талхии рӯзгор ва ғубори зулмоти маънавӣ дучор мегардад, дар байни мардуми одӣ ва заҳматкаш ба воя расида ҳамеша пайванд ба ҳалқ буд. Ба муллоҳои мутаассиб, риёкор ва хурофотпарат, ҳокимону мансабдорони аморати Бухоро нафрati беандоза дошт. Дар баробари ин, аз муносибат ва фитрати асили аҷдоди саидзода, ҳунарманд ва падари ҳалолу покизакор, порсо ва тақводораш ибрат меомӯҳт, сабақи зиндагӣ мебардошт. Вай мадюни маърифатпешагӣ, ҳунармандӣ ва ҳақҷӯиву ҳақтaloшии ҷадди бузургаш гашта буд, аксар ҳолатҳо ба кори наққошӣ, қандакорӣ, чӯбкорӣ, хушзабонӣ ва хушрафтории онҳо садоқат ва меҳр меварзид, аз муносибати падари рӯшанфикр, илмдӯст ва шариатпаноҳаш Сайидмуродҳоҷа ва тағояш Усто - амак муурӯр дошт. Муносибати соғдилона ва ҳунарпешаи онҳо чун ҷароғе ба зиндагии ў нури маърифат мебахшид, ҳаёти айёми наврасиашро

мунаввар, ҳаваси адабиётдўстӣ, шеъргӯй ва пешаи омӯзгориро пайдо менамуд.

Назар ба нақли бобову падараш ачдод ва табори Садриддин дехқонони асилзода, сайидон, имомҳо, мударрисон, ҳунармандони дўкондор, дуредгару кандакор ва умуман дар аксар ҳунарҳо саркору моҳир буда, шахсони саводнок, тақводор, маърифатдўст ва ҷомеадору тарбиятгар будаанд. Дар пайванди чунин хонадони начиб ва накӯкор Садриддин аз ҳурдсолӣ ба омӯзиши илму ҳунар шавқу ҳаваси бисёр дошт.

Барои нишон додани ташаккули характер, инкишофи шуур ва муайян намудани рисолати иҷтимоӣ ва шахсияти ўз тафаккур ва ҷаҳонбинии хеш, воқеияти ҳаёт ва сарнавишти қаҳрамон истифода карда, анъанаи воқеиятнигории насли муосирро тақвият додааст. Табиист, ки дар чунин ҳолат ташаккули шахсияти Садриддин дар натиҷаи ба ҳалқ наздик шудан ва дар муборизаи зидди ҷаҳолат, фасоди ҷомеа ва айбу нуқсони зиндагӣ таҷассум меёбад.

Ташаккули характери Садриддин дар заминаи воқеот ва манзараҳои зиддиятноки ҳаёти иҷтимоии замони қӯдакӣ ва ҷавониаш дар Бухоро сурат гирифта, тасвири ҳодиса ва ашхоси муайяни таъриҳӣ василаи биниши хислати қаҳрамон шинохта шуда, рӯйдодҳои ҳаёти воқеӣ тақдирӣ вайро таъйин менамояд. Нависанда матлаби меҳварии тасвирро ба инъикоси ҳаёти ҳалқ ва намояндагони гуногунтабақаи он равона сохта, ҳар тағиироте, ки дар шуури қаҳрамони асосӣ- Садриддин ба вучуд меояд, ба ягон воқеаи муҳимми зиндагӣ пайванд сохта, ташаккули шахсияти ўро дар заминаи таҷрибаи ҳаёт равшан месозад. Дар инкишофи тафаккури Садриддин муҳимтарин ва арзишмандтарин ҷанбаҳои зиндагӣ дар ҳамбастагӣ бо саҳнаҳои пурсӯзу гудоз ва тақдирсози сарнавишти таърихии ҳалқ мавқеи асосӣ дорад.

С. Айнӣ дар “Ёддоштҳо” анъанаи ёддоштнависиро дар заминаи намунаҳои насли ёддоштии адабиёти тоҷику ўзбек ва рус давом дода, симои қаҳрамони асосиро аз ибтидо то интиҳои асар тавассути манзараҳои

вусъатноки ҳаёти ичтимоӣ ба тарзи гуногун тасвир намудааст. Садриддин дар “Ёддоштҳо” ҳамчун иштирокчии бевоситай воқеоти зиндагӣ ва раванди ҳодисоти таърихӣ фаъолият дошта, ташаккули хислат ва шахсияти ў дар ҳамбастагӣ бо нокомӣ ва номуродии халқи заҳмткаш, муборизаи зидди муҳити тираву тор, беадолатӣ ва зулму фасод тасвир ёфтааст.

Садриддин аз кӯдакӣ дар байни мардуми одӣ ба воя мерасад ва ба таъкиди М. Шукурев: “алоқаи ў аз халқ канда намешуд ва худи вай маҳсули ҳамин муҳит аст. Саҳнаҳои вусъатноки ҳаёти иҷтимоии давра, ҳамаи он ҳодиса ва одамоне, ки дар асар тасвир ёфтаанд, сабабгори ҳосил шудани ҳар як хислати қаҳрамон мебошанд, худи зиндагӣ тақдири вайро таъйин менамояд” (200, 119).

Дар “Ёддоштҳо” хусусияти ташаккули тадриции хислатҳои Садриддин масъалаҳои муҳимми хатти сюжети асар буда, омилҳои ташаккулдиҳандай характеристи ў дар муносибат ба ашхоси гуногун ва ҳодисаҳои зиндагӣ бо ибрати мусбат ё манфии худ ошкор гардида, ҷаҳонбиниву афкорашро кушода, барои бедории тафаккур ва шуuri ў мусоидат намудааст. Хислату рафтора什 зуҳуроти фардият ва олами ботинии ў буда, дар муносибат ба воқеоти замон ва саргузашти қаҳрамони асосӣ муназзаму мантиқӣ бештар диққати муаллифро ба худ кашидааст. Бинобар ин, дар қисматҳои аввали асар симои Садриддин нисбатан бештар мавқеъ дошта, возеҳтар тасвир шудааст.

Садриддин аз айёми хурдсолӣ ва наврасӣ ба мушкилоти пуразияти зиндагӣ гирифтор шуда, ғуссаву ранҷ ва талхихои рӯзгорро чашида, ҳар сари қадам як монеаи ҳаётро бартараф карда, дар сангинӣ ва талхии сарнавишт аз имтиҳони замону зиндагӣ мегузарад. Ин аст, ки хислатҳои вай дар рафти муборизаи зидди мушкилиҳо ташакkul ёфта, тадриҷан ба ҳайси симои ибратомӯз ва шахсияти неруманд шинохта мешавад. Сарнавишти вай тимсоли фарзандони одӣ, ҷафодида ва пурфоҷеаи табақаи поёни чамъиятиро ифода намуда, бо қӯшишу муборизаи пай дар пай

мушкилоту мамониятҳоро бартараф сохта, роҳи зиндагии осоишта ва шоистаро пайдо намуда, мавқеи худро устувор месозад.

Барои ташаккули характери Садриддин омили муҳим ва сарнавиштсозу созанда ҳамдилӣ бо аҳли заҳмат ва меҳнаткашон буда, таассуроти аз кӯдакӣ ба гардан гирифтани бори зиндагӣ ва азияти рӯзгор нақш монда, хотираҳои шодию хурсандии тӯйи хатна, ҳаёти талху пуразоб ва танг будани аҳволи зиндагонии хонадондро эҳсос намуда, камбағалӣ, азобу уқубат ва беадолатӣ ва аз ҳисоби ёрии муруваткоронаи хешу таборон зиндагӣ кардани Тӯтипошши бенаворо мебинад, суханҳои падар ва модарашро пеши назар меорад:

“- Агарчи гоҳе дар кори рӯзгор танги қашӣ, аз бозор гӯшт нахарем, ё ин ки кам харем, хафа нашав. Бояд чанд вақт - то кам кардани қарзҳо ба обу явғони хона ва ба ширу ҷурғоти гов қаноат кунем. Аз бозор гоҳо биринҷ харем мешавад, ки шабҳои бозор, ё ягон меҳмон омада монад, ширбериинҷ мекунем» (8, 25).

Табиист, ки фаъолияти Садриддин дар алоҳидагӣ тасвир нашуда, ҳамеша дар пайвастагӣ бо раванди ҳодисаву воқеоти замон ва ашхоси гуногун хоксорона дар қатори дигарон таҷассум меёбад. Ҳамзамон, тарбият ва ташаккули характер ва ҷаҳонбини ў дар байни аҳли хонадон ва хешу таборон, мардумони одӣ, шариқдарсону дӯston ба вучуд омада, баъдтар дар байни равшанфикрон (ҷадидон) олами ботинӣ ва маънавии вай такомул меёбад. Ин аст, ки дар тасвири нависанда ў ба хондан ва илм омӯхтан шавқу ҳаваси зиёд дорад, одобу ахлоқи нек ва меҳмондории шоистаи волидонашро хуш мепазирад, ҳунармандон, созандагону навозандагон ва ҳофизонро дӯст медорад, аз базму тарона ва ғазалхониҳо завқ мебарад, либоспӯшии ороста, сафед, шаффоф ва шинамро мепарастад. Дар баробари ин, истифода ва бозтоби ҷузъиёти табиат ва зебогиҳои он дар биниши Садриддин басо ҷолиб ва воқеъбинона тасвир шудааст:

“-Ман ба ёбон баромадам. Ёбон аз рўйи даричаи мо васеъ ва хушҳавотар буд, боди сабуке мевазид, ба димоғи кас як бўйи хуши нозуке меовард, майсаҳои ҷаву гандуми тирамоҳ кошташуда замини сиёҳро пўшонда, сабзу хуррам карда буданд. Сабза ва себаргажои лаби ҷўй ва дигар алафҳои худрӯ ба назари кас ҳим-ҳим тофта ҷашми одамро мебурданд. Ҳаво на сард буду на гарм ва бағоят форам буд..., фароштурукон ва гунчишкон нишаста хониш мекарданд”(8, 33).

Дар “Ёддоштҳо” манзараҳои айёми хурдсолӣ дар муҳити хонадон, муносибат ба волидон ва хешу таборони ҳунарманд, тақводору ҳақталошу ҳақшинос ва покизарӯзгор, сурнаю нақоранавозӣ, маросими тӯй, зиндагии косибони гуногун, аз ҷумла, ҳалвопазӣ, сангисиётарошӣ, кандаккориву ҷўбтарошӣ, дуредгарӣ, хизматгорӣ дар ҳавлии Шарифҷон Махдум, ширкат дар анҷумани шоирону олимон ва маҳфилҳои адабӣ, манзараҳои ҳаёти мадраса, расму қоидай муҳити иҷтимоӣ, даҳшатҳои таассуби динӣ ва зулми феодалий ва ғайраҳо дар алоқамандӣ бо қарина ва руҳи замон равшан инъикос гардида, диққати хонандаро ба худ ҷалб менамояд. Садриддин аз қўдакӣ бо ҷашми зиракона ва дили ҳассоси худ қувваю иқтидор ва хислатҳои оличаноби ҳалқи меҳнатиро мушоҳида намуда, беҳтарин хислатҳои инсонии мардумони одӣ ба ўғизи рӯҳӣ ва тарбияи маънавӣ бахшида, дар ў низ ҳамин гуна хислатҳои инсонӣ пайдо менамуданд.

Садриддин дар чор-панҷ солагӣ қўшиш менамуд, ки ба қадри қувваи худ ба падару модар ёрмандӣ намояд, то ин ки набудани акаашро ҳис накунонад. Дар ин муддат падару модар ба вабо дучор омада, рӯйи ҷой шуданд, тамоми кори дехқонии хонавода ба гарданаш афтод. Тақдири талҳ насибаш гардид, падару модар пасу пеш вафот карданд, «сардор ва дастёри оила» шуда, ...ҳам ба ҷои модар, ҳам ба ҷои падар ва ҳам ба ҷои дастёр кор мекард» (8,182).

Садриддин пас аз ба Бухоро омадан даҳшати воқеаҳо, камбағалӣ, беадолатӣ ва хуни ноҳақро мебинад, ҳар қадоми ин воқеаҳо ба дили ў

андӯҳи гарон ва азоби рӯҳӣ медиҳад. Ба воқеаҳои аз тарафи Зокирбои ғӯзачаллоб фиреб додани кампири ҳафтодсола ва ҳушаш дар сар набуда банд буд. “Шаб хобаш набурд, дар ҳолате, ки кампир гирякунон ва асозанон баромада мерафт, ба назараш дили ӯро ба ҳаяҷон оварда буд. Дар зери манзараҳои даҳшатангези тамошои одамкушӣ бори гарони ҷасади ҳақоратдидаи инсон монда буд” (8, 333).

Табиист, ки Садриддин дар бораи чунин воқеаҳо рӯз то рӯз фикр мекард, тақдири ҷабрдидағон ӯро ором нагузошта ба ҳаяҷон меовард, таассуроти ногувор шабҳои дароз азоб медод, хобашро мепарронд. Бори зиндагӣ бар гарданаш барвақт ғалтида, аз хурдӣ ба кор одат карда, танаш ба меҳнат саҳт шуда буд. Зиндагии танг, муҳити меҳнаткшон, падар ва усто-амаки меҳнатдӯст ӯро водор менамуданд, ки ба меҳнат дил бандад, аз ҳеч гуна қасбу кор рӯй нагардонад. Тасвири ин давраи айёми зиндагии Садриддин ҳангоми бемордориаш пас аз вафоти падару модар ва оиларо сардорӣ кардан аз беҳтарин ва хотирмонтарин лаҳзаҳо буда, иродай қавӣ, тамкин, худдорӣ, соҳибақл ва ҷасоратманд барин хислатҳои ӯро намоён мегардонад.

Дар эҷодиёти С. Айнӣ, аз ҷумла дар “Ёддоштҳо” тасвири ҳаёти ятимону камбағалон, хизматгорон, муздурун ва заҳматкашону дехқонон табиӣ ва ҷолиб буда, дар муносибат ва зиддият бо бою бойбачаҳо, ашрофзодагон, ҳокимон, рӯҳониён ва золимони даврон таҷассум ёфтааст. Намунаи барҷастаи чунин тасвир дар ҳикояи “Ятими доно ва фиребгари нодон” баръало мушоҳида мешавад.

Биниши сабақомӯз, моҳиятбин ва дар баробари ин нафратовари нависанда саргузашти як бойи фиребгар ва зиракро, ки ҳамеша ятимону камбағалони хизматгорро дар талаби ҳаққи хизмат фиреб дода, бо роҳи тӯҳмат қарздор карда, то мурдан кор мефармудааст, тасвир менамояд. Ҳикоя аз забони Тӯтипошҳо ном кампири барҷомонда, ки умраш аз

ҳаштод гузаштааст ба тариқи афсона бо симоҳои равшан ва ифодаҳои содаи ҳалқӣ бафоят дилчасп нақл карда мешавад.

Дар ҳикоя симои манфури бой дар лаҳзаҳои фиреби ятимону камбағалон, түҳматангезӣ, дар пеши имом занталоқ қасамхӯрӣ, писари ятимро бо роҳи фиреби домодхонд ба хизмати бемузд гирифтани, ваъдабозӣ ба хостгорҷо, носипосӣ ва маккорӣ ба духтари хеш, чоплусӣ, дурӯягӣ ва фиребгарии имоми дех равшан инъикос ёфтааст. Ҳамчунин, дар иистифодаи ҷузъиёт ва банду бости хатти сюжети ҳикоя муаллиф фаъолият ва муносибати ятими панҷсоларо нисбат ба духтари бой бо меҳру садоқат, шафқат ва инсонпарварӣ дар заминаи тасвир қарор додааст. Ин маънӣ дар мавриди ба бой аз таҳти дил фарзандвор содиқона хизмат кардан, ”ба духтари ҳурдсоли бой ҳам ҳар гуна бозичаҳо сохта дода, гапҳои ширини ғалатӣ ёфта гуфта, ӯро дӯстдорӣ карда, ҳамеша вақти ӯро хуш кардан” (8, 47) зоҳир мегардад.

Дар баробари ин духтар низ бо қадрас шудан “ба ин ҷавони ҳушзабони меҳрубони ҳушмуомила муҳаббати покдилона монда, аз вай ҷудо шудан ва як нафас бе ӯ монданро намехоста, ...ваъдаи падарашро дар бораи хонадомод кардани ятимбача ба хотир оварда, ... ба ӯ монанди шавҳари оянда ва рафиқи умрии худ нигоҳ карда, муҳаббаташ нисбат ба ӯ боз ҳам зиёдтар шудааст” (8, 48).

Дар тасвири нависанда ятим ва даҳтари бой дар роҳи аҳду вафо ба ҳам содиқанд, ба ҳамдигар меҳру дӯстӣ пайдо карда дил додаанд, муколама ва муносибати хуб доранд, зудтар баргузории тӯйро интизоранд, дар пешаи муҳаббат ва ҳадафи хеш часоратмандона ягдигарро қурбон кардан меҳоҳанд. Ба ин хотир, ятим дар лаҳзаи фахмидани фотиҳа, овардани лавозимоти тӯй ва либосвориҳои арӯсу домод “чаҳмонаш сиёҳ рафта сараш гаштан гирифтааст, гӯё осмон ба сари ӯ фурӯ омада, монанди санги осиё гардида, танашро гандумвор орд мекарда бошад, тамоми баданаш ба ларзиш даромадааст” (8, 50).

Ятим худро қуштан меҳоҳад, аммо фикр мекунад, ки “худкушӣ ҳар вақт мумкин аст, бояд то ҷон дар рамақ дорам, барои ҳалосии худ ва духтар кӯшиш кунам. Агар ба ин кор комёб нашавам, дар он вақт худро ҳоҳам қушт” (8, 50).

Духтар низ бо огоҳӣ ёфтани ин ҳодиса гирякунон аз таги куртааш ҳанҷарро бароварда изҳор медорад:

“- Ман фурсат мечӯям, ки синаи худро чок карда, худро қушам. Ман ҳам дар ҳамин фикр будам”, - мегӯяд ятим.

Духтар бо шунидани ин гап дастони худро ба гардани ятим партофта, нахустин бор ӯро бӯсида мегӯяд:

“-Зудтар тадбиратро гӯй, ки метарсам аз хурсандӣ шодимарг шуда, роҳи ҳалосиро нашунида монам” (8, 50).

Нуқтаи баланд ва мутаассири ҳикоят аз назарҳо ғоиб шуда, ба як вилояти дурдаст рафта, бо хурсандӣ зиндагӣ карда, ба муроду мақсад расидани ятим ва духтари бой мебошад.

Дар “Ёддоштҳо” Садриддин Айнӣ дар ҳолатҳои ҷудогона ба одамони гуногун, падар ва хешу табор, тағоҳояш, Тӯтипошшо, Усто-амак (Устоҳоҷа), Лутфулло-гӯппон, Сайид Акбарҳоҷа, Иброҳимҳоҷа, Ҳабиба, Қутбия, Аҳмади Дониш ва тарафдорони ӯ, олуфтаҳои Бухоро ва коргарони корхонаи рехтагарӣ ва ғайраҳо ба ҳар касе дучор шавад ва ҳар воқеаро медиду мешунид барои худ хулоса гирифта, фикру ақидаашро такмил медод. Дар зеҳни Айнӣ азобу шиканҷа, ҷабру зулм, толону тороч, ҳудсариву беадолатӣ ва монанди инҳо нақш мегузоштанд ва барои бедории афкори вай мусоидат менамуданд.

Садриддин Айнӣ ҳамаи он азобу шиканҷа, ғаму андӯҳ ва маҳрумиятҳоро паси сар намуда, ноумед намешавад, ҳеч гуна фишори тоқатшикани зиндагӣ, хориу зорӣ ва муҳточию гуруснагӣ азму иродai ӯро нашикаст, событқадамона аз кори вазин ва меҳнати пурмашақҷат рӯй намегардонд, ҳама мушкилоти ногаҳониро бо саҳтиrodагӣ нотарsona паси сар мекунад. Муаллиф ҳангоми нақли вазъи аҳволи худ ба мушкилот ва

азобу уқубатҳое, ки дар зиндагонӣ ба сараш меомаданд, эътибори зарурӣ намедиҳад, балки он ҷиҳати ибратомӯз ва неки ҳаётро, ки дар ўазму ирода, қатъият ва часоратро тарбия мекунад, дар маркази диққат мегузорад. Намунаи барҷастаи ин дар ҳикояти “Дар рӯзҳои мактабхонӣ” ва “Баъд аз мактабхонӣ” баръало мушоҳида мешавад. Ин айёми зиндагии Садриддин бо ёдоварии лаҳзаҳои никоҳи духтари гуреза - Ҳабиба, ки ба ў таваҷҷуҳи беандоза дошт, равшан зоҳир мегардад.

Фаъолияти озодихоҳона ва исёнгаронаи Ҳабиба ва ҳарактери қавии он ба Садриддини хурдсол қатъият ва событқадамиро омӯхта, иродай маҳкам ва садоқати комили ў дар роҳи ба даст овардани аҳдофи зиндагӣ ба ў таъсири намоён гузошта буд. Ғазалхонии Ҳабибаро на танҳо ёд мекард, балки дар танҳои замзама менамуд, завқ мебурд. Махсусан, он ғазалҳое, ки Ҳабиба дар мактаб ”бо овози ҳазин”, “монанди созандагон” меҳонд, Садриддинро мутаассир мекард, дар вақти дубора хондани ғазалҳо ҳолати Ҳабиба дар назара什 ўро “ба як қайфияти маҳзунонаи гуворо меандоҳт ва дар паси он воқеаи ба “ҷонон расидани ҷони Ҳабиба” оварда, “ҳайкали он духтари парипайкари нозукандом” ба назара什 ба шакли “як қаҳрамони афсонавӣ муҷассам мегардид” (8, 107).

Чунин ҳолат ва ҷузъиётҳо ба вуҷудаш таъсир мекард, «дар сараш савдои он гуна қаҳрамон шудан, «даст аз талаб надоштан» меафтод» (8, 107).

Орзуе пайдо карда буд, ки мисли ў мақсади олие дар назди худ дошта бошад ва дар роҳи ба даст овардани он событқадамона мубориза барад ва дар тасвири нависанда “он духтари қаҳрамон дар шароити истибдоди феодалии асримиёнагӣ маҳз бо саҳти родагии худ ба ҳамаи монеаҳо пушити по зада, ба ҷонони худ расида буд” (8, 165).

Ҳабиба дар ин ёддошт ҳамчун шахси воқеӣ намунаи он духтаронест, ки “ба муқобили истибдод ва шиканҷаи аз ҳад зиёди замони амирӣ исён ва

қаҳрамонӣ нишон дода, бо дилдодагони худ мегурехтанд ва ба қозихонаҳо рафта бо овози баланд никоҳи худро талаб мекарданд” (8, 165).

Ҳамзамон, таъкид бояд намуд, ки тибқи маълумоти Айнӣ дар “Ёддоштҳо” прототипи Ҳабиба дар романи “Дохунда” дар симои Гулнор ҳамаҷониба тасвир шудааст.

Дар ин айём нақши падараш – Сайдмуродҳоҷа дар тарбия ва камолоти Садриддин назаррас аст ва дар вақти мактабхонӣ, саводомӯзӣ, ҳолатҳои дар назди ҳатиби деҳа ва муллои кунҷакиаш Абдусалом омӯхтани китоби нахустини илми зарурати диния - “Бидон”, ҳатнависию ҳушнависӣ, беғалат ва бурро ҳондани шеър, фаҳмидани шахси шоир, ба домулло Исо, ба қавли падараш “одами бисёр қалон, олими гузаро, донишманди бузург ва шоири забардаст”, бо китобати китобҳо қашшоқона умр ба сар бурдан ва монанди инҳо равshan аён мегардад. Ба ин маънӣ, дар сӯҳбат падараш шахсияти шоир ва донишмандонро чунин муаррифӣ менамояд:

“-Зотан одамони донишманд аз байни қашшоқон мебароянд, аммо афсӯс, ки бойбачагон, хусusan маҳдумон (писарони муллоҳои қалон) бештарин аҳмақ, ё ин ки нобакор мешаванд... Ман ҳам агар мадрасаро тамом мекардам, аҷаб набуд, ки ягон чиз мешудам. Афсӯс, ки ҳамин қашшоқии сабилмонда ба ман имкон надод. Ту ҳон, ба ҳар гуна душворӣ бошад ҳам, ҳон” (8, 110).

Дар ин сӯҳбат падараш “бекориро баробари мурдан мешуморад”, азхудкунӣ ва фаҳмиши шеърро “чунон ки бачагон наботро макида мазакунон меҳӯрда бошанд, лаззат гирифта меҳонд”, арзёбӣ мекард (8, 110).

Ин сӯҳбат ба ҳаёт ва фаъолияти минбаъдаи Садриддин таъсири бузург расонида, аз он хурсанд мешавад, ки падараш шеър мегуфтааст ва “барои шоир шудан валий - соҳибкаромот будан шарт набудааст” ва ҳамзамон нафраташро ба бекорӣ ва одамони саллаҳои қалони олимтарош” афзун мекунад (8, 111).

Ҳамчунин, дар тасвири нависанда лаҳзаҳои ба хатмашқунӣ, хатнависӣ ва хушнависиро ёд гирифтани ў хеле ҷолиб ва таъсирбахш ифода ёфтааст. Падараш ба ин мақсад аз бозори Ғиждувон “як қаламдон, ду найқалам, як қаламтарош, як қаламхат, як ҷузъгири мешигӣ, як бандча лос ва чор тахта қоғази машқии хуқандӣ харида дод” (8, 111).

Дар ҳолате, ки хурсандии Садриддинро поён набуд, он дер давом намекунад ва бастаи асбоби харидоришуда аз беэҳтиёт ”қаламдони ҷоноҷонаш”, ки барои ў аз ҳар чиз азистар буд, ба ҷоҳ ғалтидааст”. Аз рӯйдоди ин ҳодиса “монанди модарони фарзандмурда” гириста, саранҷом роҳгузаре ба имдодаш мерасад ва баъд аз пайдо кардани бастаи қаламдон дубора хурсандиашро интиҳо набуд ва роҳи баёни ҳиссиёти миннатдориро ҷӯён мешуд. Аз чунин меҳрубонӣ ва кори неки як ношинос дилаш ба ҳаяҷон омада, намедонист, ки ба ў чи гуна изҳори миннатдорӣ баён намояд. Дар ин вазъият “танҳо ҷашмони навакак бо андӯҳи бепоёни гиристаистодаи худро бо остин пок карда, ба он одам табассумкуон менигарист ва ҳис мекард, ки на танҳо лабонаш, ҳатто ҷашмонаш ҳам бо ҳиссиёти миннатдорӣ табассумкуон медураҳшиданд” (8,114-115).

Омили нахустине, ки дар тарбият ва ташаккули Садриддин мақоми маҳсус дошта нақш гузоштааст, муҳити хонавода, мадрасаҳо, тарбияи падар, дастгирии бародараш Муҳиддин ва Усто-амак, Тӯтапошшо ва дигарон мебошад, ки бо ибрати шахсӣ ва таҷрибаи рӯзгор ба ў меҳнатдӯстӣ, инсонпарварӣ, эҳтироми шахсони меҳнаткаш ва покизарӯзгор, ҳунардӯстӣ, ҳақталошӣ ва ҳалолкорӣ, ҳазар аз ҳаромхӯрӣ ва мазаммати ҳаромхӯрон, нафрату адват ба муфтиҳӯрон ва бедодгаронро парвариш медоданд. На танҳо суҳбатҳои падар бо фарзандаш, балки тамоми ҳаёти ў, муносибаташ ба намояндагони синфу табақаҳои ҳукмрон, муомилааш бо муллоҳо, қозиву раисҳо, бою савдогарҳо ва ғайра дар дили Садриддин нисбат ба истисморқунандагон нафрат ба вучуд меовард. Падар дар дами воласинаш ба фарзанди худ чунин васият намуд: «Хон!

Дар чи гуна душворӣ бошад ҳам, хон! Лекин қозӣ нашав, раис нашав, имом нашав! Агар мударрис шавӣ, майлат!... » (8, 170).

Симои падари Айнӣ Сайдмуродҳоҷа типпӣ аст, вай танҳо падари ў нест. Дар тасвири Айнӣ Сайдмуродҳоҷа намоди як табақаи иҷтимоӣ, шахсияти наҷиб ва фаъол буда, барои ободонӣ, корам намудани заминҳо, кушодани рӯди Шофирком, эътиroz ба беадолатӣ ва хурофтпарастӣ кӯшиш ва тадбирчӯй менамояд.

Хислатҳои муҳимму шоистае, ки Сайдмуродҳоҷа дар фарзанди худ тарбия намуд, ба зиндагӣ муносибати кунҷковона доштан, дар бораи ҳар як ҳодисаи ҳаёт фикри мустақил пайдо кардан, ба муҳит аз нуқтаи назари танқид нигоҳ кардан иборат буд. Вай ба фарзандаш бомантиқ ва мустақилона фикр карданро меомӯҳт, афсонаҳои деву ацинаро ба манфиати ташвиқи мағкураи худ истифода бурдан, одамонро тарсонда ва тарсончак кардан, бо баҳонаи бастани деву ацина аз мардум пул ҷамъ намуданро як таҷрибаи ациб дурӯғ будан дониста, сеҳрангезии афсонаҳоро фош карда, мавҷуд набудани деву ацинаро бо часорат ва фикри бардам собит месоҳт. Бешубҳа, чунин рафтор ва афкори пешқадам ба Садриддин таъсири хуб гузошта, дар ҳолатҳои гуногун мустақилфикрӣ, назари танқидӣ ва соҳибандешагиро зоҳир намуда, ба дарки масоили мухталифи зиндагӣ, муносибат ба падар, домуллои кунҷакӣ, шарикдарсон, равшанфикрон, тамошои тарфбозӣ, тамошои ҷавкии дабдабанок ва ҷашмрабои амир, ба сухани бародари худ гӯш андохтан, сухани мӯйсафедони деҳаро шунидан, ҳамеша фикри мустақиле дорад. Мушоҳидакорӣ ва муносибати танқидии аз ҳаёт, воқеоти замони зиндагӣ ва тарбияи падар ҳосилшуда, барои фаҳмидани моҳияти ҳодисаҳои атроф ва ташаккули ҳарактери ў мусоидат менамояд.

Ин падида дар қисми сеюм ва ҷоруми асар дар ҳаёти мустақилонаи шаҳр ҳис карда мешавад. Баъди ба Бухоро омадани Садриддин дар гӯшаву канорҳои гуногуни шаҳр ҳама ҷизро бо диққати тамом аз назар

мегузаронид. Ҳар чизе, ки ба тақдири одамон дахлдор буд, нодида намегирифт. Ин аст, ки дар баҳо додани вазъият ва фаҳмидани ҳодисаҳо аксар вақт хато намекунад, соҳиби чашми тезе мебошад, ки муҳимтарин тарафҳои ҳодисаро зуд мушоҳида меқунад.

Саимуродҳоча ба Садриддин мушоҳидакорӣ, даққиқназарӣ, зиракӣ, кунҷковӣ хотира ва ҳофизаи қавӣ пайдо карданро тарбия намуда, таъкид менамояд, ки «ҳар чизро, ки бинӣ, бо диққат зеҳн монда нигоҳ кун, ҳар гапро, ки шунавӣ, бодиққат гӯш андоз ва агар касе бо ту чизе гӯяд ё коре фармояд, фаҳмида бошӣ ҳам, дубора пурсида ба ёд гир» (8, 149).

Парвардани чунин хислат ва рафткор барои ташаккули минбаъдаи характер ва шинохти шахсияти ў мусоидат менамояд. Ба ин маънӣ, нависанда дар “Ёддоштҳо” доимо аз чунин хислатҳояш ёдовар шуда таъкид менамояд, ки ба кунҷковӣ ва ба фаҳмидани ҳар чиз ҳавасманд буда, ҷойҳои норавшанмондаи ҳикоя, сұҳбату афкори иҷтимоиро фамида мегирифт, худро кунҷков ва шаккок номида изҳор медошт, ки “табиатан кунҷков ва шаккок буда..., корҳои аз одат берунро то ба чашми худ набинад, бовар намекард» (9, 541).

Дар мадрасаи Мири Араб бародарон Маъсумҳоҷа (лақабаш Махдуми Гав) ва Пирак барои тақвияти афкору андеша ва кушода шудани чашми Садриддин дар аиёми қӯдакӣ ва наврасӣ нақши муайян гузошта, кунҷковона бо аҳволи шаҳр, бо тартиботи ҷорӣ, бо ҳоли мардум шинос шудан ва аз Мулло Туроб омӯхтани забони русиро фаҳмонда буданд. Махдуми Гав дар тасавури нависанда шахси «бисёр ҳалим, нарммуомила ва кушодапешонӣ буда, бо як дидан муҳаббати ҳар касро ба худ ҷалб мекард. Лабонаш ҳеч гоҳ аз табассум ва ҷашмонаш доимо аз нигоҳи меҳруbonona холӣ набуд» (8, 225).

Пирак бачаи зирак, таҷрибанок ва кунҷков буда, бо таъсири бародараш Махдуми Гав ба ҳодисаҳои атроф бо диққат назар дӯхта, сабаби онҳоро пурсуҷӯ меқунад. Аз ҳамин сабаб, ў бо Садриддин дӯстӣ пайдо намуда, ба якдигар наздик мешаванд, унс гирифта ҷӯра мешаванд.

Нахустин сұхбати онҳо шиносой бо калимаҳои дар қағаз сабт намудаи Пирак аст, ки бинобар сабаби дағал навишта шудани хат хондан барои Садриддин душвор буд. Садриддин нав ба шаҳр омада буд, аммо зеҳни тез ва шавқи омӯзиш дошт ва аз Пираки таҷрибаноку зирак бисёр чизҳо, аз ҷумла, калимаҳои русиро ёд мегирифт. Аммо, бинобар сабаби ба таъқиби муллоҳо ва ҳокимон дучор шудани Мулло Туроб ва күнта шудани ӯ имкон надод, ки ин ду кӯдак омӯхтани забони русиро давом диҳанд. Дар натиҷа, онҳо ба беадолатӣ ва даҳшатҳои муҳит шинос шуда, ба расвоиу ваҳшатҳои замон нафрат пайдо карда, нисбат ба низом ва қоидаҳои Аморати Бухоро назари интиқодӣ пайдо карда, ба хориҷ зории мардуми одӣ дилашон месӯзад ва аз ин ҷиҳат нафрати бепоёни худро нисбат ба он зоҳир менамоянд. Пирак бо «чуссаи назарногир ва ҷеҳраи бемормонанд шавқи чизомӯзӣ дорад». Бинобар ин, Садриддин ба ӯ эҳтиёткорона ва дилсӯзона муносибат карда, саводомӯзӣ, хатнависӣ ва китобхониро меомӯзонад.

Омили дигаре, ки инкишофи фикрӣ, ташаккули характер ва шахсияти Садриддинро таъмин ва муайян намудааст, таъсири афкори адабӣ, муҳити ҳунармандӣ ва маърифатпарварии Бухоро буд. Барои амалӣ шудани ин ҳадаф нақши созандаро падараш Сайдмуродҳоҷа, Тӯтипошшо, Усто - амак, Ҳабиба, равшанфикрон ва ҳунармандон бозидаанд. Ҳасуссан, Тӯтипошшо ба воситаи беҳтарин намунаҳои адабиёти даҳанакии ҳалқ ба инкишофи таҳайюли ӯ ва нисбат ба эҷодиёти меҳнаткашон эҳтиром пайдо кардани вай сабаб шуда буд. Афсонаҳои шавқовари Тӯтипошшо, ки ақлу ҳирад, таҳайюлоти рангин, санъати баланди ҳалқро ифода менамуданд, Садриддини ҳассосро ба ҳуд мафтун карда буданд. Назокат ва дилчаспии ин афсонаҳо, мазмuni ачиби онҳо ақли кӯдаконаи ӯро ба ҳайрат оварда, ба дилаш завқ медод. Ҳабиба бошад, бо фавқуллодагии ҳуд диққати Садриддинро ҷалб карда буд, эҳсосот ва хислатҳои худро ба воситаи шеър ифода мекард. Шеърхонии Ҳабиба дар хотири Садриддин чун ифодай қаҳрамонӣ ва событқадамии Ҳабиба, ки сазовори тақлид башад, нақш

баста буд. Ҳабиба дар дили Садриддин на танҳо нисбат ба адабиёт муҳаббат пайдо кунонид, балки ба воситаи шеъри Ҳофиз хислати муҳимми шахси озод ва мустақил «даст аз талаб надоштан»-ро ба ў гузаронид. Дар баробари ин, шеърхонии падар дар ў нисбат ба «одамони девсор» нафрат бедор мекард, нотарсӣ ва часорат, меҳнатдӯстӣ ва хайрҳоҳӣ ба меҳнаткашонро таълим медод. Ин шеърҳо мазмуни иҷтимоӣ дошта, идеалҳои олии ҷамъиятиро тараннум менамуданд. Ба ин восита, падар меҳост, ки фарзанди ҳудро дар руҳи ҳамин ғояҳо тарбия кунад ва ба ин матлаб муваффақ шуда тавонист. Садриддин тадриҷан на танҳо нисбат ба шоирон ҳурмати самими кӯдакона ва ба дидани онҳо иштиёқ пайдо карда, сирри шеъру шоириро аз падар пурсучӯй намуд, балки дар ҳамон солҳо боре «дар дилаш гузашт, ки ман ҳам шоир шуда метавониста бошам ё не?» (8, 112).

Садриддин дар тасвири нависанда айёми наврасӣ, яъне 12 - 14 солагиаш дар мадрасаи Мири Араб як ҷавони зирак, кордон ва бочасорат шинохта шуда, ақлу фаросаташ қавӣ, ҷиддӣ ва қатъӣ мегардад, андӯҳ ва мусибати ногаҳонӣ, мушкилоти зиндагӣ ва муҳити ноорому пуршиканча пажмурда ва маҳв накард, балки баръакс боиси такомули характер ва шахсияти вай ва зоҳир шудани беҳтарин хислатҳояш мегардад. Барои Садриддин рӯзҳои беморӣ ва вафоти падару модар санчиши сангини зиндагӣ ва фавқулодаву азиятнок буда, он бо матонат, таҳаммул ва сарбаландона мегузарад ва барои зиндагии минбаъдаи ў замина мегузорад. Ҳаёти ин давраи Садриддин бо ҳамроҳии бародараш дар муборизаи зидди мушкилот ва муҳтоҷию камбағалӣ ва меҳнати вазнини тоқатшикан, бетартибӣ ва бемантиқии низоми таҳсили мадраса обутоб ёфта, дар мадраса бо муллобачагону шарикдарсони давлатманди ғиждувонӣ шинос шуда, се рӯзи таътил (чоршанбе, панҷшанбе ва ҷумъа) ошпазӣ ва ҷомашӯй мекунад, ҳуҷраи онҳоро мерӯбад, супоришҳояшонро ичро менамояд (8,215-217; 9, 109-110 ва ғ.).

Дар мадраса аҳволи моддиву муҳити вазнин мавҷуд буд, домуллоҳо мефармуданд, ки дар сармо дар ҳавои кушод риёзат кашида, тӯтивор дарсҳоро такрор намуда аз худ кунанд, « чунки ин роҳи ба даст овардани илм аст ва дар роҳи илм ҳар қадар, ки риёзат ва азоб қашӣ, ҳамон қадар фоида мебарӣ» (8, 219).

Садриддин дар қатори талабагони хурдсоли дигар ҳар шаб баъд аз шом дар рӯи саҳна нишаста, бо овози баланд дарс такрор мекард, дар шабҳои барф ҳам такрори рӯисаҳнаи худро тарқ намекард, дар рӯи санги яхмонанд чорзону ё дузону нишаста, дарсҳоро такрор мекард дар ҳолате, ки либоси дуруст ҳам надошт. Ин аҳволи тоқатфарсо ва азиятноки мадрасаҳониашро чунин ифода месозад: “Маҳсӣ надоштам, як кафши сарипоии маҳаллидӯҳт доштам, ки аз вай об мегузашт ва намро ба худ мекашид. Хоҳ дар такрор бошад, хоҳ дар қӯча, аз рӯи курта як ҷомаи пахтадор пӯшида, бо як қабат лозимӣ мебаромадам. Бо вучуди ин маро дар он вақтҳо сармо назад ва ҳатто зуком ҳам нашудам. Аммо бе маҳсигӣ маро бисёр азоб медод ва пойҳоям торс-торс кафида, замини саҳти дандонкашӣ кардашуда барин мешуд. Дар рӯзҳои барфу борон, вақте ки ба рӯйи қӯча ё мадраса бароям, кафшам пур аз барфу борон мешуд ва аз кафидағиҳои поям гӯё, ки бо корд чок карда бошанд, хун шорида мерафт» (8, 219).

Дар чунин вазъияти душвор Садриддин маҷбур мешавад, ки равғани шамъи сӯхтаро ба рӯйи ҷароҳати кафидаҳои пойҳояш чакра-чакра реҳта озорро таскин диҳад. Дар баробари ин, ба ин ҳама душвориҳо ва пойбараҳнагӣ тақат намуда, аламаш зиёдтар дар он зоҳир мегашт, ки аз сесад нафар муллоҳои хатмкардаи мадрасаи Мири Араб аксарав шеър ва адабиётро дуруст намефаҳмиданд, пастзеҳн ва кӯрсавод буданд. Вай ин ҳама душвориҳоро «ба умеди муллои хуб шудан ба осонӣ ба гардан мегирифт» (7, 220).

Садриддин мушкилоти зиёд ва пурмашаққатии айёми хурдсолиашро ба таъсири он зиндагии саҳт, ки дар хурдсолӣ ба сараш афтода буд, паси

сар намуда, гоҳо асабӣ ва аз зиндагӣ бисёр дилтанг мешуд, баъзан дар шабҳои танҳоӣ баъзе шеърҳои марсиямонанди шоирони гузаштаро хонда барои холӣ кардани дили худ мегирист.

Ин айёми зиндагии Садриддин дар “Ёддоштҳо”, дар мадрасаҳои Мири Араб ва Кӯкалтош таҷассум ёфта, бо ҷавонони гуногун, одамони начибу ғариб, шоирону сухандонон Нарзуллои Лутфӣ, Абдулмаҷиди Зӯфунун, Саидҳоҷаи Гулшанӣ, Азизҳоҷаи Азиз, Ҳомидбеки Ҳомид, Абдулҳоҷаи Таҳсин, Азими Сомӣ, Мирзоҳаити Саҳбо, Қорӣ Абдулваҳоб, Қорӣ Усмон, Мирзо Иброҳим, Қорӣ Шариф, Ашрафҷон, Ҳомидҳоҷа ва дигарон ошно ва ҳолдон шуда, аз фазои мазҳабӣ ва рукуду сукути Мулло Абдусалом раҳо меёбад. Бартарӣ ва муҳиммияти ин давраи зиндагии Айнӣ дар он зоҳир мегардад, ки аҳли маҳфили дӯстону шариқдарсон бештар таваҷҷуҳ ба адабиётфаҳмӣ, шеърхонӣ, сурудхонӣ, байтбарак, дилхушии “Ҳа бозӣ”, зарбулмасалу мақолгӯйӣ намуда, ҷорабинии қашшоқона, базми ҷамшедӣ ташкил менамуданд. Шарти дилхушии “Ҳа бозӣ” “ҳа” нагуфтан, балки “оре” ё “бале” гуфтан буд. Аҳли маҷlis ва дӯston ҳангоми сӯҳбат ҳамеша хислату ҳӯву рафттору гуфтори ноҳубу пасти дарбориёну ҳокимони шаҳру рустоҳоро танқиду масхара мекарданд. Аз ин рӯ, ин мадраса “ғайбатхона” ном гирифта буд.

Садриддин дар ин даврон бо мардуми одӣ, баҳусус ҳунармандони базмҳои савту наво ошнӣ пайдо намуда, аз олами мусиқӣ ва савту наво баҳра мебардошт. Бегоҳиҷо пас аз дарс ва рӯзҳои таътил гирди ҳам омада, маҷlisҳои савту наво созмон дода, аз ҳунари овозхонии Камоли Ҳофиз, Наҷми Ҳофиз, Ҳомид Савтӣ, Раҳматҳоҷаи Танбӯрӣ баҳраҳо мебардоштанд. Дар ибтидо ба муҳити зиёйёни пешқадам доҳил шуда, на танҳо сомеи сӯҳбати онҳо буд, балки баъдтар ҳамшарики сӯҳбату фаъолияти онҳо шудан гирифт. Садриддин бори нахуст соли 1900 бо дидори ҳофиз ва шашмақомхони маъруф Ҳочӣ Абдулазизи Самарқандӣ низ мушарраф мешавад.

Дар ҳамин асос, омили сеюми ташаккули хислатҳои Садриддин ва шуури иҷтимоии ў таъсири шоирон, равшанфикрон ва зиёйёни пешқадам буда, барои шинохти шахсият ва бозтоби чеҳраи ў мақоми арзанда дошт. Таъсири зиёйёни пешқадам ба Садриддин, хусусан, аз аввали қисми сеюми «Ёддоштҳо», дар айёми наврасиаш, яъне соли дуюму сеюми хониш шурӯй шуда, минбаъд қувват гирифт. Вай ба зиндагонии шаҳри Бухоро бештар ошно шуд, тамошои шаббозорҳо, овозхонию қиссаҳонии мардуми шуъбадабоз ва ҳунарнамоии гардишгарони лаби Ҳавзи Девонбегӣ, гаштугузори Наврӯзӣ дар Ширбадан, сайри гули лола, гӯштигирӣ ва монанди инҳо барояш то андозае таъсиргузор буд ва бо тамоми рағбат ба ҳаёту афкори онҳо ҷашми ибрат медӯхт. Аз нахустин рӯзҳои ба муҳити зиёйёни пешқадам дар ҳавлии Шарифҷон Маҳдум дохил шуданаш мушиқидакор гардида, дари анҷумани шоирон, шеършиносон, латифагӯён ва ширинкорон барояш кушода шуда, тарзи зиндагӣ ва фикру ақидаҳои онҳоро бо диққати тамом меомӯҳт. Дар ин ҳавлӣ, ки дар ҳақиқат «мактаби адабиёти ҳамин давра» (8, 228) маҳсуб меёфт, ҳар ҳафта се бор машҳуртарин донишмандон ва адабони Бухоро ҷамъ омада, маҳфилу шабнишинихои адабӣ меоростанд. Дар ин мактаб Садриддин дарси одамият ва маънавият омӯхта, соҳиби ҳавлиро «аввалин тарбиятгари маънавии худ» (8, 50) ҳисобида, аз китобхонаи Шарифҷон Маҳдум, ки бойтарин китобхонаи хусусии шаҳри Бухоро ва хазинаи маълумоти бeinтиҳо буд, баҳравар мегардид.

Муносибати навозишкорона ва инсондӯстонаи Шарифҷон Маҳдум ва сүхбату баҳсҳои Яҳёҳоча, Зӯфунун, Гулшанӣ, Ҳомид, Мирзо Азими Сомӣ, Ҳомидҳочаи Мехрӣ, Иброҳими Субҳӣ, Муҳаммадсиддиқи Ҳайрат ва дигарон на танҳо доираи бинишу дониши ўро рӯз то рӯз васеъ карда, бо муҳити илму адабиёти замон ва шеъру шоирони пешқадам дохил намуд, балки бари инкишофи шуури иҷтимоӣ ва худшиносии ў низ заминаи қавӣ

гузошта, руҳияи норозигӣ ва эътиrozи зиёёни мазкур ба Садриддин ҳам «бе таъсир намонда буд» (8, 25).

Ин омилҳо табъу завқ, маҳорату ҳунар ва истеъоди асили адабии ӯро ташаккул ва инкишоф дода, барои минбаъд ба дараҷаи шахсияти наҷиб ва чехраи мондагори таърих расидани вай мусоидат намуданд.

Дар ҳақиқат, дар қисмҳои сеюм ва ҷоруми «Ёддоштҳо» мавқеи ӯ дар инкишофи воқеаҳо торафт камтар шуда, тасвири хислатҳои ӯ аксаран аз маркази диққати нависанда берун мемонад. Қаҳрамони асосӣ дар лаҳзаҳои ҷудогона пайдо шуда, пас аз андаке боз аз назар ғоib мегардад ва мавқеи асосиро шахсони дигар ишғол намуда, танҳо барои пайванди воқеа ва эпизодҳо фаъолият менамояд. Дар он солҳои таҳсили мадрасагӣ ба муҳити зиёёни пешқадам ворид гаштани Садриддин боиси аз мардуми одӣ дур шудани ӯ нагардида, дар пеши назараш рӯз то рӯз ҷиҳатҳои нав ба нави ҳаёти меҳнаткашон, бенавоён, муздурон ва камбаҷалону ятимон кушода мешуд.

Айёми мадрасаҳонӣ ва баъд аз он, ки дар қисмати сеюм ва ҷоруми «Ёддоштҳо» тасвир шудааст, ду қувваи асосӣ дар ташаккули шуур ва бозтоби шахсияти вай нуфуз пайдо кард. Дар навбати аввал афкори донишмандони намоён, шоирони забардаст, муллобачагони равшанфикри ҳуштабъ, зиёёни пешқадам ва баъдан ҳаёти ҳунармандон, мардуми одӣ, аҳли қасабаи гуногуни шаҳр ва дехқонон дар тарбияи маънавии ӯ саҳми намоён гузоштанд. Дар ин замон Садриддин дар базмгардиҳо бо олуфтаҳои Бухоро, ҳунармандону қосибон, мардикорон, арабакашону машқобҳо ва монанди инҳо наздикӣ пайдо карда, бо онҳо ҳолдон шуда, аз одамгарӣ, мардигарӣ, хоксорӣ, дӯстиву вафодорӣ, ҳушмуомилагӣ ва ҳушсухани онҳо мутаассир мегашт. Ин аст, ки ӯ дар устохонаи кафшдӯзӣ, корхонаи рехтагарӣ ва дӯкони ҷарчинфӯрушиӣ аз аҳволи вазнини қосибон, меҳнати тоқатфарсои онҳо, аз толону тороҷи ҳӯҷаин ва ноинсофии устокорҳо хабардор шуд, беадолатӣ ва даҳшати бисёреро дид, шабона бо фикру мулоҳизаи аҳволи вазнин ва тоқатнопазири онҳо ғамгин ва

ошуфтахотир шуда хобаш намебурд. Таассуроти ўро аҳволи мардуми одӣ ва меҳнаткаш, ки аксаран вазнину шиканчаовар мутаассир сохта, мушоҳида аз ноинсофиҳои ҳукмдорон, мардумозорӣ, норозигии рӯзафзуни ҳалқ ва зиёйёни пешқадам дар дили ў шарораи нафрату адватро меафзуд. Ба назари Садриддин фочеаи ба сари Нурмуҳаммади дехқон омада, сангсор шудани аробакаши бегуноҳ даҳшатноктарин воқеа буд ва таваҷҷуҳи ўро ба мардуми одии бепаноҳ ва бегуноҳ даҳчанд зиёд карда, нафраташро ба рӯҳониёни мутаассиб ва ҳокимони ҷаҳолатпеша бештар намуд. Чунин вазъият ўро ғамгин гардонид ва аз ин воқеа бенатиҷа мондани фаъолияти Ҳочӣ Махдум, асар накардани шикояти зиёйён, оқибати пурфоҷиаи худи Мулло Амон ва монанди инҳо тиннаташро ба маъюсӣ ва ноумедӣ оварда, дар муҳити беадолатӣ ва даҳшатҳои замон то андозае худро очиз медиҷ.

Садриддин дар назди худ мақсади ҷиддие мегузорад, ки барои ба даст овардани он мубориза ҳоҳад кард. Вай бо дили пуршӯр ва рисолати ҳуҷаста аз он ғизои маънавие, ки аз намояндагони ҳалқ ва зиёйёни пешқадам мебардошт, рӯҳан қавӣ мегардиҷ, ки саранҷом чунин қувваю иқтидори ҷисмонӣ ва маънавӣ ўро ба манзили мақсад расонид. Вай шахси ҷӯянда, қунҷков, зирақ, серғайрат ва мушоҳидакор буд ва нисбат ба тартиботи замона норозигӣ ва нафрат ҳосил намуд, моҳияти ҳодисаҳои замонро эҳсос карда, дар ҳаёт роҳи пуршараф ва ҷовидро пайдо намуд.

Ба ҳамин тариқ, С. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» тавассути оғариниши симои Садриддин орзуи ҷандинасраи ҳалқ ва мунаvvарфирони тоҷикро дар марҳилаи ҳассос ва тақдирсози охири асри XIX ва ибтидои асри XX воқеъбинона инъикос намудааст. Вай бо иродай қавӣ дарк намуда буд, ки хирадмандони гузашта бо вичдон ва тафаккури бедор ва биниши саршори хидмат ба ҳалқ маҳсули эҷодӣ, маърифати шинохти таъриҳ ва мероси маданиро ба хизмати имрӯзу фардо гузаштаанд. Дар ин радиҷ ҳанӯз сахифаҳои пурсӯзу гудози ҳаёташ, ҳадафу ниятҳои кори эҷодӣ, дунёи

пурмашаққату пурандұғи дили ғампарвараш нокушода ва сабт нашудааст. Табиист, ки вай дар даврони шикасту воруни таърихій бо сари пуршұр ва дили зинда ҳамеша аз миёни зиддият ва фочеаҳо бо ғазабу изтироби беандоза ба сүйи озодій ва инсофу адолати ичтимоій рафта, зулму үқубатхоро таҳаммул карда, дар рохи мубориза қадам ныхдааст. Вай ба хубій дарк намуда буд, ки то рұзҳои власини ҳаёт барои маъно ва аҳаммияти кору меҳнати адабиаш, навиштани қисмати панҷуми “Ёддоштҳо” –ро анчом диҳад. Дар он сухан ва ангезаи хаёл аз даврони пур аз қўшу хурӯши дар хотираи фавқулодаи қавиаш нақш баста мерафт. Аммо, дар ин айём ногузирин байни тақдир ва орзуи ҳаётро эҳсос намуда, қадру қиммат ва сазовории шахсияти нацибашро дар ниҳояти амр аз муқовимат ба қисмати сарнавишту ҳаққи зиндагӣ медонист. Мутаассифона, «Ёддоштҳо» нотамом монд ва маълум нест, ки он худшиносӣ ва озодандешӣ ба амалиёту фаъолияти минбаъдаи муаллиф боз чи дигаргунӣ ва тафаккури созандаро ба вучуд меовард.

Дар ҳамин асос, таҳқиқ ва баррасии масоили зикршуда чунин натиҷагирий мешавад:

1. Шахсияти адабӣ, симои ҳунарӣ ва рисолати ичтимоию фарҳангии Садриддин Айнӣ дар заминаи фаъолияти адабию маҳорати эҷодии ў бунёд ва вобастагӣ дошта, зиндагинома ва фаъолияти эҷодиаш дар даврони ҳассос ва марҳилаи тақдирсози таърихии ҳалқи тоҷик сипарӣ гашта, симои нацибаш дар осори адабиаш, маҳсусан дар “Ёддоштҳо” мунъакис гаштааст.

2. Симои муаллиф дар «Ёддоштҳо», ки қаҳрамони асосии асар аст, мавқеи шоиста дошта, ташакқул ёфтани характери вай яке аз масаълаҳои муҳимми асар мебошад. Муаллиф диққати асосиро ба тасвири ҳаёти ҳалқ ва муҳимтарин ҳодисоту рўйдоди замон дода, хотироту ёди ачдодон, саргузашти пурфочеаву ноором ва талхи худ, ҳаёти мадрасаҳои Бухоро, тарзи таълиму тадрис ва барномаҳои дарсӣ, ҳаёти табақаҳои гуногуни

аҳолӣ, ҳаракат ва норозигиҳо ба муқобили ҷабру зулм, беадолатӣ, фасод, вахшонияти муҳити иҷтимоиро тасвир менамояд.

3. Дар “Ёддоштҳо” анъанаи ёддоштнависиро дар заминаи намунаҳои насри ёддоштии адабиёти тоҷику рус давом дода, симои қаҳрамони асосиро аз ибтидо то интиҳои асар тавассути манзараҳои вусъатноки ҳаёти иҷтимоӣ ба тарзи гуногун тасвир намуда, орзуи деринаи ӯро ба сифати нависандай воқеъбин ва ҳақиқатнигор амалӣ сохтааст. «Ёддоштҳо» ҳастии соҳибасарро мунҳасир намекунад, аз шаҳсияти муаллиф ва вичдонаш ҳикоят намуда, бо шӯру ангезаи ботинӣ тавъам гашта, боиси шуҳрати оламгири ӯ гаштааст.

4. Ташаккули ҳарактери Садриддин дар заминаи воқеот ва манзараҳои зиддиятноки ҳаёти иҷтимоии замони кӯдакӣ ва ҷавониаш дар Бухоро сурат гирифта, дар зери таъсири омилҳои муайян ба дақиқназарӣ ва соҳибандешагӣ соҳиб шуда, тасвири ҳодиса ва ашхоси муайяни таърихирио василаи биниши хислати қаҳрамон қарор дода, биниши руйдодҳои ҳаёти воқеӣ чеҳраи адабии вайро равшан намудааст.

5. Омилҳои ташаккули шаҳсият ва бозтоби симои адиб дар заминаи маҳорату ҳунар ва истеъододи асили адабии ӯ ташакkul ва инкишоф ёфта, барои минбаъд ба дараҷаи шаҳсияти наҷиб, чеҳраи мондагори таъриҳ, адиби тавоно ва бунёдгузори насри модернистии тоҷикиӣ шинохтан мусоидат намудааст.

БОБИ III

ТАҲҚИҚИ ОСОРИ АДАБӢ, ШИНОХТИ ШАХСИЯТ ВА БОЗТОБИ СИМОИ АҲМАДИ ДОНИШ ДАР «ЁДДОШТҲО»-И САДРИДДИН АЙНӢ

3.1. Таҳқиқи осори адабӣ ва шинохти шахсияти Аҳмади Дониш

Ҳар як фард мавлуд ва маҳсули иҷтимоъ ва айни замон омил ва муҳаррики ҷомеа низ мебошад. Дар ин замина завқ ва ибтикороти афроди эҷодкор ва ҳунарманд ба ҳукми он чи аз таърих бармеояд, дар таҳаввул ва такомули воқеоти ҳаёт ва дигаргунсозии ҷаҳон то андозае таъсиргузор аст. Дар ин раванд қудрати ибдоъ ва эҷоди афрод аз таъсири муҳит ва најод дар падидоварии завқу ҳунар муассирттар ва мондагор будааст.

С. Айнӣ дар баробари хидматҳои бузурги таъриҳӣ дар поягузориву пешрафти адабиёт ва фарҳангӣ нави тоҷик, шинохти осор ва шиносолидани шахсияти ҷаҳонӣ намоёни адабию таъриҳӣ чун Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Саъдии Шерозӣ, Камоли Ҳуҷандӣ, Алишери Навоӣ, Зайнидин Маҳмуди Восифӣ, Мирзо Абдулқодири Бедил ва Аҳмади Дониш ва дар тарбияи як зумра адабону олимон ва зиёиёни тоҷик, аз қабили Б.Ғафуров, С. Улуғзода, Ҷ. Икромӣ, М. Турсунзода, А. Деҳотӣ, А. Мирзоев, Р. Ҳодизода ва дигарон низ саҳми калон гузоштааст. Дар ҳақиқат, С. Айнӣ монанди боғбони гулдаст ба ҳар як ниҳоле, ки дар бӯстони илму адаб ва маданияти тоҷик сабз мешуд, бо камоли эҳтиёту ғамхорӣ муносибат мекард ва аз ин ҷост, ки он ниҳолҳо ба дараҳтҳои боровар табдил ёфтанд.

Садриддин Айнӣ- нахустин Қаҳрамони Тоҷикистон, поягузор ва қоғиласолори адабиёти муосири тоҷик, академик, забоншинос ва адабиётшиноси мумтоз буда, ҳамчун фарзонафарзанди миллат, шахсияти барҷаста ва ҷаҳонӣ дурахшоне аст, ки дар ҳувият ва худшиносии миллии

халқи точик, офаридани осори безавол ва арзишманди бадей тавфиқ ёфтааст ва ҳамчун ходими намоёни ҷамъиятию давлатӣ, адиби маъруф, пайвандгари адибиёти пешазинқилоб ва муосири точикӣ, эҷодкори асил ва инсони часоратманд маҳбуби халқу маъруфи даврон гардидааст. Дар ин робита шахсият ва симои начибу неруманди Садриддин Айнӣ тимсоли барҷастаи арҷузории хидматҳои беназираш барои ҳувият ва худшиносии точикон буда, дар осораш баҳри пойдории арзишҳои ахлоқиву ҳунарӣ ва бақои умри халқ хидмат намуда, дар замони эҳёи таърихиву фарҳангӣ ба диди мушаххаси зебоишинохтӣ ва ғояҳои иҷтимоӣ тарҳу таровати тоза гузоштааст.

Садриддин Айнӣ симои дурахшон ва фарҳангсолори бузурги халқи точик буд ва аз афкори адабиву фалсафии ҷаҳонро бузурги фарҳангӣ - Аҳмади Дониш ва Шарифҷон Махдуми Садри Зиё баҳраҳо бардошта, бо рушанфикрон, озодандешон ва ҷадидон пайравӣ ва ҳамкорӣ намудааст. Мактаби адабии Айнӣ ба наслҳои имрӯзу оянда ҳамчун такягоҳ ва сарчашмаи зулолу покиза ҳамеша хидматгузор буда, дар омӯзиши осори ғановатманд ва шинохти тамаддуну фарҳангӣ бостониамон нақши мондагор дорад.

Ин нукта басо муҳим аст, ки ба таъкиди Абдулҳамиди Самад “агар мисли устод халқро наомӯзем, ба мардум мисли гӯшту нохун пайванд ва аз ғаму нишот, тарзи зиндагӣ, орзуву омолаш огоҳ набошем, аз сарчашмаҳои маънавии ҳазорсола об нахӯрем, асари мо бепоя, бенамак бешира ва нокиро мебарояд” (50, 368).

Табиист, ки осори адабии ҳар як адиб баёнгари вазъ ва руҳияи ҳаёту ақидаҳои иҷтимоии ў буда, зуҳуроти фикру андеша ва ҷаҳонбинии ў мебошад. Ғояи эҷодиёти санъаткор дар пайвастагӣ ба зиндагинома, муносибат ба ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва набзу руҳи замони тасвириёбанди ифода меёбад. Тавассути шахсияти адиб ва пайвастагии ҷаҳонбинии вай таҳайюлоту андешаҳо, диди амиқи муносибатҳои инсон ба ҷамъият, таносуби шахсу ҷамъият, масъулияти фард дар назди иҷтимоӣ ба сифати

неруи созанда ва устувор ифода меёбад ва дар санъат ва шеър шахсият чизи асосӣ мебошад.

Сарнавишт ва фаъолияти илмию эҷодии Аҳмад ибн-ан-Носир ас-Сиддиқӣ- ал- Ҳанафӣ ал-Бухорӣ, машҳур ба Аҳмад Махдуми Дониш (1827-1897) нависанда, шоир, донишманд, маорифпарвар, таърихнавис, мунаққид, хаттоту китоборо, наққош ва ходими намоёни ҷамъияти дар яке аз марказҳои таърихи фарҳангии Осиёи Миёна – Бухоро ва дар даврони ноороми сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва илмию фарҳангии мардуми Осиёи Марказӣ, ҳамзамон муҳимму ҳассоси тақдирсози адабу фарҳангӣ ҳалқҳои ин сарзамин, ки бешубҳа ба бедориву ҳудшиносӣ ва инқилоби фикрии мардум дар оғози садаи бистум заминаи қавӣ гузашта, ҳукумати хонадони манғития (1753-1920), маҳсусан ҳукумати Мир Сайд Насрулло (1826-1860), Мир Сайд Музаффар (1860-1885) ва Мир Сайд Абдулаҳад (1885-1911) ҷараён гирифтааст. .

Зиндагию фаъолияти илмию эҷодии аллома Аҳмади Дониш дар яке аз давраҳои тақдирсоз ва ҳассоси таърихи Аморати Бухоро гузаштааст. Замони зиндагии Аҳмади Дониш симоҳои намоёни адабу фарҳангии мардумони Осиёи Марказӣ чун Абдулқодирҳоҷа Савдо (1823-1873), Шамсиддин Шоҳин (1866-1895), Абай Қунанбай (1845-1904), Токтогул Сотилған (1864-1933), Ҷунайдулло Ҳозиқ (1800-1843), Зокирҷон Фурқат (1858-1908), Чукан Валихон (1835-1865), Аваз Утар (1884-1919), Муҳаммад Аминҳоҷа Муқимӣ (1856-1903), Ҷамбул Ҷабай (1846-1945), Тошҳоҷа Асири (1864-1916), Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ (1889-1929), Садриддин Айнӣ (1878-1954) ва дигарон зиндагию фаъолият намуда, бо осори бадеӣ дар таърихи афкори иҷтимоию фарҳангии садаи XIX ва оғози садаи XX – и Осиёи Марказӣ нақши муассир гузаштаанд.

Аҳмади Дониш аз симоҳои намоёнтарини илму фарҳангӣ қарни XIX дар аморати Бухоро маҳсуб меёфт. Мавзуи меҳварии афкори Аҳмади Дониш ислоҳоти иҷтимоии ҷомеа буд ва таҳқиқи фанний он пас аз солҳои панҷоҳум ба миён омада, андешаҳои иҷтимоию сиёсӣ, тафриқаандозии

динию мазҳабӣ, ки дар осори гаронмояи Аҳмади Дониш баён шудаанд, то ин давр дар шакли муқоисавию татбиқӣ ва таҳлилии бунёдӣ омӯхта нашуда буд. Аввалин муҳаққиқе, ки муҳити таърихио илмӣ, адабӣ ва фарҳангии замони Аҳмади Донишро дақиқ дарк намуд, Садриддин Айнӣ буда, ба мероси гаронмояи аллома Аҳмади Дониш аз наздик шинос шуд ва ба омӯзиши шахсияту осори ин нобиға, “доҳии модарзод” ва “ситораи фурӯзон дар осмони тираи Бухоро” бо ихлос ва иродатмандӣ таваҷҷуҳ зоҳир намуд.

Аҳмади Дониш аз худ осори гаронмоя, аз қабили «Наводир-ул-вақоєъ», «Рисола дар назми тамаддун ва таъовун», «Номус-ул-аъзам» («Меъёр-ут-тадайюн»), «Рисола фи аъмол-ил-кура», «Зич», «Рисолаи хат ва хаттотӣ», «Манозир-ул-кавокиб», «Таъодули хамсаи мутаҳайири», «Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати хонадони мангития» ва ғайра ба мерос гузошт, ки дар таърихи афкори иҷтимоию сиёсӣ, илмӣ ва адабиyo эстетикии мо ҷойгоҳи хоса доранд.

Муҳиммияти мероси гаронмояи аллома Аҳмади Донишро Садриддин Айнӣ чун аввалин пешоҳанги омӯзиши шахсияту осори нобиға дар асарҳои таърихио адабияш, дар «Намунаи адабиёти тоҷик», «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро» ва маҳсусан дар «Ёддоштҳо» жарфназарона ба миён гузошт.

Масъалаи мураккабе, ки диққати аҳли илму адабро дар ин солҳо ба худ ҷалб намуд, ин омӯхтани осори адабӣ, шахсият, ақидаву ҷаҳонбинӣ ва дар ҳамин асос шинохти шахсият ва оғариданси симои Аҳмади Дониш буд. Ба ин мақсад, бо раҳнамоии Айнӣ, нахустин очерки илмию адабии Сотим Улуғзода «Аҳмади Дониш» ба вуҷуд омад.

То ин замон осори аллома Аҳмад Махдуми Дониш ба аҳли ҷомеа дастрас ва шинос набуд ва дар шакли баргузидагӣ таҳия ва нашр нашуда буд. Табиист, ки ташаккул ва таҳаввули адабиёти тоҷикии нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои XX бештар ба фаъолият, нерӯи эҷодӣ ва рисолати адабио эҷодии Аҳмади Дониш ва пайравони ўвобастагӣ дошта, ба таври комилу

саҳеҳ мавриди таҳқиқ ва баррасии дақиқ қарор нагирифта буд ва шинохти шахсияту осори мутафаккир ва маорифпарвари бузурги халқи тоҷик Аҳмади Дониш нигарони таҳдил ва таҳқиқи илмиву бадеъ буд. Баъдтар бо кӯшиши пажӯҳишгарони тоҷик нашри илмӣ-интиқодии осори аллома «Рисола ё муҳтасаре аз таърихи ҳонадони манғития», «Наводир-ул-вақоэъ», ва «Номус-ул-аъзам» («Меъёр-ут- тадайюн») манзури ҷомеа шуданд. Ин осори ўасосан дар заминаи нусхаҳои қаламии аз рӯи нусхаҳои котибон рӯнавису таҳия шуда анҷом ёфта, матни илмии интиқодии онҳо дар заминаи дастхати худи Аҳмад Махдуми Дониш ҳанӯз рӯйи кор наомада буд.

Дар ин робита минбаъд дар омӯзиши афкори таърихио фалсафӣ, иҷтимоӣ ва бадеии Аҳмади Дониш адибон ва муҳаққиқони русу тоҷик Е.Э. Бертелс, X. Мирзозода, С. Улуғзода, М.Шукуров, А. Баҳоваддинов, З. Раҷабов, Р. Ҳодизода, F. Ашурев М. Диноршоев, П. Гулмурод, А. Муллоев ва чанде дигарон таълифоти судманд анҷом додаанд.

Махсусан, бо кӯшишу заҳматҳои А. Мирзоев муҳаққиқон ва толибиљмон ба афкори маорифпарвариву ислоҳотҳоҳии интиқодии Аҳмад Махдуми Дониш, махсусан таҳлили ҷиддии ҳашт нусҳаи боқимондаи матни "Наводир-ул-вақоэъ": се нусҳа дар китобхонаи Институти шарқшиносии АИ Ўзбекистон, ду нусҳа дар китобхонаи миллии Тоҷикистон, нусхаҳои китобхонаи Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ Тоҷикистон ва Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва нусҳаи қадимтарин ва дастхати худи Аҳмади Дониш, ки дар собиқ Институти шарқшиносии АИ СССР нигоҳдорӣ мешавад, шинос шуданд. Ба А. Мирзоев муюссар шудааст, ки қуҳнатарин дастхати "Наводир-ул-вақоэъ" -ро бо таҳрири худи Аҳмади Дониш мӯшикофона таъйин намуда, аз ин бозёфт аҳли илмро ба ҳайрат гузорад. Муътамадии ин фарзияро бо ҷузъиёту далелҳои дақиқ, аз ҷумла муқоисаву монандии нусхаҳои мусаввада ва дастхатҳои қаблии мусаннифи асар, тарз ва нигориши

варақаҳои асар, якрангии хат ва қалами навишт, таърихи навишти бобҳо ва варақаҳо, чудо соҳтани бобҳои рисолаи сиёсӣ аз дохили асар ва монанди инҳоро зимни биниши дақиқи матншиносӣ муайян намудааст ва минбаъд ба омодасозии матни интиқодии “Наводир-ул-вақоеъ” вазифа гузаштааст. Ҳамчунин, ба андешаи А. Мирзоев ҳадафи дар дохили матни “Наводир-ул-вақоеъ” ҷойгир намудани афкори сиёсӣ ва ислоҳотталабӣ, бинобар сабаби ба эътирозу муқобилияти сахт ва ҷазову ҷабр гирифтор нагаштани мусанниф, ҳақиқати масъала ва ғояи танқиди идораи аморат ва бенизомии он пӯшида нигоҳ доштан мазмуни асарро дар дохили “Наводир-ул-вақоеъ” ҷойгир намудан ба миён омадааст (151, 43-61) .

Дар ин замон Абдулғанӣ Мирзоев аз мактаби Айнӣ ва ховаршиносии Аврупо ва Россия сабаки эҷодӣ гирифта, барои пешрафти илму фарҳанги тоҷик саҳми назаррас гузашт. Дар ин даврон дар пайравии Айнӣ ба таҳқиқи адабиёти асрҳои ХУІ-ХІХ тоҷик пардохта, тадқиқоти судманд ва пурарзиш анҷом дод. Яке аз аввалин асарҳои ба адабиёти ин давра бахшидашуда китоби дарсии “Адабиёт”- и А. Мирзоев буда, соли 1948 ба табъ расидааст.

Дар ин асар бештар ба ҷанбаҳои иҷтимоии осори адибон таваҷҷӯҳ зоҳир шудааст. Таваҷҷӯҳи муҳаққиқро бештар адабиёти асри XIX тоҷик, ки давраи хеле пуриҳтилофу рангин аст ва мақому симои олим ва донишманди бузурги ҳалқи тоҷик ба худ мекашад, ки бесабаб нест. Соли 1948 бо ибтикори ҷустуҷӯҳои илмии А. Мирзоев асари тозаи Аҳмади Дониш “Номус-ул-аъзам” пайдо ва таълиф мешавад, ки ғояи асосии он ба равшан соҳтани ҳусусият ва ихтилофоти мазҳабҳои шиаву суннӣ бахшида шуда, дар баробари ин барои муайян кардани ҷаҳонбинии нависанда ва муносибату таъсири ғоявии афкори Абдураҳмони Ҷомӣ, Мирзо Абдулқодири Бедил ва Аҳмади Дониш аҳаммиятнок мебошад. Мақолаи “Як асари тозаи Аҳмади Дониш” (1950) ба ин масъалаҳо бахшида шудааст (105, 140).

Нақши А. Мирзоев дар таҳқиқи рӯзгору осори нависанда ва мутафаккири барҷастаи ин давра Аҳмади Дониш хеле қалон аст. Вай доир ба адабиёти нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои XX ва эҷодиёти саромади адабиёти ин давр Аҳмад Махдуми Дониш асар, рисола ва мақолаҳои пурарзиши илмӣ таълиф намудааст. Муҳаққиқ бо мақолаҳои пурарзиши таҳқиқотиаш паҳлуҳои асосии эҷодиёти нависандаи бузургро равшан намуда, мақоми баланди ўро дар ҳаёти иҷтимоӣ ва адабиёти маорифпарварӣ муайян намудааст. Мақолаҳои ўз қабили "Як асари тозаи Аҳмади Дониш" (1950), "Як факти муҳимми таъсири маданияти рус дар нимаи дуюми асри XIX ва шарти асосии омӯхтани мероси адабию илмии Аҳмади Дониш" (1951), "Таҳрири аввалини "Наводир-ул-вақоеъ" ва таълифи он" (1953), "Аҳмади Дониш ва воқеаи қатли оми қипчоқҳо дар нимаи дуюми асри XIX" (1962), "Аҳмад Махдуми Дониш ва гузориши масъалаи обёрии Осиёи Миёна" (1962), "Як ҳуҷҷати тоза роҷеъ ба фаромӯшхона ва баъзе аз мақсадҳои аҳли он" (1973), "Шарҳи ҳоли Дониш бо қалами худаш" (1976), "Дониш ва ақидаи ў ба шеъру шоирий" (1976), "Аҳмад Махдуми Дониш ва Абдураҳмони Ҷомӣ" (1976) ва "Равобити фикрии Дониш ва Биноӣ" (1976) саҳми арзандае дар омӯзиши адабиёти асри XIX ва донишшиносӣ гузоштааст.

"Наводир-ул-вақоеъ" бузургтарин ва арзишмандтарин асари Аҳмади Дониш буда, солҳои шастум таваҷҷуҳи як қатор муҳаққиқонро ба худ ҷалб намуда буд, аммо ҳанӯз ба таври амиқ ҳамаҷониба таҳлил ва таҳқиқ нашуда буд. А. Мирзоев дар мақолаи "Таҳрири аввалини "Наводир-ул-вақоеъ" ва таълифи он" (1953) ин мушкилотро то андоза мавриди таҳқиқ қарор дода, махсусият, соли таълиф ва таҳлили муқоисавии нусхаҳои мавҷударо дақиқ нишон додааст.

Дар натиҷаи кӯшишу ҷустуҷӯйҳои зиёд ва меҳнати пурмашаққат дар китобхонаву бойгониҳои гуногуни собиқ Иттиҳоди Шуравӣ (СССР), Ўзбекистон ва Тоҷикистон ба А. Мирзоев муюссар гардид, ки доир ба

Аҳмади Дониш ва вазъи ҳаёти сиёсию иҷтимоии замони зиндагии Аҳмади Дониш, зиндагинома, осор, ҷаҳонбинии мутафаккир, ақидаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва таъсири он ба муҳити адабиёти ин даврон маълумот ва асноди пурарзиш пайдо намуда, пешкаши ворисони ў гардонад. Ба туфайли кӯшишу заҳматҳои А. Мирзоев муҳаққиқон ва толибilmон ба афкори маорифпарвариву ислоҳотхоҳии интиқодии Аҳмад Махдуми Дониш шинос шуданд.

А. Мирзоев дар натиҷаи муқоисаи нусхаҳои гуногун ва маҳсусан нусхаи № В-716, ки дар китобхонаи АФ СССР дар Ленинград (ҳоло Санкт-Петербург) маҳфуз мебошад ва соли 1935 пайдо карда шудааст, ба омӯзиши ҷиддии осори Аҳмади Дониш машғул гардидааст. Ин нусха соли 1936 нахустин бор аз ҷониби донишманди маъруфи шарқшинос Е.Э.Бертелс муоина ва тадқиқ шудааст (75, 9-29).

Хидмати А. Мирзоев на танҳо дар бозёфти нусхаи арзишманд ва таҳлили “Наводир-ул-вақоэъ” қалон мебошад, вай ҳанӯз соли 1960 бори аввал матни илмиву интиқодии “Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития”-ро нашр намудааст.

Як қатор муҳаққиқон дар бораи таъсири маданияти рус дар ташаккули ҷаҳонбинии Аҳмади Дониш изҳори ақида намудаанд. А.Мирзоев ин мавзуъро идома дода бо такя аз санаду маълумоти тазкираи Афзал Махдуми Пирмастӣ воҳӯрии Аҳмади Донишро бо мунаҷҷиму мансабдори ҳукумати подшоҳии рус Стрөомухов, ба ў туҳфа намудани ду кураи замин ва осмон (глобус), истифода намудани ин кураҳоро аз ҷониби Аҳмади Дониш таъкид менамояд. Дар натиҷаи ҷустуҷӯйҳои пайвастаи илмии А. Мирзоев аз китобхонаи дастхатҳои шарқии Ўзбекистон “Ар-рисола фӣ аъмол-ил-кура” ном асари ба илми нуҷум бахшидаи Аҳмади Дониш пайдо мегардад, ки соли 1871 як сол пас аз сафари охирини ў ба Россия таълиф шуда, ҳадафи нависанда тарғиби ақидаҳои сиёсӣ ва иҷтимоии муаллиф будааст. Хидмати А. Мирзоев дар таҳлилу тадқиқ ва муайян кардани ғоя хусусият, соли таълиф ва арзиши ин асар назаррас аст.

Дар ин амри хайр ва амали нек бо кӯшишу ҷустуҷӯйҳои А. Раҷабов ва Ф. Маҳмудов дасхатҳои ду асари Аҳмад Маҳдуми Дониш «Наводир-ул-вақоєъ» (тасҳеху таҳрири охирин ва хаттотии соли 1888), «Зич» (нусхадастхати асари астрономии аллома) пайдо шуданд, ки дар ҳақиқат падидай муассиру тоза мебошад. Махсусан бозёфти асари ситорашиносӣ – тақвимии аллома «Зич» то имрӯз мавриди омӯзиши пажӯҳишгарон нашуда ва суратнусҳаи (факсимилие дастхати Аҳмад Маҳдум) «Зич»-ро манзури чомеа намудаанд.

А. Мирзоев то виласин рӯзҳои ҳаёташ ба эҷодиёт, шахсият ва симои Аҳмади Дониш мӯътақид буд, маҳбубият ва таваҷҷуҳи зиёд дошта, ҳадаф ва нияти таҳия ва нашри илмӣ ва таълифи асари мукаммали монографӣ дар бораи мутафаккири бузург, алломаи замон - Аҳмади Дониш буд. Мутаассифона, умр вафо накард ва ин нияти эҷодӣ ҷомаи амал напӯшид.

Дар ин даврон дар донишшиносӣ Расул Ҳодизода мушкилоти шинохти адабиёти асри XIX ва эҷодиёти намояндагони барҷастаи онро идома дода, як қатор мақолаву рисолаҳо таълиф менамояд. Хидмати Расул Ҳодизода, дар таҳқиқи рӯзгору осори бадеии нависанда ва мутафаккири барҷаста - Аҳмади Дониш хеле калон аст. Муҳаққиқ бо асарҳои пуршумори таҳқиқотиаш паҳлӯҳои асосии эҷодиёти нависандай бузургро равшан намуда, мақоми баланди ӯро дар адабиёти маорифпарварӣ муайян намуд.

Расул Ҳодизода адабиётшинос, драматург ва нависандай таърихнигор буда, аз мактаби С. Айнӣ сабақи эҷодӣ бардошта, бо ҳидояти эшон баъди солҳои панҷоҳум ба омӯзиши давраҳои таҳқиқнашудаи адабиёту фарҳанги тоҷик, махсусан адабиёти асри XIX тоҷик, ки давраи хеле пурхтилоғу ҳассос буд, шурӯъ намуд ва тамоми умр дар соҳаҳои гуногуни илми адабиётшиносӣ садоқатмандана ба таҳқиқ машғул гардид. С.Айнӣ шогирди умебахш ва ҷавони дақиқназарро ба таҳқиқи яке аз давраҳои муҳимми адабу фарҳанги мардуми тоҷик - адабиёти тоҷики садаи XIX, ки

барои бедориву худшиносӣ, инқилоби фикри мардуми тоҷик заминагузор буд, ҳидоят намуд ва ба ин васила омӯхтани рӯзгору осори алломаи замон Аҳмади Донишро ихтиёр намуд. Бинобар ин, саҳифаҳои нави рӯзгори Аҳмади Донишро аз рӯи маводи архивҳои Россия кашф намуда, мақолаву ахбори муҳиме ба даст овард. Ӯ нахустин олим буҷад, ки кори устоди худ Айниро идома дода, порчаҳои «Наводир-ул-вақоъ»-ро бо шарҳу луғот ба чоп расонид.

Расул Ҳодизода ҳанӯз соли 1954 дар мавзуи "Сарчашмаҳо оид ба таърихи адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX"- рисолаи номзадӣ дифоъ менамояд. Минбаъд, омӯзиши адабиёти асри XIX ва эҷодиёти намояндагони барҷастаи онро идома дода, соли 1969 дар мавзуи "Аҳмади Дониш ва адабиёти маорифпарварии тоҷик" рисолаи докториро ҳимоя мекунад ва аз тадқиқотчиёни асосии адабиёти асри XIX шинохта мешавад.

Таҳқиқоти адабиётшиносии Расул Ҳодизода фароҳ ва гуногунҷабҳа аст ва муҳимтарин масъалаҳои илмиро дар бар мегирад. Осори илмиву бадеии Расул Ҳодизода аз қабили "Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX ", "Аҳмади Дониш", "Шоҳин", "Равияи пешқадам дар адабиёти нимаи дуюми асри XIX ", "Чанд саҳифаи нав дар тарҷумаи ҳол ва эҷодиёти Аҳмади Дониш", "Насри бадеии Аҳмади Дониш", "Баъзе масъалаҳои омӯхтани таърихи адабиёти нимаи дуюми асри XIX", "Хуччатҳои пураҳаммият аз тарҷумаи ҳоли Аҳмади Дониш", "Аҳмади Дониш ва маданияти рус", "Ситораи саҳарӣ" саҳми арзандае дар омӯзиши адабиёти асри XIX ва донишшиносӣ мебошад. Таҳқиқи рӯзгору эҷодиёти нависанда, маорифпарвар ва мутафаккири барҷастаи ин давра Аҳмади Дониш беш аз ҳама ба ҷустуҷӯйҳо ва меҳнати пурмашаққати Расул Ҳодизода алоқамандӣ дорад. Пайдо намудани симои аслии Аҳмади Дониш аз китобхонаву бойгониҳои Петербург ва Москва танҳо ба ӯ муюссар гардид.

Таҳқиқ ва омӯзиши рӯзгор ва осори Аҳмади Дониш ва адабиёту таърихи нимаи дуюми асри XIX ба номи Р. Ҳодизода вобастагӣ дорад.

Ривочу равнақи адабиёти маорифпарварии точик ва шахсияту мақоми Аҳмади Дониш дар адабиёти ин давр беш аз ҳама ба туфайли таҳқиқоти пурарзиши Р.Ҳодизода муайян шудааст. Дар донишшиносӣ ва пажӯҳиши масъалаҳои мубрами адабиёти маорифпарварии точик саҳми ӯ мондагор аст. Расул Ҳодизода ҳамчун нависандай таърихнигор ҳикояву қиссаҳои таърихии "Бӯи Ҷӯи Мӯлиён", "Қасидаи доғгоҳ", "Сапедадам", «Парвози Шоҳин», "Танбӯри Дилкаш", "Ситорае дар тирашаб" ва "На ситораҳо мерезанд" эҷод намуда, дар онҳо рӯзгори пурфочиа ва симои Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Фаррухии Сиистонӣ, Аҳмади Дониш, Шоҳин, Дилкаш барин шахсиятҳои маъруфро ба тасвири пуробурангу пурфочиа таҷассум намудааст.

Солҳои шастум дар оғаридани симои Дониш ва таҳқиқи осори ӯ дар адабиёти точик марҳилаи нав оғоз шуд. Ба олами маънавию мақоми иҷтимоии ин мутафаккири бузург диққати маҳсус додан барои таҳқиқи амиқи хислатҳои шахсияти иқтидорманд ва ҷиҳатҳои муҳимми ҳаёти маънавии як давраи муайяни таърихӣ заминаҳои мувофиқ фароҳам овард. Маҳсусан, донишшиносӣ дар эҷодиёти Расул Ҳодизода мавқеи намоёнро ишғол намуд.

Дар таҳқиқи рӯзгор, таҳлили осори пурарзиш ва шахсияти тавоной мутафаккири бузург Аҳмади Дониш хизмати ӯ дар адабиёти точик аз ҳама назаррас аст. Расул Ҳодизода ҳанӯз аз ибтидои солҳои панҷоҳум дар навбати аввал ба омӯзиш ва ҷамъоварии сарчашма ва маводи таърихию адабӣ шурӯъ намуд. Ҷанде аз мақола ва рисолаҳои илмии ӯ симои Аҳмади Донишро дар адабиёти точик равшан соҳта, саҳифаҳои ибраторӣ ҳаёти иҷтимоию адабии садаи XIX- и Аморати Бухороро муайян намуд. Фаъолияти Расул Ҳодизода дар ин ҷода дар ду самт идома меёбад. Вай пеш аз ҳама ҳамчун олим ва донишманди адабиёти гузашта ва сипас нависандай соҳибзавқ шинохта шудааст.

То нимаи дуюми солҳои шастум таҳқиқоти вай бештар хусусияти илмиро соҳиб буданд ва аз нашр шудани повести илмию бадеии “Аҳмади Дониш” (1967), киноповести “Сапедадам” (1970) ва сенарияи “Ситорае дар зулмот” (1971) заминаи дарки бадеии воқеаҳои замони зиндагии Аҳмади Дониш пайдо шуда, таҳаввулоти чеҳраи бадеии ў ба миён омад. Ин мақсади некро Расул Ҳодизода дар охирсухани китоби мазкур воқеъбинона чунин шарҳ додааст: “Барои баёни ҷараёни зиндагонии пурталотум ва қаҳрамононаи Аҳмади Дониш хеле фикр кардам, ки як жанри мувоғиқ ва тарзи ифодаи муносибе ёбам. Факту санадҳои хушку холиро биайниҳи овардан ва онҳоро ба ибораи дигар гуфта додан аз рӯи зиндагӣ ва эҷодиёти Аҳмади Дониш дур буд. Бинобар ин, хостам, ки дар баёни қиссаи зиндагии ин марди бузург ба мазмуни ҳаёт ва эҷодиёти худи ў пайравӣ кунам. Кӯшиш намудам, ки ин шахсро, чи тавре ки аз ҷараёни зиндагӣ ва маънии ҷуқури асарҳояш ба худ тасаввур мекунам, ба хонандагон ба ҳамон тарз тасвир намоям” (176, 130).

Р. Ҳодизода дар эҷодиёти бадеӣ ҳамчун нависандай таърихнигор низ аз адібони пурмаҳсул буда, солҳои 80 - уми садаи гузашта романи дучилдаи «Ситорае дар тирашаб» ва «На ситораҳо мерезанд» - ро эҷод менамояд. Дар ин асарҳо шахсият ва симои Аҳмади Дониш дар муҳити воқеаҳои сиёсии муносибатҳои Русияву Осиёи Миёна тасвир шудааст.

Ин равияи сифатан тозаи насли таърихӣ таҳқиқи амиқу вусъатноки давраҳои ҳаёти ҳалқ, пояҳои маънавӣ ва бақои умри ўро мавриди таҳқиқи бадеӣ қарор медиҳад. Дарки амиқи моҳияти таърихии замон, арзишҳои маънавию ахлоқӣ ва мабдаи интелектуалии сарнавишти ҳалқ аз ҳама бештар тавассути ҷовидонӣ гардонидани чеҳраҳои намоёни намояндагони илму фарҳанг амалӣ мегардад. Дар натиҷа таърих дар ниҳоди ҳар фард ва мақоми шахс дар таърих идрок мешавад. Дар ҷараёни инъикоси бадеӣ таҳдил намудани сарнавишти Аҳмади Дониш барин намояндагони барҷастаи маданияти гузашта боиси инкишофи минбаъдаи худшиносии

миллӣ гашта, ворисияти таърихӣ, анъанаву суннат ва робитаи замонҳоро идома ва инкишоф медиҳад.

Фаъолияти эҷодии Расул Ҳодизода на фақат инъикоси ҷараёни зиндагии Аҳмади Дониш, балки олами маънавӣ, симои интеллектуалий ва таҳқиқи бадеии воқеяти таърихиро фаро гирифтааст. Таҳқиқи афкори адабии Аҳмади Дониш, аз худ намудани сарчашма ва маводи таърихӣ ва дарки бадеии он ба Расул Ҳодизода имконият додааст, ки вазъи зиндагӣ, инкишофи ақидаву ҷаҳонбинӣ ва сарнавишти ибратомӯзи ўро дар муҳити иҷтимоию сиёсии садаи XIX -и Аморати Бухоро тасвир намояд.

Р. Ҳодизода ба омӯзиш ва таҳқиқи рӯзгор ва осору афкори Дониш беш аз 35 сол хидмат намуда, таҳқиқоти зиёдеро, аз қабили «Сарчашмаҳо барои омӯхтани адабиёти тоҷик дар нимаи дувуми асри XIX» (с.1954), «Порчаҳо аз «Наводир-ул вақоєъ» (с. 1957), «Асарҳои мунтажаб» - и Аҳмади Дониш» (с. 1959), «Саёҳат аз Бухоро ба Петербург» (1960), «Аҳмади Дониш», (1967), «Адабиёти тоҷик дар нимаи дувуми асри XIX» (1968), «Сапедадам», (повест доир ба Аҳмади Дониш, 1970), «Ситорае дар зулмот» (сценария барои филми бадеӣ доир ба Дониш (1971) ва солҳои 80-ум романи «Ситорае дар тирашаб» ва «На ситораҳо мерезанд» ба анҷом расонидааст.

Соли 1976 ба муносибати ҷашни 150 - солагии Аҳмади Дониш се китоб ва ҷандин мақолаи ў дар бораи ҳаёту осори мутафаккири бузург аз чоп баромад. Дар натиҷаи қӯшишу ҷустуҷӯйҳои зиёд ва меҳнати пурмашаққат дар китобхонаву бойгониҳои гуногуни мамлакат ба Расул Ҳодизода муюссар гардид, ки тасвири аслии Аҳмади Донишро пайдо намуда, пешкаши ворисони ў гардонад. Ба туфайли қӯшишу заҳматҳои ў толибилмон ва муҳаққиқон "Наводир-ул-вақоєъ"- и Аҳмад Махдуми Дониш ва як қатор асарҳои дигарашро мутолиа намуда, лаззати зиёди маънавию эстетикӣ бардоштаанд.

Ба ҳамин тарик, таҳқиқи осори адабӣ ва шинохти шаҳсияти Аҳмади Дониш ҷустори муҳим буда, аз пажӯҳиши ин мавзӯй мо ба ҷунин натиҷаҳо расидем:

1. Садриддин Айнӣ симои дурахшон ва фарҳангсолори бузурги халқи тоҷик буд ва аз афкори адабиву фалсафии мутафаккири бузурги халқи тоҷик Аҳмади Дониш баҳраҳо бардошта, бо равшанфирӯзӣ, озодандешон ва ҷадидон пайравӣ ва ҳамкорӣ намуда, аз нахустин муҳаққиқон дар шинохти осор, шахсият ва симои Аҳмади Дониш аст.

2. Мактаби адабии Айнӣ ба наслҳои имрӯзу оянда ҳамчун тақягоҳ ва сарчашмаи зулолу покиза ҳамеша хидматгузор буда, дар омӯзиши осори ғановатманд ва шинохти тамаддуну фарҳанги бостониамон нақши мондагор дорад.

3. Дар таҳқиқи рӯзгор, осор, шинохти шахсият ва симои Аҳмади Дониш донишмандони шинохтаи тоҷик А. Мирзоев ва Р. Ҳодизода саҳми намоён гузоштаанд.

4. Дар ҷараёни инъикоси бадеъ таҳдил намудани сарнавишти Аҳмади Дониш барин намояндагони барҷаста боиси инкишофи минбаъдаи ҳудшиносии миллӣ гашта, ворисияти таърихӣ, анъанаву суннат ва робитаи замонҳоро идома ва инкишофт медиҳад.

3.2. Шахсияти эчодӣ ва чехраи ҳунарии Аҳмади Дониш дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ

Ташаккул ва таҳаввули адабиёти тоҷикии нимаи дуюми асри XIX ва ибтидиои XX бештар ба фаъолият, неруи эчодӣ ва рисолати адабию эчодии Аҳмади Дониш ва пайравони ў вобастагӣ дошта, то кунун бар асари низоми худкомка ва тарҳрезишудаи мафкуравии ҳукмрон ва меъёрҳои таҳмилии таҳқиқ ва шинохти адабиёт ба таври комилу саҳеҳ мавриди таҳқиқ ва баррасии дақиқ қарор нағирифтаст. Аксари пажӯҳишгарону муҳаққиқон андешаҳои хешро аз нигоҳи равишу усулҳои таҳмилии даврони ҳукмрон ва manoфеи табақотио синфиятҷӯи иҷтимоъгароӣ созмон дода, аз таҳлилу арзёбии ҷанбаҳои муҳимми эчодӣ ва асилияти шахсияти ҳунарӣ дар канор монданд.

Шиносой бо осори адибони пешқадами кишварҳои ҳамҷавор, мутолиаи матбуоти хориҷӣ ва оғоҳӣ аз равандҳои сиёсию озодиҳоҳии кишварҳои Шарқу Ғарб афкору андешаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва адабию фарҳангиашро инкишоф дод. Ҳаводиси пуртуғёну зудҷараёни Бухорои ибтидиои қарни XX ба ҷаҳони андешаи вай бетаъсир намонд. Ин омилҳои сарнавиштсоз бо амри қисмат дар оғози растоҳези тозаи фарҳангӣ адабиёти тоҷикӣ ва дигаргуниҳои сиёсии ибтидиои садаи XX сурат гирифтааст.

Шинохти шахсияту осори мутафаккир ва маорифпарвари бузурги ҳалқи тоҷик Аҳмади Дониш дар аввалҳои қарни XX ба миён омад. Дар ин даврони сарнавиштсози ҳалқҳои Осиёи Марказӣ шаҳри Бухоро маркази асосии рушду инкишофи адабиёти форсӣ ва илму фарҳанг буд. Аҳмади Дониш дар ин гаҳвораи тамаддун ба дунё омад ва камол ёфт.

Барои бозтоби муҳити сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии нимаи дуюми асри XIX ва ибтидиои асри XX дар сарчашмаҳои таъриҳӣ ва илмӣ маълумоти зарурӣ фароҳам омадааст.

Тадқиқи бадеии ин марҳилаи муҳимми таърихии халқи тоҷик пас аз эҷоди "Таърихи инқилоби Бухоро"- и С. Айнӣ оғоз ёфт. Он аввалин асарест, ки ба шарҳи ҳоли зиёйён, сарнавишти шахсони мӯътабари Аморати Бухоро баҳшида шуда, нахустин қадамест дар оғаридани симои мутафаккир, адиб, мунаҷҷим, ҳаттот, алломаи даврон Аҳмад Махдуми Дониш. С. Айнӣ аввалин тадқиқотчӣ ва муҳлиси Аҳмади Дониш буд. Вай тавассути ҷовидонӣ гардонидани симои Дониш масъалаҳои муҳимми ҷамъиятии нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX-ро равшан намуд.

Дар нигориши устод Айнӣ Аҳмади Дониш аз зумраи он шахсоне буд, ки ҳамчун «доҳии модарзод», "зоти бузург" ва "ситораи дураҳшони осмони Бухоро" нурафшонӣ намуда, симои вай мӯҷассамаи ақлу хирад ва раҳнамои ҳаёт тасвир шудааст: «Дар ҳамин вақтҳо аз уфуқи тираи Бухоро чун ситораи саҳаргоҳӣ, ки дар поёни шабҳои тор дураҳшону тобон зоҳир мешавад, ситорае дураҳшид. Ин ситора Аҳмад Махдуми муҳандиси Дониш буд, ки ба Аҳмади Калла шуҳрат дошт, алломае буд, ки дар муҳити торике чун Бухорои он давра, замоне, ки аз асбобу анҷом ва адабиёти нави илмӣ дараке набуд, ба ҷандин фан таҳассус пайдо карда буд» (19, .21).

Айнӣ ба Дониш меҳру муҳаббат ва садоқати беандоза дорад, тавассути шаҳсият ва симои ӯ пайванди замону наслҳо, робитаи рӯйдодҳои таъриҳӣ, анъанаву суннатҳои мардумӣ ва руҳияи мардумро идрок менамояд. Ҳусусияти ҷолиби симои Дониш дар тасвири Айни дар он аст, ки вай ҷеҳраи қаҳрамонашро бо назари хеш дидааст ва амалиёту фаъолияти ӯро дар барҳурдҳои иҷтимоиву маънавии давр ҳамчун шаҳси фаъолу соҳибназар ифода намудааст:

“- Ман талабаи ҷавон дар Бухоро, дар мадрасаи Мири Араб истиқомат доштам. Аҳмад Махдум дар ин мадраса ҳӯҷрае дошт. Баъзан ба ҳӯҷрааш меомад. Гаҳе шабҳо дар он ҷо монда, шабонгоҳ ба боми мадраса баромада, ситораҳоро тарассуд (дидбонӣ) мекард, гирифтани моҳро пешакӣ ҳабар дода, ҳудаш дар боми мадраса дар интизори сар шудани қусуф менишаст” (19, 22).

Дар «Таърихи инкилоби Бухоро» мавод ва маълумоти муҳим ва пурагизиш дарҷ гардида, бештар характери нақливи ёддоштӣ дошта, ҳанӯз симои Донишро пурра равshan намесозад ва он минбаъд ҳамчун маъхази боэъти мод барои таҷассуми ҳаматарафаи симои ӯ хидмат намудааст. Муаллиф сифатҳои шахсии Донишро чунин баён намудааст: «Аҳмад Маҳдум марди болобаланду каллакалон буд (бинобар ин ӯро Аҳмади Калла мегуфтанд). Гарданаш андак борик ва дароз буд. Бинобар ин, сараш ҳама вақт ба як сӯ моил шуда меистод, вақти гап задан забонаш андак мегирифт ва хеле бо асабият гап мезад. Вақти роҳ гаштан ба дасташ асо мегирифт. Ҳайбату салобати зиёд дошт, ба ҳадде, ки вақти дучор омадан ба вай чӣ дӯст ва чӣ душманаш бо эҳтироми тамом таъзим мекарданд, худаш бо касе илтифоти дурусте накарда, аз таъзиму эҳтиромкунандагон тафоғул карда мегузашт» (19, 22).

Ҳамчунин, ҷиҳати дигари арзишманди хотираҳои устод Айнӣ дар ин асар аз он иборат аст, ки аз эҷодиёти Аҳмади Дониш бедоршавии тафаккури тозаи инқилобии ӯ сурат гирифта, бо эҳтируму самимият ёд мешавад. Мутолиаи «Наводир-ул-вақоеъ» дар он солҳо барои Айнӣ дар ҳақиқат инқилсби фикриро бедор намуда, назари танқидии ӯро нисбат ба нуқсонҳои Аморати Бухоро, фасоди замона, усули таълими мактабу мадрасаҳо равshan намуд: «... ман китобро - яъне «Наводир-ул-вақоеъ»-ро аз аввал то охир хонда баромадам ва аз он лаззати зиёд гирифтам ва такрор хондам. Баъд аз он фаҳмидам, ки чаро Аҳмад Маҳдумро кофир мегуфтанд. Ӯ дар ин китоб муллоҳои расмиро бераҳмона танқид карда, фасоди байни умаро ва уламоро кушода, нуқсонҳои усулҳои дарс, беарзиш ва нодаркор будани аксари чизҳои дар мадраса хондашавандаро нотарсона навиштга будааст. Ана, барои ҳамин ӯро кофир мегуфтанд! Баъд аз ин кӣ будани Аҳмади Маҳдумро шинохтам ва назарам ба муллоҳо ва дарсҳои меҳондагиам дигар шуд» (19, 23).

Мустақилфикрӣ, мушоҳидакорӣ, муносибати танқидӣ ва лаёқати инсоншиносӣ ва соҳибандешагии Садриддин дар ҳолатҳои бо Аҳмади Дониш воҳӯрдан ва аз осори ӯ баҳра бардоштанаш равshan зоҳир мегардад.

Гарчанде ки ў хислатҳои Донишро ҳамеша аз душманонаш мешунид ва он шикоятҳо, ғайбатҳо, бадгӯиҳо дар дили ў ҳам нисбат ба Дониш пайдо карда буд, бо вуҷуди як-ду бор дидани рафтору кирдори Дониш, шунидани суханҳои шогирди ў Мулло Муҳиддин, инчунин худи мазмун ва оҳанги ҷоҳилонаи ғайбату ҳаракатҳои муллоён дар ў нисбат ба Дониш як эҳтиром ба вуҷуд овард. «Дар он вақт, - мегӯяд ў, - муҳаббат ва тарафдории ман ба Аҳмад Маҳдум вичдонӣ буда, ин натиҷаи акси таъсире буд, ки ба сабаби ҳуҷуми bemantiқonaи муллоён ба ў дар дили ман пайдо шуда буд» (8, 273).

Рӯчӯй ба таҳқиқи бадеии сарнавишти қаҳрамон ва шахсияти ў аз чунин маводи тарҷумаиҳолӣ бунёд ёфта, имконият медиҳад, ки Айнӣ зиндагиномаи Донишро дар «Намунаи адабиёти тоҷик» нисбатан мукаммал нишон дода, диққати аҳли илму адабро ба таҳқиқи шахсият ва симои ҳунарӣ равона созад.

Табиист, ки бо хотирау ёддошт ва ахбори илмӣ симои комилу ҷеҳраи воқеии эҷодкорони бузург пайдо намегардад, зоро шахсияти эҷодкор офарандаи сарватҳои маънавии ҷамъият буда, бо рӯҳи солим ва тавоно масъалаҳои муҳимми иҷтимоиро тавассути дастовардҳои эҷодӣ баррасӣ намуда, саҳифаҳои ибраторӣ ва сарнавиштсози таъриҳро дар осори хеш инъикос менамояд. Фаъолияти ибратбахши чунин шахсият бар пояи донишу хирад, хислатҳои наҷиб ва сиришти баркамоли маънавию ахлоқии инсон бунёд ёфта, аз ҳама бештар рӯҳияи замон ва набзи марҳилаи таърихири мӯҷассам месозад. Маҳз ба туфайли таҷассуми нерӯҳои ибратбахши эҷодкорони бузург дарки арзишҳои маънавӣ ва моҳияту мантиқи ҷараёни таъриҳ ба хизмати наслҳои имрӯзу оянда сафарбар мешавад. Дар шахсият, симо ва сирати нерӯҳои зеҳнӣ ҳақиқати зиндагӣ, саҳифаҳои пуршараф ва ормонҳои наҷиби халқ равshan падидор мегардад. Тавассути идроки бадеии сарнавишти чунин ашхос ҳудогоҳио хештаншиносӣ ва арзишҳои фарҳангии миллӣ эҳё мегардад.

Аҳмади Дониш тимсоли чунин ашхоси мұтабар буда, аз симоҳои намоёнтарини илму фарҳангии қарни XIX дар Аморати Бухоро маҳсуб мейбад. Бинобар ин, баъди нимаи дуюми солҳои чилум масъалаи мураккабе, ки диққати

аҳли илму адабро ба худ ҷалб намуд, ин омӯхтани осори адабӣ, шахсият, ақидаву ҷаҳонбинӣ ва дар ҳамин асос оғариданни симои Аҳмади Дониш буд. Ба ин мақсад, нахустин очерки илмию адабии Сотим Улуғзода «Аҳмади Дониш» ба вучуд омад.

Албатта, дар ин асар ҳанӯз таҳлили амиқи эҷодиёт ва оғариниши симои Аҳмади Дониш сурат нагирифта, доир ба фаъолияти илмию адабӣ, лаҳзаҳои ҳаёт, рӯҳияи замони зиндагӣ, ақидаву ҷаҳонбинӣ ва сифатҳои фардии фавқулодаи вай маълумоти муғид фароҳам омадааст, ки ин иқдом ва қӯшиши нахустини оғариниши симои Аҳмади Дониш дар адабиёти муосири тоҷик гардид. Манбаи мультамад ва пурарзиши очерки мазкур омӯзиш ва баҳрабардории асарҳои Аҳмади Дониш "Наводир-ул-вақо'еъ" ва «Рисолаи таърихӣ» мебошад. Сотим Улуғзода тавассути таълифи очерки мазкур афкори Донишро ба муҳити ҷамъиятӣ ва ҳодисоти таърихӣ алоқаманд соҳта, ғояҳои пешқадам, ҷаҳонбинию истеъдоди тавоно, рӯзгори ноором ва олами пурасори ин шахсияти барҷаста ва мутафаккири бузургро номукаммал бошад ҳам, то андозае дар муҳити илму адаб шинос намуд.

Матлаби нависанда низ аз эҷоди очерки "Аҳмади Дониш" шиносой бо намунаҳои эҷодиёт ва равшан намудани афкору ҷаҳонбинии адаби маорифпарвар буд ва дар натиҷа мероси адабии Аҳмади Дониш ва ҳамзамонони вайро омӯхта, барои минбаъд таҷассум намудани симои мутафаккир, олим, адаб ва шахсияти комили вай замина гузаштааст. Маҳз такя намудан ба фаъолияти эҷодии Аҳмади Дониш ва моҳирона истифода бурдани дурдонаҳои афкори ўқимати очерки мазкурро дучанд гардонидааст. Бо вучуди ин маълумот ва ҷузъиёти асар ҳанӯз шахсият ва ҷеҳраи мукаммали Аҳмади Донишро пурра намоён нагардонидааст. Муаллифи асар марҳилаи аввали ҳадафашро оид ба ҷустуҷӯ, омӯзиш ва интихоби факту санадҳои муҳимми эҷоди бадеъ анҷом додааст.

Дар адабиёти муосири тоҷик тавассути бозтоби фардияти шахсони бузурги эҷодкори таърихӣ, аз ҷумла донишшиносӣ қадами устуворона

гузошта, бо эчод шудани «Ёддоштҳо» дар насли таърихии тоҷикӣ тамоюлоти тозаи адабӣ ба вуҷуд омад ва шинохти шахсияту оғариниши симои одамони наҷиб, нерӯҳои эҷодкор, адибону ҳунармандон ва зиёйёну рӯшанфирон мавқеи хосса пайдо намуд.

Ин тамоюлот ва падидай тозаи адабӣ, яъне таҳқиқи бадеии саҳифаҳои ҳаёти дураҳшони ҳалқ, вобаста ба сарнавишти фардҳои барӯманди он ифодагари робита ва идомати наслҳо буда, ёрӣ мерасонад, ки шахс қаробати худро ба ҳалқ, ба таъриҳ ва орзую умеди он эҳсос биқунад ва ормонҳои маънавиро асоси ҳар гуна фаъолияти илмӣ қарор дидад. Ин имконият медиҳад, ки ҳастии маънавии ҳалқ, рисолати бузург ва дороии илмиву фарҳангии вай дуруст мӯҷассам ёбад.

Дар ин замина «Ёддоштҳо» дар адабиёти шуравии тоҷик нахустин асарест, ки воқеаҳои муҳимтарини муборизаи синғӣ ва ҷиҳатҳои гуногуни ҳаёти маънавии нимаи дуюми асри XIX-ро таҷассум намудааст. Дар он ҳодисаву воқеаҳои гуногун тавассути симоҳои зиёд ҳусусиятҳои муҳимми шуури иҷтимоии ҳалқ ва моҳияти замонро ифода менамоянд. Ба тасвири авзои иҷтимоию фарҳангии замони зиндагии Аҳмади Дониш ва шахсони машҳури он таваҷҷуҳ зоҳир намудани Айнӣ бесабаб нест. Дар навбати аввал ин давра тезутунд ва пуризтироб буда, барои ҳаёти ҳалқ сарнавиштсоз буд.

Нимаи дуюми асри XIX дар ҳаёти мардуми аморати Бухоро, пеш аз ҳама, бо авчи муносибатҳои пуршиддати замони феодалий, муборизаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва бедории илмию фарҳангӣ аҳаммиятнок мебошад. Дар ҳамин давра афкори адабии Дониш ҷиҳатҳои асосии рӯҳияи замон ва инкишофи таърихии онро дар бар гирифта, «Наводир-ул-вақоеъ»-и ӯ барои равшанфирон ва аҳли илм таассуроти бузург гузоштааст. Тамоми фаъолияти Дониш ба васфи адолат, масъалаҳои тарбиявӣ, танқиди ҳаёти феодалий, мазаммати зулму истибдод ва мубориза ба муқобили он нигаронида шудааст. Ин буд, ки ғояҳои пешӯдами вай ба насли минбаъда,

махсусан, ба намояндагони зиёйёни эчодкор таъсири намоён гузашт ва минбаъд ҳамчун манбай асосӣ барои шинохти шахсияти ў хизмат намуд.

Дар ин хусус С.Айнӣ ишора карда чунин менависад: «... вақте ки ман он аҳволи фалокатиштимолро дар мундариҷоти «Наводир-ул-вақоеъ» бо тасвири реалий - бо тасвире, ки худ дар зиндагӣ дидам, дидам, ба ман ҳолати дигар рӯй дод. Дар дили худ гуфтам: Ин аҳволро ислоҳ кардан лозим аст. Инқилоби фикрӣ, кам ҳам бошад, дар ман ана ҳамон вақт рӯй дод» (19, 446).

Шахсияти адиб ва рисолати маорифпарваронаи Аҳмади Доњиш дар заминаи муҳити илмиву адабии Бухоро ва неруи зеҳнию ҳунарӣ ва маҳорати эҷодии ў бунёд ва ташаккул ёфтааст. С.Айнӣ ин маънӣ ва омилҳои сарнавиштсозро дар «Ёддоштҳо» таъкид намуда, менависад, ки «шиносони ман бо «Наводир-ул-вақоеъ» дар ман танҳо инқилоби фикриро бедор карда намонд, балки ба сарам савдои насрнависшавиро ҳам андоҳт. Дар ҳамон вақтҳо ман орзу мекардам, ки «бояд кас насрнавис шавад ва агар ин мақсад ба даст дарояд, монанди Аҳмад Махдум насрнавис шавад, ки воқеаҳоро дар пеши хонанда бо забони сода мӯҷассам қуонда нишон дода тавонад» (19, 446 - 447).

Фаъолият ва фардияти эҷодии Садриддин Айнӣ мавзуе мебошад гуногунпаҳлу, ғановатманд ва фароҳу доманадор ва кулли осори ў дар арсаи муборизаи сиёсӣ, бедорӣ ва худшиносии миллӣ ҳамчун шиноснома ва шаҳодатномаи миллати тоҷик пазируфта шуда, душманон ва рақибони ҳалқи тоҷикро ба таҳлука андоҳт.

«Ёддоштҳо» асари гуногунмавзӯъ ва ғановатманд буда, бо хусусияти ёддоштию тарҷумаиҳолӣ як давраи муҳимми ҳаёти ҳалқро басо фароҳу доманадор бо лавҳаю манзараҳои бадей ва муносибати шахсияти таъриҳӣ тасвир намудааст. Дар тасвири С. Айнӣ бузургиву бунёдкории ҳалқ дар симои одитарин ва зеботарин одамон намоиш ёфта, манзараҳои худогоҳӣ ва бедории иҷтимоии як давраи тақдирсози ҳалқи тоҷик таҷҷассум ёфтааст. Аксар симоҳои дар «Ёддоштҳо» тасвиршуда бо неру ва ҷасорати

хунарӣ ва фазлу камолоти инсонӣ мазмуну моҳияти афкори замонро ифода менамоянд. Чехраи Аҳмади Дониш дар тасвири Айнӣ аз намунаи чунин симоҳои барҷастаи эҷодӣ ва таърихӣ мебошад.

Айнӣ дар «Ёддоштҳо» тавассути симои Дониш пеш аз ҳама моҳияти ғоявию эстетикии эҷодиёт ва ақидаҳои Аҳмади Донишро хотирнишон намуда, рӯҳияи замони зиндагӣ ва шароити таърихири таҷассум менамояд. Вай дар баробари он ки лаҳзаҳои муҳимми «Наводир-ул-вақоءъ»-ро муҳтасар нақл меқунад, дар зимни ин ҳарактер ва хислатҳои Донишро низ ба вучуд меорад. Тасвири беадолатиҳои замон, аҳволи пурмашаққати бечорагон, зулму истибдоди ҳокимон ва нафрат доштан ба даврони пусидаи феодалий, ки аз мутолиаи «Наводир-ул-вақоءъ» барои Айнӣ пайдо шуда буд, дар ҳақиқат инқилоби фикрие буд. Нигориши ҳақиқатнигоронаи Аҳмади Дониш ба Айнӣ тавассути нусхабардорӣ ва шиносоии «Наводир-ул-вақоءъ» таъсири калон гузошт.

Таҳаввули симои Дониш дар «Ёддоштҳо» дар асоси зикри суханони ҳамфикр, ҳаммаслак ва ҳамзамонони ў, аз қабили Садри Сарир, Қозӣ Абдулвоҳид, Ҳомидбеки Ҳомид, Шарифҷон Маҳдуми Садри Зиё, Мулло Амон, Файзибой, Мулло Муҳиддин ва монанди инҳо хеле мукаммалу пурғунҷоиш зуҳур ёфтааст.

Дар амалиёти ислоҳотпарварӣ ва иҷтимоии Аҳмади Дониш ақидаҳои дигаргун кардани низоми идории давлат ва ҳокимиияти амир, мубориза ба муқобили амалиёти разилонаи аъёну ашроф ва табақаҳои ҳукмрон, обёрий, соҳтани заводу фабрик, ҳамкориҳои илмию иқтисодӣ ва рӯ ба пешрафтҳои кишварҳои мутамаддин овардан ҷойи маҳсусро ишғол меқунад. Дар муҳити замон ва пас аз он симои Аҳмади Дониш чун сарвари маорифпарварони давр ва сардори норозиёни дарбор намудор гашта, сифатҳои шахсияти ў, часорати рӯҳӣ, ғинои маънавӣ ва муносибатҳои некбинонааш нисбат ба муҳити иҷтимоӣ дақиқ зоҳир мегардад. Вай дар муҳити пурғубори Бухорои пуризтироб зиндагӣ дошт, ҳамчун шахсияти

барчаста ва сарвари маорифпарварон барои рафъи беадолатӣ ба муқобили зулму ситам ва истибдод, барпо кардани ҳақиқату адолат, озодӣ ва аз байн бурдани ҷаҳолату нодонӣ ба аҳкоми дину шариат ва тарзи давлатдории он давр муроҷиат мекунад. Маҳз бо тақозои ҳаёти иҷтимоию сиёсии нимаи дуюми аспи XIX - и Аморати Бухоро чунин шакл гирифтани образи қаҳрамон амри воқеист.

Дар «Ёддоштҳо» симои Аҳмади Дониш асосан дар ду боб: «Одами ачиб» ва «Оби ганда ба хандақ» ба таври бадей тасвир шудааст. Махсусан, дар боби «Одами ачиб» таҳлили амиқи вазъияту ҳолат, вусъатнокии тасвир, зиддиятҳои дохилӣ, шиддати эҳсосот ва фикру андешаҳо дар асоси пурра мувофиқат намудани воқеияти ҳаётӣ ва таҳайюлоти бадеии санъаткор ифода ёфтааст. Мушоҳидаҳои эҷодкор аз тасвири симои зоҳирии қаҳрамон, муносибати ў бо атрофиён, дар лаҳзаҳои даст ба пеши бар гирифта таъзим кардани амалдорон, дар қатори уламо ба ў ҷомаи банорас пӯшондан, такягоҳи русҳо будан ва ба подшоҳи онҳо ҳамсӯҳбат шудан, дар даст асои русӣ гирифта гаштан, бо лакнати забонӣ андешамандона сухан гуфтан, ҳамчун мунаҷҷим эътироф шудан, дар деворҳои хона нигоҳ доштани ҳаритай замин, кураҳои замин ва асбобҳои гуногуни мусиқӣ, нифоқ ва мунофиқро бад дидан, ҳоксор, хушмуомила ва донишмандона рафтор намудан иборат буда, аз хотираҳои ҳамзамонон ва тавзеҳоти мундариҷаи осори Дониш бунёд ёфтаанд. Дар натиҷа, ҳақиқати комили воқеияти таъриҳӣ на ин ки аз пурра рӯбардор кардани лавҳаҳои сарчашмаву маъхазҳо, балки дар асоси ба хаёлоти бадеии санъаткор ворид шудан, аз он ғизо гирифта ба мақсади ғоявӣ тобеъ шудан идрок шудааст.

Тибқи маълумоти Айнӣ дар «Ёддоштҳо», дар китобхонаи бузурги Шарифҷон Махдум дастнависҳои нодир ва китобҳои ноёб мавҷуд буда, барои аҳли илму адаби Бухоро ва қулли зиёйёну равшанфикрон ба сифати як хазинаи дониш хизмат мекардааст. Аз сӯи дигар, дар ҳавлии Садри Зиёҳар ҳафта одатан се шаби таътил – ҷаҳоршанбе, панҷшанбе ва ҷумъа

анчуману нишастҳои шоирон, шеършиносон, латифагӯён ва ширинкорон барпо мегардид. Бесабаб нест, ки фаъолияти бисёре аз намояндагони адабиёти маорифпарварӣ ва ё таҷаддудгарой маҳз аз ҳамин ҳавли ибтидо гирифтааст.

Шиносоии «Наводир-ул-вақоєъ»-и Аҳмади Дониш дар ин даврон ба Садриддин Айнӣ таъсири бағоят бузург расонид ва ӯ ин омилро ба сифати як падидай мусбати бадей маҳсуб дониста, дар осораш аз он ёдоварӣ менамояд. Ин асар барои Садриддин «инқилоби фикрӣ»-ро ба вучуд овардааст ва пас аз мутолиаи он Аҳмади Дониш фаъолияти адабии хешро бо диҳи тоза воқеънигорона ривоҷ додааст. Дар ин фаъолияти некфарҷом Садриддин Айниро Шарифҷон Маҳдуми Садри Зиё мусоидат ва раҳнамоӣ менамояд. Садриддин Айнӣ ҳангоми мадрасаҳонӣ дар мавриди шахсияти Аҳмади Дониш таҳсин ва дар мавриҷои ҷудогона нисбати ӯ нафрин низ мешунид. Маҳсусан, Шарифҷон Маҳдум ва ҳамсуҳбатонаш доир ба рӯзгори Дониш ҳикоёти ачибе қисса менамуданд ва осори вайро боиси рашк медонистанд.

Садриддин Айнӣ иқдоми начиби маорифпарвони Аҳмади Дониш ва дигар равшангарону маорифпарваронро идома дод. Мутолиа ва шиносоӣ бо осори Дониш маҳсусан «Наводир-ул-вақоєъ» марҳилаи муҳим ва сарнавиштсози ҳаёт ва ҷаҳони андешаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва адабии Айнӣ мебошад. Вай менависад, ки пас аз хондани «Наводир-ул-вақоєъ»-и Аҳмади Дониш «ба ман ва бъазе шариконам инқилоби фикрӣ рӯй дод, назари мо ба амиру вазир, ба муллоҳо ва ба зиндагонии онрӯза қарib тамоман дигар шуд» (19, 22).

«Наводир-ул-вақоєъ» на танҳо афкору андешаи иҷтимоию сиёсӣ ва ҳунари нависандагии Айниро дигар намуд, балки дар фароҳам омадани афкори адабию эстетикӣ, дарки меъёрҳои тасвири вуқӯънигарӣ ва соданависӣ мусоидат намуд. Ин мазмун дар бобҳое, ки ба таҷассуми симои Дониш баҳшида шудаанд, пурра ба назар мерасад. Дар бобҳо тасвириҳои бадей мавқеи намоён пайдо накардаанд, аммо барои таҳаввули минбаъдаи

шахсият ва симои Дониш ба сифати сарчашмаи муҳимми илмӣ ва бадӣ хизмат намудаанд.

С. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» симои Аҳмади Донишро дар як боби қисми дуюм ва чанд боби қисмҳои сеюму чорум тасвир намудааст. Махсусан, дар боби «Одами ациб» тасвири ҷузъиёт ва манзараҳо ҷолиби диққатанд. «Одами ациб» номида шудани боб бесабаб нест ва мақсади ғоявӣ дорад. Аз номи сарлавҳа шахси фавқуллода ва ациб будани шахси тасвирёбанда таъкид мегардад. Дониш дар муҳити Бухорои он замон ҳақиқатан одами ациб, фавқуллода ва ғайриодӣ менамуд. Тасвири ҳамин ҷиҳати шахсияти ў, ки ҳам дӯстонаш ва ҳам душманонашро ба ҳайрат меовард, дар ҳамаи бобҳое, ки ба Дониш баҳшида шудаанд, мақсади асосии ғоявии муаллифи асар аст.

Дар тасвири Айнӣ фавқулодагии Аҳмади Дониш на танҳо дар ҷуссаи азим ва бадани маҳками ўст, балки ў муҷассамаи ақлу хирад, қатъият ва азму ирода аст. Қатъият ва азму иродаи ў ҳам дар қадаммонӣ ва гап задани вай, ҳам дар муносибати вай ба рӯҳониён (салом «додани» ў), ҳам дар вақти кори илмӣ (мушоҳиди гирифтани моҳ) ҳис карда мешавад. Дониш бар зидди ҳомиёни беадолатӣ ва ҷаҳолат рӯйрост эълони ҷанг додааст. Ҳар як даҳан сухан ва ҳар як ҳаракати вай бо чи қадар матонат ва қатъият аз тарафи ў давом дода шудани ҳамин муборизаро нишон медиҳад. Вақте ки Аҳмад «ба тарафи саломдиҳандагон (калонони мадраса - Б.Г.) нигоҳе накард ва ба саломашон ҷавобе ҳам надод, фақат сараш андак ҷунбид» (8, 263), ин кори вай чунин маънӣ дошт, ки вай онҳоро беибо, ноҷиз ва ноодам эълон мекунад. Ҳангоме ки вай аз муллоёни миёнсаройнишин гузашта истода, «бе он ки ба рӯи касе нигоҳ кунад», «кимшаб дар фалон соат моҳ мегирад» мегӯяд (8, 265) ва ҷун гирифтани моҳ сар шуд, «ба-ба осмон нигаред» гуён аз дуруст баромадани пешгӯии худ ифтихор мекунад - ин исботи ғалабаи илм бар ҷаҳолат ва зарбаи саҳте ба ҷаҳолатпрастон буд.

Манзараи аз миёнсарои мадраса, ки дар ду тарафи он муллоҳои калон менишастанд, гузашта рафтани Аҳмади Дониш (8, 262-263) нафрату

адовати ўро нисбат ба аҳли иртичоъ намоиш медиҳад. Вай нафрати худро ошкоро зоҳир менамояд. Нафрате, ки Дониш аз аҳли ҷаҳолат дошт, дар ҳикояи «Оби ганда ба ҳандақ» низ ифода шудааст. Баъзеҳо мунаҷҷимии Аҳмади Донишро шунида, барои фолкушой бар ў муроциат мекарданд. Ин кори онҳо Донишро ба ғазаб меовард ва боиси азоби рӯҳӣ қашидани ў мегардид. Дониш афғони мансабдорро, ки аз ў илтимоси фолкушой карда буд, бо ҳашму ғазаб аз ҳавлии худ берун ронд ва бо дарду алам ба шогирди худ Ҳомидбеки Ҳомид мегуфт: «Дод аз дasti нодонӣ!»

Аҳмади Дониш «дод аз дasti нодонӣ!» гӯён аз дунё рафт. Вай аз он ҷаҳолату нодонӣ, ки дар мамлакат ҳукмрон буд, ба фарёд омада буд, мардумро аз ҷанголи ҳомиёни ҷаҳолат раҳоӣ дода, ба сӯйи илму маърифат, ба сӯйи ҳаёти ҳақиқии инсонӣ раҳнамоӣ кардан меҳост.

Уламои мутаассиби дин медонистанд, ки Дониш ба решай онҳо теша заданист. Онҳо низ ба ў нафрати бепоёне доштанд, ба воситаи разилтарини «далелҳои шаръӣ» кӯшиш менамуданд, ки дар бораи ин нависанда ва олими бузург тасаввуроти нодуруст ҳосил кунанд, эътибори ўро дар байни ҳалқ паст намоянд. Дар айни замон аз он ҳама шикояту ғайбатҳо ва бадгӯиҳои онҳо ҳис карда мешавад, ки иртичоъпарварон дар муборизаи зидди таъсири Дониш очиз омаданд. Ин ҳолат образи Аҳмади Донишро боз ҳам пурқувваттар мекунад.

Айнӣ ҳавлии Аҳмади Дониш, боғчае, ки рӯи ҳавлиро ташкил медод, тарҳи ин боғчаро, ки аз рӯйи донишҳои ҳандасавии Дониш тартиб ёфта буд, муфассал тавсиф кардааст (9, 270-271). Ин тасвир ҳам аз муҳити худ фарқ карда истодани ўро (ки ҳавлии ў ҳам аз ҳавлиҳои муқаррарии Бухоро набуд), инчунин соҳиби завқи баланд ва табъи пурҷӯш будани вайро таъкид менамояд. Доира, танбӯр, дутор ва рубоб барин асбобҳои мусиқӣ, ки дар токчаҳои болохона меистоданд (9, 272), ҳафтае як шаб дар хонаи худ шабнишинӣ ташкил дода, ҳамроҳи дӯстон ба базми мусиқию суруд машғул шудани Дониш (9, 34-35, 40, 42) низ шоҳиди завқи саршор, ҳаётдӯстӣ ва

зиндадилии ўст. Агар рӯҳониён мунаҷҷимӣ ва аз гирифтани моҳ хабар додани ўро «даъвои худой» ва нишонаи бо чину париҳо алоқа доштани ўҳисоб карда бошанд, асбоби мусиқиро чун асбоби бозиҳои шайтонӣ ва ба мусиқӣ ҳавас доштани вайро чун далели бидъаткорӣ эзоҳ медоданд. Аммо зиёйёни пешқадами замон, баръакс, аз санаътдӯстӣ ва зиндадилии Дониш ба ҳайрат омада, дар васфи ин сифати ў шеър мегуфтанд.

Дар «Ёддоштҳо» суханони бисёр касони дигар ҳам дар бораи Аҳмади Дониш зикр доштаанд, ки барои равshan кардани образи ў аҳаммият дорад. Айнӣ қайд кардааст, ки як қисми муллоҳои Бухоро «Аҳмади Маҳдумро дар бадӣ шогирди шайтон шуморанд, як қисми дигар ўро дар некӣ ба дараҷаи фаришта мебароварданд» (9, 29). Ин қисми дуюм ҳама зиёйёни равshanфикр, аз ҷумла иштироккунандагони маҷлисҳои ҳавлии Шарифҷон Маҳдум буданд, ки «ҳар қадоми аҳли маҷлисҳо ин зоти бузургро дар ғайбаш ҳам шумо-шумо гуфта ном мебурданд» (9, 29). Худи «Шарифҷон Маҳдум ошиқи асарҳои Аҳмад Маҳдум буд» (9, 444), ва онҳоро ёфта, маҳфиёна китобат мефармуд. Мулло Амон Донишро «бузургтарини донишмандони замони мо» номидааст (9, 356). Вале танҳо зиёйён ба Дониш чунин эътиқод надоштанд, балки эҳтироми мардуми одӣ низ дар «Ёддоштҳо» қайд шудааст. Файзибои ҳалвогар, ки «соҳиби хатту саводи одӣ» буд, ба Аҳмади Дониш чунин «баҳои содаи содалавҳона» додаст (9, 436).

«Аҳмад Маҳдум одами бисёр бузург буд, бузургии ў на аз ҷиҳати муллоияш, на аз ҷиҳати синну солаш, на аз ҷиҳати ҷуссааш буд, балки бузургии ў ин буд, ки ҳар бинанда дар зери салобат ва муҳаббати ў мемонд ва дар айни замон ўро ба муҳаббати тамом (на аз тарс) ҳурмат мекард. Ў бо ин ҳама бузургӣ ва маҳобату салобат ба ҳар кас хурд бошад, ҳам бародарвор муомила мекард».

Ин аст, ки шахсияти Аҳмади Дониш ва фазлу камоли ў на танҳо аз тарафи муҳлису ҳаммаслаконаш, балки аз ҷониби мардуми одӣ тақдир

шуда буд. Дар «Ёддоштҳо» симои Аҳмади Дониш дар ҳақиқат, чунон ки Файзибой гуфтааст, чун «одами бисёр бузург» тасвир шудааст.

Бузургии Аҳмади Дониш ба воситаи нақли мазмуни баъзе бобҳои «Наводир-ул-вақоєъ» низ таъкид гардидааст. Он порчаҳои асари Аҳмади Дониш, ки дар қисми чоруми «Ёддоштҳо» (9, 443 - 465) гоҳо айнан ва гоҳо мазмунан нақл шудаанд, шаҳодат медиҳанд, ки Дониш дар ҳақиқат назари хурдабине дошта, чунин ҷиҳатҳои ҳаётро, ки дигар нависандагон ва мутафаккирон надида буданд, дида, моҳияти онҳоро дуруст муайян карда, дар бораи онҳо фикрҳои олӣ баён намудааст. Бешубҳа, Айнӣ дар «Ёддоштҳо» на аз он сабаб бисёре аз ин порчаҳоро айнан овардааст, ки дар он вақт асарҳои Дониш ҳанӯз чоп нашуда буданд, балки мақсади аслии ўҳамоно мукаммалтар кардани ин образи дӯстдоштааш бошад. Ин порчаҳо ҷаҳонбинии Дониш ва таъсири асарҳои ўро ба хонандагони замонаш нишон медиҳад.

Шахсият ва симои Аҳмади Дониш дар «Ёддоштҳо» то андозае пурра ва мукаммал тасвир гардидааст. Нависанда ўро бо роҳҳои гуногун, ба воситаи шахсу воқеаҳои бисёре, ба муносибати масъалаҳои мухталиф, ки ба ҷандин ҷиҳати ҳаёти онвақта дахл доранд, нишон додааст. Ҳамаи инҳо дар пеши назари мо симои чунин мутафаккири бузургеро намоён мекунанд, ки ба ҳаёт назари наве дошта, барои аз роҳи пешрафти ҷамъияти гирифта партофтани монеаҳо мардонавор мубориза мебарад.

Дар тасвири симои Дониш Айнӣ ба мақсади боварибахш ва амиқ нишон додани чехраи комилу равшани мутафаккир, пеш аз ҳама, аз дидгоҳи воқеъбинонаи худ ва таассуроти амиқ бардоштан аз осори Аҳмади Дониш ва пас аз он аз хотирот ва маълумоти ҳаммаслакону ҳамзамононаш истифода бурдааст. Ба ин мақсад, дар навбати аввал Айнӣ симои зоҳирӣ Донишро, ки ҳақиқатан ба назари ў одами ачиб ва фавқулода менамуд, ба қалам дода, дар бораи қаду қомат, ҷусса, андом, феълу атвор ва мизочи ў маълумоти дақиқ ва пурарзиш медиҳад.

«Ин одам, - менависад Айнӣ, - қомати баланде дошт, баландии қоматаш ба дараҷае, ки ҷомаи бандораси подшоҳии дар тан доштааш баробари зонуяш буд... Тани ин одам ба тарзे пурра буд, ки баландии қоматаш ҳис карда намешуд ва ба назар миёнқад менамуд. Гӯё дарозии табиат қаду бари ин каси ба як андозаи бисёр муносиб бурида дӯхта буд. Гардани ин кас ҳам мувофиқи қадаш дароз ва муносиби баданаш пурра буд. Аммо сари ин одам аз одат берун калон буд... Рӯи ин шахс сабзина ва пурра буд... ба рӯяш он қадар чинҳои ҳискардашаванда наменамуд. Риши ӯ миёна ва кулӯта (лӯнда) буда, торҳои сафедаш аз сиёҳиаш бештар менамуд. Ин кас дар даст асои русӣ (палка) дошт...» (19, 263).

Дар баробари ин, дар бораи муҷассамаи ақлу хирад, фавқулодагиу ғайриодӣ будани қувваи истеъдоду қобилият, қудрати илму пояи маҳорат ва симои ботинии Аҳмади Дониш осори нодиру гаронмояи худи ӯ, хотироту ёддошли дӯстону муосирони мутафаккир ва нақлу суҳбатҳои рӯҳониёни ҳамзамонаш ба сифати манбаи боэътиими ҷадиди бадеъ хизмат намудааст. Махсусан, дар тасвири Айнӣ симои бузурги Дониш дар муносибат бо рӯҳониёни ҷаҳолатпеша ва мутаассибони хурофотпараст хотирнишин мебошад. Ин маънӣ дар лаҳзаҳои таъзимкуонон ба ӯ салом додани муллоҳои саройнишин ва ба тарафи онҳо нигоҳ накардани вай, ҳангоми шикоят, ғайбат ва бадгӯиҳои ғаразноку бемантиқи муллоёни ҷоҳилу нодон ифода мейбад.

Яке мегуфт: «Ин кас боз омад, ки имшаб дар ҳучра бо ҷинҳояш, бо деву париҳояш ва бо шайтонҳояш суҳбат кунад ва фардо гуфтаҳои онҳоро ба шогирдонаш нақл намуда, онҳоро ҳам монанди худ гумроҳ намояд».

Дигаре мегуфт: «Вай мегуфтааст, ки қадом вақт гирифтани офтоб ва қадом соат гирифтани моҳро ман медонам ва метавонам, ки пешакӣ ҳабар дихам... Ғайбдон-ку фақат худо буд, ин бедин аз ғайб ҳабар доданро даъво карда, худашро ба худо шарик сохта баромадааст» (19, 264).

Шикояту ғайбат ва рашку ҳасади муллоҳо нисбат ба неруи бузурги ақлии Дониш бо мақсади инъикос намудани муҳити тираву тор ва зулму

бедодгарии мансабдорони Аморати Бухоро нигаронида шудааст. Ин аст, ки муллоёну рӯҳониёни мутаассиб Донишро «аҳли бидъат ва бехудо», «фаҳрии нолоиқ», «бедину худобехабар», «кофир», «гумроҳ», «шогирду дўсти шайтон», «ҷодугар», «сехрбоз» ва ғайраҳо ном мебурдаанд. Дониш дар байнин чунин шахсон ба таъқиби ноҳақ дучор мегардид. Дар баробари ин, аз ҳаҷви тезу тунд на ақлу хиради баркамолу ў атрофиён ва ҳамзамононаш дар ҳарос буданд.

Дониш ба қувва ва истеъоди худ ҳамеша боварии комил дошт ва дар ҳама вазъияту ҳолат истодагарӣ менамуд. Ин аст, ки ўро Айнӣ, аз тарафи дигар, ҳамчун «доҳии модарзод», «одами ачиб», «фавқулодда», «ғайриодӣ», «зоти бузург», «як гавҳари ноёб», «бузургтарин донишманди замон», «алломаи давр», «ситораи тобони уфуқи тираи Бухоро» ва монанди инҳо номида, неруи заковатманд, симои мутафаккиронা, соҳиби ақлу хирад ва иродай қавӣ доштани вайро эътироф менамояд. Албатта, ин бесабаб нест.

Дар «Ёддоштҳо» симои равшанфирон ва шахсони наҷиб тавассути афкору андеша, мақоми иҷтимоӣ, муракқабиҳои табиати инсонӣ ва масъулияти фард ба сифати як шахсияти неруманд таҷассум ёфта, бо ирова қувваи азим фаъолият дорад. Муаллиф аз таҷрибаи ибраторомӯз ва пуртазоди тӯлонии зиндагии худ бо таассуроту андешаҳои муҳталиф ба дарки амиқи фалсафаи ҳаёт мушарраф гаштааст. Бинобар ин, «дар тасвири Айнӣ, -қайд менамояд М.Шукуров, -фавқулодагии Аҳмади Дониш на танҳо дар ҷуссаи азим ва бадани маҳқами ўст, балки ў мучассамаи ақлу хирад, қатъият ва азму ирова аст» (200, 108).

Дар тасвири нависанда Садриддин аз мушоҳидаи аҳволи замон зиқ мешуд, азоби рӯҳӣ мекашид ва «гумон мекард, ки дунё ҳамин тарз омадааст, ҳамин тарз ҳаст ва ҳамин тарз меравад. Аммо, бо ин ҳама дилтангӣ собитқадам ва устувор буд, ба оянда боварӣ дошт, чораи зиндагии шоиста ва босаодатро мечуст. Дар ҳамин айём ҳодисае рӯй дод, ки боз рӯҳашро баланд ва азму ироваашро қавитар соҳт. Ин ҳодисаи

хондани китоби Аҳмади Дониш «Наводир-ул-вақоэй» буд, ба ў таъсири пурзўре гузошт ва боиси аввалин табаддулоти чиддии фикрии вай гарди.

Дар ҳақиқат, сабаби то ин дарча таъсири пурзўр гузоштани «Наводир-ул-вақоэй»-и Аҳмади Дониш дар шуури Садриддин он буд, ки вай то ин вақт «он аҳволи фалокатиштимол» - ро аз ҳаёт мединд, моҳияти онро худ фикр мекард ва аз зиёйени атроф мешунид. Барои Садриддин мулоҳизаҳо ва андешаҳои шахсӣ ва шарикдарсону атрофиёнаш кифоя набуд, дар назари ў, ки ҷавони зиёй, мушоҳидакор, зирак ва маъниҷӯй буд, ин асар эътибори дигаре дошт. Дар «Наводир-ул-вақоэй» он ҳодисаҳоеро, ки ў дар зиндагӣ мединд, беҳтар ва пурратар тасвир шуда, лавҳаҳои мукаммали бадеиро фарогир буданд.

Бунёди чунин таъсирпазирий аз ҳақиқатнигории тасвири ҳаёт ва дарки мушкилоти муҳити иҷтимоӣ ва биниши интиқодӣ нисбат ба зиндагӣ падид омадааст. Ба ин маънӣ, Айнӣ таъкид кардааст, ки ў он вақтҳо аксар ғояҳои «Наводир-ул-вақоэй»-ро оид ба нуҷум, фалсафа ва тасаввуф пурра дарк намекард, аммо тасвири як қатор масъалаҳои ҳаёти воқеӣ, аз қабили бенизомиҳои дарбори амир, барномаҳои таълимӣ, дарсхонӣ ва дарсгӯй дар мадрасаҳо, ҳирси аҳли бозор, ҷанги арӯсу модаршӯй ва домоду модарарӯс, ҷамъияти двориянӣ ва аристократии Россия ва мисли инҳо боиси табаддулоти фикрии ў гардианд. Аксарияти манзараҳо лавҳаи бадеӣ мебошанд ва на танҳо бо маводи пурагиши ҳаётӣ, балки бо тасвири барҷастаи бадеӣ ҳам ба ў таъсири фавқулода расониданд. Қувваи фавқулодагии тасвирҳо биниши интиқодии хонандаро мутаассир сохта, таҳрик медод ва ақидаҳоро дигаргун карда, роҳи ҳаётии ҷавононро равшан мегардонид. Ба ин маънӣ, пайдо шудани табаддулоти фикриро чунин баён месозад:

«-Ман он ҳодисаҳоро дар зиндагӣ дидам ва аз он аҳвол дилтанг мешудам, аммо ҳеч гоҳ ислоҳ кардан ва ислоҳ шудани он аҳвол дар хотирам намегузашт» (445), аммо баъд аз хондани «Наводир-ул-вақоэй»

«ман дар дили худ гуфтам: ин аҳволро ислоҳ кардан лозим аст, мудом, ки ман ислоҳ карда натавонам, аз вай нафрат кардан зарур аст» (9, 446).

Табиист, ки афкори Аҳмади Дониш Айни соҳибистеъодро ба роҳи мубориза раҳнамунӣ карда, ислоҳи аҳволи замонро талқин намудааст. Албатта, аз талаби ислоҳот то хуручи оммавӣ ва шуриш хеле фарқ аст. Аммо муҳимтар аз ҳама ин, ки зарурати амалиёту ҳаракат ва муборизаро фаҳмидааст, дар роҳи дигар кардани аҳволи замон аввалин қадами амалий гузоштан меҳоҳад ва нахустин қадами ислоҳотҳоҳонааш дар пешрафти тафаккури бадей ва инкишофи шуури иҷтимоии ў мусоидат намудааст.

Пӯшида нест, ки Айнӣ дар ин замон ба қувваи худ чандон бовар намекард, эътимод надошт, ки он аҳволро ислоҳ карда метавонад. Он аҳволро модом, ки ислоҳ карда натавонад, аз вай нафрат карданро зарур мешуморад. Вай пеш аз хондани асари Дониш ҳам аз тартиботи замонаш ва зимомдорони он нафрат пайдо карда буд. Акнун пас аз хондани «Наводир-ул-вақоэъ» Айнӣ он нафрати худро бошуурона дарк намуд. Нафрате, ки бошуурона дарк шуд, қувваи азимест барои ба ҳаракат омадани амал ва аҳдоф. То чи андоза пурқувват будани ин нафрат аз воқеаҳои ба доми хизмати дарбори амир Абдулаҳад кашидани Айнӣ маълум мешавад. Гарчанде вай ҷиддан муқобилият мекард, кор ба дараҷае расид, ки дар шеърҳои худ бо рамзу ишора бо шоирони дарбор ва худи амир баҳсу мунозира шурӯъ намуда, ҳатто гоҳо танқид карда, охируламр амирро маҷбур кард, ки аз баҳри хизматаш гузарад (9, 570 - 586).

Дар афкори адабии Дониш ва Айнӣ алоқамандии ғоявӣ, ҳамоҳангӣ ва наздишавии руҳияи эҷодӣ эҳсос мешавад. Гуманизми олий, фалсафаи ҳаётдӯстӣ, ақидаҳои маорифпарвариҷо ҷадидӣ, маърифатҳоҳӣ, андешаҳои амиқ ба муқобили ҷаҳолату нодонӣ шахсияти ҳар ду эҷодкорро барҷаста ва ба ҳамдигар ҳамовоз гардонидааст. Ин аст, ки сарчашмаи боварибахши тасвири симои Дониш дар «Ёддоштҳо» мероси адабии ў қарор гирифтааст. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» барои таҷассуми шахсияти бузург ва рисолати

начиби Дониш манзараҳои вусъатноки ҳаёти ҷамъиятии садаи XIX -ро дар заминаи таҳқиқ қарор додаст. Суҳбату мунозираи равшанфикрон, тарзи зисту зиндагонии мардуми заҳматкаши Бухоро, саргузашт ва рӯйдодҳое, ки шахсан муаллиф шоҳиди он будааст, барои таҷассуми муҳити зист, давр ва симои Аҳмади Дониш кумаки беандоза расонидаанд.

Агар Аҳмади Дониш дар осораш бо танзи талху газандаи худ фасоди чомеа, табоҳкорӣ ва тартиботи бенизоми мадрасаро саҳт танқид карда бошад, Айнӣ ислоҳи барномаи онро талаб намуда, фикри худро бо дигарҳо талқин мекунад, ба худ тарафдор ва шарики амалиёт ва бо одамони неку бомаърифат муносибат доштан меҳоҳад. Чунин матлаб аз амалиёти фаъолонаи иҷтимоӣ шурӯъ намудани қаҳрамони асосии «Ёддоштҳо» шаҳодат медиҳад.

Бозтоби ҷеҳраи ҳунарии Аҳмади Дониш дар «Ёддоштҳо» як навъ ҳусусияти илмию бадеӣ ё публисистӣ дошта, шарҳи ҳол, фаъолияти адабӣ ва нақли мазмуни баъзе аз бахшҳои осори адабии ӯро дар бар мегирад. Бо вуҷуди ин, симои Дониш дар асар тавассути тасвири ҳодиса ва воқеоти иҷтимоӣ ва рӯзгору мероси адабии ҳамзамонони ӯ хеле барҷаста ва воқеӣ таҷассум ёфтааст. Дар баъзе ҳолатҳо аз эҷодиёти худи Дониш мисолҳо оварда, онҳоро ташреҳ додан ва ба баъзе ҳикояҳои ӯ нақиза навиштан (дар мисоли ҳикоя дар бораи як баққоли хасис) ба Айнӣ имконият додааст, ки хислату ҳарактер, назари зиндагибин ва ҳақиқатнигоронаи Донишро пеши назари хонанда мукаммалу боварибахш таҷассум намоянд.

Дар «Ёддоштҳо» ҳанӯз тасвири амиқи ҳарактер, руҳияву равон, шахсият, афкори адабию эстетикӣ ва маорифпарварии Дониш ба таври васеъ сурат нагирифтааст. Нияти эҷодии Айнӣ аз он иборат буд, ки оид ба фаъолияти эҷодӣ, ҷамъиятиӣ, ақидаҳои иҷтимоию сиёсӣ, маорифпарварӣ ва нақши Дониш дар ташаккули минбаъдаи ҳаёти адабӣ асаре эҷод қунад. Мутаассифона, амалӣ гардонидани ин мақсад бо сабабҳои гуногун ба устод Айнӣ мушарраф нагашт. Новобаста аз ин, хотира ва ёддоштҳои ӯ

дар бораи Дониш ҳамчун сарчашмаи муҳимми илмӣ ва таърихӣ шинохта шуда, барои нависандагони минбаъда мактаби маҳорати эҷодӣ гардид.

Садриддин Айнӣ дар натиҷаи ҷустуҷӯ ва омӯзиши асарҳои Аҳмади Дониш роҳи муборизаи ӯро аз ҳуд намуда, мактаб ва ташабbus ва муборизаero, ки Дониш барои ба ҳаёт наздик кардани адабиёт, содагии забон ва бар зидди муғлақбаёниҳо шурӯъ намуда буд, анҷом дод.

Ба ҳамин тарик, аз таҳлил ва баррасии консепсияи шахсияти эҷодӣ ва ҷеҳраи ҳунарии Аҳмади Дониш дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ чунин натиҷаҳо ҳосил гардид:

1. Шинохти шахсияту осори мутафаккир ва маорифпарвари бузурги ҳалқи тоҷик Аҳмади Дониш дар аввалҳои қарни XX ба миён омада, оид ба бозтоби муҳити сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии замони зиндагиаш дар сарчашмаҳои таърихӣ ва илмӣ маълумоти зарурӣ фароҳам омадааст. Таҳқиқи бадеии ин марҳилаи муҳимми таърихии ҳалқи тоҷик пас аз эҷоди "Таърихи инқилоби Бухоро"- и С. Айнӣ оғоз ёфта, дар «Ёддоштҳо» ҷиҳатҳои гуногуни ҳаёти маънавии нимаи дуюми асри XIX таҷассум ёфтааст.

2. С. Айнӣ аввалин тадқиқотчӣ ва муҳлиси Аҳмади Дониш буд ва дар нигориши Айнӣ Аҳмади Дониш аз зумраи он шахсоне буд, ки ҳамчун «доҳии модарзод», "зоти бузург" ва "ситораи дурахшони осмони Бухоро" нурафшонӣ намуда, симои вай мӯҷассамаи ақлу хирад ва раҳнамои ҳаёт тасвир шудааст. Айнӣ ба Дониш меҳру муҳаббат ва садоқати беандоза дошт ва тавассути шахсият ва симои ӯ пайванди замону наслҳо, робитаи рӯйдодҳои таърихӣ, анъанаву суннатҳои мардумӣ ва руҳияи мардумро идрок намуд.

3. Таҳқиқи бадеии саҳифаҳои ҳаёти дурахшони ҳалқ, вобаста ба сарнавишти фардҳои барӯманди он ифодагари робита ва идомати наслҳо буда, ёрӣ мерасонад, ки шаҳс қаробати ҳудро ба ҳалқ, ба таърих ва орзуу үмеди он эҳсос бикунад ва ормонҳои маънавиро асоси ҳар гуна фаъолияти илмӣ қарор диҳад. Рӯҷӯъ ба таҳқиқи бадеии сарнавишти қаҳрамон ва шахсияти ӯ имконият додааст, ки Айнӣ симои адабӣ ва шахсияти бузурги

Донишро дар “Ёддоштҳо” нисбатан мукаммал нишон дода, диққати аҳли илму адабро ба таҳқиқи шахсият ва осори ўравона созад.

4. Дар адабиёти муосири точик тавассути бозтоби фардияти шахсони бузурги эҷодкори таърихӣ, аз ҷумла донишшиносӣ қадами устуворона гузошта, ба эҷод шудани «Ёддоштҳо» тамоюлоти тозаи адабӣ ба вучуд омад ва шинохти шахсияту оғариниши симои одамони нациб, нерӯҳои эҷодкор, адибону ҳунармандон ва зиёйёну равшанфирон мавқеи хоса пайдо намуд.

5. Садриддин Айнӣ иқдоми нациби маорифпарваронаи Аҳмади Дониш ва дигар равшангарону маорифпарваронро идома дод. Дар «Ёддоштҳо» симои равшанфирон ва шахсони нациб тавассути афкору андеша, мақоми иҷтимоӣ, мураккабиҳои табиити инсонӣ ва масъулияти фард ба сифати як шахсияти неруманд таҷассум ёфта, бо ирода ва қувваи азим фаъолият дорад.

6. Дар афкори адабии Дониш ва Айнӣ алоқамандии ғоявӣ, ҳамоҳангӣ ва наздикшавии руҳияи эҷодӣ эҳсос мешавад. Гуманизми олӣ, фалсафаи ҳаётдӯстӣ, ақидаҳои маорифпарварию ҷадидӣ, маърифатҳоҳӣ, андешаҳои амиқ ба муқобили ҷаҳолату нодонӣ шахсияти ҳар ду эҷодкорро барҷаста ва ба ҳамдигар ҳамовоз гардонидааст. Айнӣ дар натиҷаи ҷустуҷӯ ва омӯзиши асарҳои Аҳмади Дониш роҳи муборизаи ўро аз худ намуда, мактаб, ташабbus ва муборизаи ўро барои ба ҳаёт наздик кардани адабиёт, содагии забон оғоз карда буд, идома дод.

7. Бозтоби чехраи ҳунарии Аҳмади Дониш дар «Ёддоштҳо» як навъ ҳусусияти илмию бадеӣ ё публистистӣ дошта, шарҳи ҳол, фаъолияти адабӣ ва нақли мазмуни баъзе аз бахшҳои осори адабии ўро дар бар мегирад. Бо вучуди ин, симои Дониш дар асар тавассути тасвири ҳодиса ва воқеоти иҷтимоӣ ва рӯзгору мероси адабии ҳамзамонони ўхеле барҷаста ва воқеӣ таҷассум ёфта, ҳамчун мұчассамаи ақлу хирад намоён гаштааст.

ХУЛОСА

Симои Айнӣ дар назди афроди ҷомеаи мусир чунин мунъакис гаштааст, ки аз оғози ҷавонӣ дар як муҳити зулму ҷавр ба ҳалқу миллати тоҷик кори наҷиб, шоиста ва таърихӣ анҷом дода, дар роҳи истиқлолияту озодӣ, бедорӣ ва худшиносии ҳалқ ҳидмати беназир карда, бар зидди истибдод ҷасурона мубориза намуда, барои баҳои умри тоҷикон бештар аз ҳар қасе талош варзида, симои наҷиб ва шаҳсияти бузурги ибратомӯзи ҳешро мунаvvар соҳтааст. Бинобар ин, ўро ҳамчун «падари миллат», «ҷун ҷаноре дар боғи адабиёт» шинохта, яке аз бузургтарин фарзандони миллат маҳсуб донистаанд. Дар ҳақиқат, ў дар давраи буҳронии сарнавиштсоз ғидокорона талош карда, барои таъмини баҳои умри миллат қаҳрамониҳо нишон дода, ҷиҳати аз зери ҳаробазори таърих дубора сар бардоштан ва қомат рост кардани ҳаммиллатонаш падарвор ғамхорӣ ва сарпаратӣ намудааст.

Дар осори мансури Айнӣ тасвири ҷеҳраи қаҳрамон ба зиндагии воқеӣ вобаста буда, суннатҳои адабии гузашта ва хоса аз шеваҳои ҷеҳранигории насири ривоятии форсии тоҷикӣ фаровон истифода намуда, ҷеҳраҳои комилу дурахшони бадеиро ба вуҷуд овардааст. Вай дар «Ҷаллодони Бухоро», повести «Одина», романи “Дохунда”, “Ёддоштҳо” ва дигар осори насириаш ҳунари ҷеҳранигориашро ривоҷ дода, тавассути биниши амиқи таҳдилӣ воқеяти зиндагӣ ва ҳақиқати бадеиро шинохта, ҳамчу василаи дарки тамоюлҳои муфид ва зиёновари иҷтимоиву аҳлоқии ҷомеа пазируфта, ҳунар ва шеваи ҷеҳранигориро дар осораш инкишоф додааст.

Осори С. Айнӣ муарриғари сарнавишти таърихи ҳалқи тоҷик дар марҳилаи муҳим ва ҳассоси таърихӣ буда, ҷустуҷӯйҳои бадеии ў дар “Ёддоштҳо” моҳияти иҷтимоӣ ва аҳлоқии замон ва қаринаи таърихиро равшан месозад. “Ёддоштҳо” асари мукаммал, муҳташам, намунаи асили жанри ёддоштӣ, насири навпардози тоҷикии садаи бист буда, бо арзишҳои

хоси ғояйӣ ва зебоишиноҳтӣ дар таърихи адабиёти навини тоҷик нақш ва ҷойгоҳи хос дорад.

С. Айнӣ бо эҷоди “Ёддоштҳо” жанри ёддоштро тақвият бахшида, ба қашфи сиришти инсонӣ ва ҳолати равонии шахсияти осораш муваффақ гардида, бозтоби ҳастии маънавӣ, ормонҳои ахлоқию зебоишиноҳтӣ ва арзишҳои иҷтимоиро дар тафаккури бадеӣ мӯчассам сохта, дар тақвияти тамоюлҳои пешрави насли муосир саҳми намоён гузоштааст. Муаллиф ба дарки сарнавишти мухталифи шаҳс тавассути таҳқиқи омилҳои ташаккули ҳарактери қаҳрамон рӯ оварда, эҳсоси оштинопазирӣ ва муқовимат нисбат ба зуҳуроти ҷабру зулм ва беадолатиро тарбия намудааст.

Дар “Ёддоштҳо” -и С. Айнӣ консепсияи шахсияти эҷодӣ ва ҷеҳранигории ҳунарӣ дар заминаи ҷанбаи ахлоқию зебоишиноҳтии тафаккури бадеӣ сурат гирифта, дар эҷодиёти адиб ҷойгоҳи шоиста дорад ва ифодагари ҷеҳраи хоси нависандагии ў мебошад. Ҷустуҷӯйҳои ҳунарӣ ба тасвири ҳақиқати ҳаёт ва идроки мушкилоти зиндагии инсон вобаста буда, тамоюлҳои асосии ташаккул ва таҳаввули эҷодиёти нависандаро муайян мекунад.

Муҳити таърихи ҳаёти сипаригаштаи С.Айнӣ пурфочеа, ҷаҳолатнок, зулматбор, ноором, тақдирсӯз ва худкома буда, ба сарнавишт, шахсияти ҳунарӣ ва ҳувияти инсонии ў бетаъсир намонд. Тафаккури бадеӣ ва консепсияи эҷоди бадеие, ки ба василаи осораш дар миён гузошт, ифодагари талош ва фидокориҳо ва муборизаи ў дар ҳифз ва асолати таърих, бақо ва ҳастии фарҳангии миллии тоҷикон ва муҳити иҷтимоию ахлоқии замон буд.

Дар шинохт ва ташаккули шахсият, ҷеҳраи адабӣ, камолоти маънавӣ ва ҳайсияти ҳунарии С. Айнӣ муҳити адабпарвари Бухоро, маҳсусан, ҳавлии Шарифҷон Маҳдуми Садри Зиё омилҳои фарҳангиву таърихӣ, талошҳои маърифатпарварӣ, шаҳсони ҷудогона нақши муассир гузошта, тамоюли андешапарварӣ ва маънавияту зебоишиноҳтӣ ҷеҳраи ҳунарӣ ва

иҷтимоии ўро мунаввар сохтааст, ки заминагузор ва таҳаввулгар ва зинатбахши фаъолияти адабӣ ва иҷтимоии ў мебошанд.

Таҳдил ва таҳқиқи марҳилаҳои асосии ташаккули ҳунари чехранигорӣ дар осори С. Айнӣ дар заминаи санадҳои муҳимми ҳаётӣ ҳамчун шахсияти тавоно ва симои наҷиб муаррифӣ гардида, шахсият ва ҷеҳраи адабии С. Айнӣ мутобиқи риояи таносуби воқеяти ҳаёт ва ҳақиқати бадеӣ таҷассум ёфтааст.

Биниши ҷадиди рӯзгору осори С. Айнӣ дар заминаи консепсияи муайянни эҷоди бадеӣ дар қарина ва муҳити адабии замон мушахҳас гардида, бозтоби он дар мисоли асари ҷудогонаи нависанда, қаринаи муайянни таъриҳӣ ташаккул ва таҳаввули насли муосири тоҷикӣ сурат гирифтааст. Дар тафаккури адиб рӯҳи маърифати бадеии таъриҳ, эҳёи ҳофизаи таъриҳӣ ва фарҳангӣ, ислоҳотҳоҳӣ, озодандешӣ ва худогоҳию ҳудшиносӣ нуғуз дошта, ҳадафи ғояи осораш рушди маънавият ва ахлоқи ҷомеа буда, рӯйдодҳои муҳимми зиндагиро аз мавқеи арзишҳои олии иҷтимоӣ ва маънавӣ ба андеша гирифтааст.

Падидаҳои ҳунарӣ ва ҷусторҳои фаъолияти эҷодии С. Айнӣ арзишҳои миллӣ ва умушибашариро фаро гирифта, бо диҳи таҳдилӣ ба арзёбии масъалаҳои асили адабиёт ва таъйиди ҳастии таъриҳӣ ва фарҳанги миллӣ саҳми намоён гузошта, ба равиши тозаи тафаккури эҷодӣ ва масири муҳталифи консепсияи арзишманди эҷодии бадеиро муайян кардааст. Таъсири тафаккури бадеӣ, ҷаҳонбинӣ ва сиришти ахлоқии нависанда, биниши ғоявию зебоишиноҳтӣ ва амиқрафти таърихияти он дар бозтоби консепсияи шахсияти таъриҳӣ ва чехранигории ҳунарӣ муассир буда, заминаҳои иҷтимоӣ ва афкори муҳталифи ҷомеаро мушахҳас сохта, тасвири мақсадноки ҳаводиси сиёсиву иҷтимоӣ ба инкишоф ва мустанадии андешаҳои нависанда мусоидат намудааст. Дар натиҷа осори ў таҷассумгари ормони деринаи ҳалқ ва эъморгари ҳастии маънавӣ ва бақои умри миллат шинохта шудааст.

Дар фаъолияти эҷодии С. Айнӣ таҷассуми бадеи воқеяяти давраи муайяни таърихӣ ва марҳилаи ҳассоси сарнавишти таърихии халқ моҳияти андешаи муаллиф ва маҳсусияти ҷустуҷӯйҳои бадеиро дар қаринаи таърихиву фарҳангӣ муайян сохтааст. Таҳаввул ва ташаккули сарнавиштҳову характерҳои гуногун ва фарогирии вусъатноки шинохти маърифати бадеии таърих дар тахайюлоти эҷодии нависанда арзишманд ва ибратпазир буда, диди ҳамосии воқеяят, пайванди таҳқиқи илмӣ, публитсистӣ ва бадеиро падид оварда, арзиши осори нависандаро ба маротиб афзун гардонидааст.

Дар ҳақиқат, таърих он гоҳ маъние хоҳад дошт, ки дар дasti мардумон ҳамчун силоҳи мубориза ва озодӣ барои фардо бошад. Воқеан, шахсияти наҷиб ва ҷеҳраи дураҳшони С.Айнӣ ва осори безаволаш ба эътирофи муҳаққиқон сабақи таърих аст ва худ рӯҳи бедори халқ ва таърихи ҷовидони миллат мебошад.

Дар хулоса натиҷаҳо чунин ҷамъбаст гардидаанд:

1. Дар шинохти шахсият ва фардияти эҷодии С. Айнӣ омилҳои фарҳангиву таърихӣ, шахсони ҷудогона нақши муассир дошта, аз оғоз талошҳои маърифатпарварӣ ва тамоюли ахлоқписандӣ ҷеҳраи ҳунарӣ ва ахлоқии ўро шакл додааст. Биниши амиқи таҳлилӣ дар шинохти воқеяияти зиндагӣ ва ҳақиқати бадеӣ василаи шинохти тамоюлҳои муфид ва зиёнвари иҷтимоиву ахлоқии ҷомеа шинохта шуда, шеваи ҷеҳранигориро худи ў дар аксари асарҳои насринаш риоя намудааст [2-М; 3-М].

2. Таҳқиқи марҳилаҳои асосии ташаккули ҳунари ҷеҳранигорӣ дар осори С. Айнӣ дар заминай таҳлили санадҳои муҳимми ҳаётии адиб ўро ҳамчун шахсияти тавони ва симои наҷиб муаррифӣ карда, шахсият ва ҷеҳраи адабиашро мутобиқи риояи таносуби воқеяти ҳаёт ва ҳақиқати бадеӣ таҷассум намудааст [1-М; 6-М].

3. Дар заминай биниши нави таҳқиқи рӯзгору осори С. Айнӣ консепсияи арзишманди афкори эҷодии ў дар қарина ва муҳити адабии

замон мушаххас гардидааст. Баррасӣ ва арзёбии консепсияи мушаххаси илмию эҷодӣ дар мисоли асари ҷудогонаи нависанда ва қаринаи муайяни таърихии ташаккул ва таҳаввули насли муосири тоҷикӣ сурат гирифтааст [4-М].

4. Фардияти эҷодӣ ва ҳунари нависандагии устод С. Айнӣ дар мисоли «Таърихи инқилоби Бухоро», «Муҳтасари тарҷумаи ҳоли худам», «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро», «Ёддоштҳо» ва дигар асарҳои насли нависанда муайян шудааст. Падидаҳои ҳунарӣ, биниши тафаккури бадеии нависанда ҷанбаҳои маърифатию зебоишиноҳтӣ ва бозтоби шахсияти таърихиу ҷеҳраи адабӣ, симои муаллиф ва афроди эҷодкор дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ равшан гардидааст [5-М].

5. Устод Садриддин Айнӣ аз афкори адабиву фалсафии мутафаккири бузурги ҳалқи тоҷик Аҳмади Дониш баҳраҳо бардошта, бо рӯшанфикрон, озодандешон ва ҷадидон пайравӣ ва ҳамкорӣ намуда, аз нахустин муҳаққиқон дар шинохти осор, шахсият ва симои Аҳмади Дониш аст. Мактаби адабии Айнӣ ба наслҳои имрӯзу оянда ҳамчун такягоҳ ва сарчашмаи зулолу покиза ҳамеша хидматгузор буда, дар омӯзиши осори ғановатманд ва шинохти тамаддуну фарҳанги бостониамон нақши мондагор дорад [2-М; 3-М].

6. Дар ҷараёни инъикоси бадеӣ таҳлил намудани сарнавишти Аҳмади Дониш барин намояндагони барҷаста боиси инкишофи минбаъдаи ҳудшиносии миллӣ гашта, ворисияти таърихӣ, анъанаву суннат ва робитаи замонҳоро идома ва инкишоф медиҳад [3-М].

7. Таҳқиқи бадеии саҳифаҳои ҳаёти дурахшони ҳалқ, вобаста ба сарнавишти фардҳои баруманди он ифодагари робита ва идомати наслҳо буда, бар он боис мегардад, ки шаҳс қаробати худро ба ҳалқ, ба таъриҳ ва орзуу үмеди он эҳсос бикиунад ва ормонҳои маънавиро асоси ҳар гуна фаъолияти илмӣ қарор дихад [4-М; 7-М].

8. Дар адабиёти муосири тоҷик тавассути бозтоби фардияти шаҳсони бузурги эҷодкори таърихӣ, аз ҷумла донишишиносӣ қадами устуворона

гузошта, бо эчод шудани «Ёддоштҳо» тамоюлоти тозаи адабӣ ба вуҷуд омад ва шинохти шахсияту оғариниши симои одамони наҷиб, нерӯҳои эҷодкор, адибону ҳунармандон ва зиёйёну рӯшанфирон мавқеи хосса пайдо намуд [5-М].

9. Садриддин Айнӣ иқдоми наҷиби маорифпарваронаи Аҳмади Дониш ва дигар равшангарону маорифпарваронро идома дода, дар «Ёддоштҳо»-и ў симои равшанфирон ва шахсони наҷиб, афкору андеша, мақоми иҷтимоӣ ва масъулияти фард ба сифати як шахсияти неруманд таҷассум ёфтааст [5-М].

10. Бозтоби чехраи ҳунарии Аҳмади Дониш дар «Ёддоштҳо» як навъ ҳусусияти илмию бадей ва ё публитсистӣ дошта, шарҳи ҳол, фаъолияти адабӣ ва нақли мазмуни баъзе аз бахшҳои осори адабии ўро дар бар мегирад. Симои Дониш дар асар тавассути тасвири ҳодиса ва воқеоти иҷтимоӣ ва рӯзгору мероси адабии ҳамзамонони ў хеле барҷаста ва воқеӣ таҷассум ёфта, ҳамчун муҷассамаи ақлу хирад намоён гаштааст [2-М; 3-М; 5-М].

ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ

Аз таҳқиқи суратгирифта маълум мешавад, ки оид ба зиндагинома, фаъолияти эҷодӣ ва аҳаммияти таърихио ҳунари осори Садриддин Айнӣ дар шаклҳои гуногун пажӯҳишҳои илмӣ анҷом ёфта бошанд ҳам, аммо то ҳол дар масъалаи консепсияи шахсият ва ҳунари чеҳранигорӣ дар асарҳои ҷудогонаи Садриддин Айнӣ таҳқиқи монографӣ ба вучуд наомадааст. Доираи мавзуи таҳқиқӣ густарда буда, дурнамои кори илмиро собит менамояд. Диссертатсия ва маводи таҳқиқии манзуршуда аҳаммияти маҳсуси илмӣ-назарӣ дошта, барои истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

1. Дар диссертатсияи алоҳида мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор додани масълаи консепсияи шахсият дар осори Садриддин ва таъйини арзиши осори илмӣ-таҳқиқии ў дар бораи чеҳраҳои адабӣ ва фарҳангии гузаштаву муосир зарурат дорад.

2. Дар ҷараёни омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои мавриди баҳс қарордодаамон муайян ва мушаххас намудем, ки таҳқиқи мушкилоти шахсият, хусусияти ғоявию бадеи осор, ҳунари чеҳранигории Садриддин Айнӣ, масъалаҳои фардияти эҷодӣ, сабки нигориш, ҳунари эҷодӣ, образофаринӣ, сабк ва равиши эҷод муҳим аст. Аз ин ҷиҳат, зимни таҳқиқ мавзӯъҳои марбут ба чеҳраҳои адабӣ аз дастовард ва натиҷаҳои таҳқиқ истифода намудан мумкин аст.

3. Диссертатсия ба донишҷӯён, магистрантон, докторантони PhD ва довталабони дараҷаҳои илмӣ ва муҳаққиқони баъдӣ дар омӯзиш ва таҳқиқи чеҳраҳои адабию фарҳангӣ ёрӣ расонида метавонад.

4. Натиҷаҳои пажӯҳишро метавон ҳангоми таълифи китобҳои таърихи адабиёти муосири тоҷик, таърихи нақди адабӣ ва адабиётшиносӣ, таълифи китобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ аз таърихи адабиёти тоҷик, таҳияи таърихи ҷомеъ ва раванди адабиёти муосир истифода кард.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

1. Манобеи адабӣ:

1. Абдулло, F. Садриддин Айнӣ / Ситораҳои умед (маҷмуи пйесаҳо) F. Абдулло. – Душанбе: Ирфон, 1982. – С. 293-332.
2. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 1. Шеърҳо / С. Айнӣ. – Душанбе: Бунёди адабии С. Айнӣ. –2018. – 568 с.
3. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 1 / С. Айнӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1958.
4. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 2 / С. Айнӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1960.
5. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 3 / С. Айнӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1960.
6. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 4 / С. Айнӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1961.
7. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 5 / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1962.
8. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 6 / С. Айнӣ. – Душанбе: Нашрдавтоҷик., 1963.
9. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 7 / С. Айнӣ. – Душанбе: Нашрдавтоҷик., 1962.
10. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 8 / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1981.
11. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 9 / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1969.
12. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 10 / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1966.
13. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 11. К. 1 / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1963.
14. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 11. К. 2 / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1976.
15. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 12 / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1976.
16. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 13 / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1977.
17. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 14 / С. Айнӣ. – Душанбе: Матбуот, 2009.
18. Айнӣ, С. Таҳзиб-ус-сибён / С. Айнӣ. – Душанбе: Маориф, 1987. – 54 с.
19. Айнӣ, С. Таърихи инқилоби Бухоро / С. Айнӣ. – Душанбе: Адид, 1987. – 245 с.
20. Айнӣ, С. Муҳтасари тарҷумаи ҳоли худам / С. Айнӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1958. – 128 с.
21. Айнӣ, С. Намунаи адабиёти тоҷик / С. Айнӣ. – Душанбе: Адид, 2010. – 310 с.

22. Аҳмад-махдуми Дониш. Зич (Тақвим) / Дониш А. – Душанбе: Дониш, 2017. – 56 с.
23. Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоєъ. К. 1 / Дониш А. – Душанбе: Дониш, 1988.
24. Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоєъ. К. 2 / Дониш А. – Душанбе: Дониш, 1989.
25. Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоєъ. К. 1 / Дониш А. – Душанбе: Дониш, 2017. – 462 с.
26. Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоєъ. К. 2 / Дониш А. – Душанбе: Дониш, 2017. – 496 с.
27. Аҳмад-махдуми Дониш. Меъёру-т-тадайюн / Дониш А. – Душанбе: Эрграф, 2010. – 308 с.
28. Аҳмад-махдуми Дониш. Рисола ё муҳтасар аз таърихи салтанати хонадони манғития / Дониш А. – Душанбе: Сарват, 1992.
29. Дурданаҳои наср. Ч. 1. – Душанбе: Ирфон, 1987.
30. Дурданаҳои наср. Ч. 2. – Душанбе: Адиб, 1990.
31. Дурданаҳои наср. Ч. 3. – Душанбе: Адиб, 1991.
32. Икромӣ, Ҷ. Ман гунаҳкорам / Ҷ. Икромӣ. – Стилинобод: Нашрдавтоҷик., 1958.
33. Икромӣ, Ҷ. Асарҳои мунтаҳаб. Ч. 1 / Ҷ. Икромӣ. – Душанбе: Ирфон, 1968.
34. Икромӣ, Ҷ. Асарҳои мунтаҳаб. Ч. 2 / Ҷ. Икромӣ. – Душанбе: Ирфон, 1968.
35. Икромӣ, Ҷ. Асарҳои мунтаҳаб. Ч. 3 / Ҷ. Икромӣ. – Душанбе: Ирфон, 1971.
36. Икромӣ, Ҷ. Устоди ман, мактаби ман, худи ман / Ҷ. Икромӣ. – Душанбе: Ирфон, 1970.
37. Икромӣ, Ҷ. Он чи аз саргузашт (ёддоштҳо) / Ҷ. Икромӣ. – Душанбе, 2009.
38. Садри Зиё. Наводири Зиёя / С. Зиё. – Душанбе: Адиб, 1991.

39. Садри Зиё. Тазкори ашъор / С. Зиё. – Техрон: Суруш, 1380 ҳ. – 2001м.
40. Улуғзода, С. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 1 / С. Улуғзода. – Душанбе: Ирфон, 1969.
41. Улуғзода, С. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 2 / С. Улуғзода. – Душанбе: Ирфон, 1969.
42. Улуғзода, С. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 3 / С. Улуғзода. – Душанбе: Ирфон, 1975.
43. Улуғзода, С. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 4 / С. Улуғзода. – Душанбе: Ирфон, 1976.
44. Улуғзода, С. Фирдавсӣ (роман) / С. Улуғзода. – Душанбе: Адиб, 1991.
45. Фитрат, А. Мунозира / А. Фитрат. – Душанбе, 1992.
46. Ҷалил, Р. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 1 / Р. Ҷалил. – Душанбе: Адиб, 1988.
47. Ҷалил, Р. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 2 / Р. Ҷалил. – Душанбе: Адиб, 1988.
48. Ҷалил, Р. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 3 / Р. Ҷалил. – Душанбе: Адиб, 1989.

II. Манобеи илмӣ:

49. Абдулло, Сафар, Хуршеди Даврондукт. Оинаи каҷнамои тасвир / С. Абдулло // Садои Шарқ. – 1990. – № 2. – С. 113-124.
50. Абдулҳамид, Самад. Пайванди ҳунару вичдон // Баъзе масъалаҳои насри муосири тоҷик (1987) // Сангу маҳак ва тарозуи ҳунар / А. Самад. – Душанбе: Адиб, 2013. – 368 с.
51. Айнӣ, Ҳ. Зиндагиномаи Садриддин Айнӣ / Ҳ. Айнӣ. – Душанбе: Балоғат, 2017. – 105 с.
52. Айтматов, Чингиз. Ду устод // Машъалафрӯз. – Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. – 260 с.
53. Аслонова, Н. Симои Садриддин Айнӣ дар насри муосири тоҷик / Н. Аслонова. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 135 с.
54. Асозода, Ҳ. Таърихи адабиёти тоҷик (давраи нав) / Ҳ. Асозода. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2014. – 672 с.

55. Асозода, X. Адабиёти садаи XX-и форси тоҷикӣ / X. Асозода. – Душанбе: Адиб, 1996.
56. Асозода, X. Адабиёти Эрон дар садаи XX / X. Асозода. – Душанбе: Пайванд, 2002.
57. Асозода, X. Устод Айнӣ дар шинохти С. Улуғзода / X. Асозода. – Душанбе: Деваштич, 2001.
58. Асозода, X. Воқеият, сиёсат ва С. Айнӣ / X. Асозода. – Душанбе: Шуҷоиён, 2010.
59. Асоев, X. Симои коргар / X. Асоев. – Душанбе: Ирфон, 1983.
60. Асоев, X. Воқеият, сиёсат ва С. Айнӣ / X. Асоев. – Душанбе: Дониш, 2012. – 207 с.
61. Амирқулов, С. Назаре ба инкишофи анъанаи реалистӣ дар адабиёти равияи пешӯдами нимаи якуми асри XIX // Образ ва маҳорат / С. Амирқулов. – Душанбе: Дониш, 1980.
62. Амирқулов, С. Таҳаввули адабиёти тоҷик дар нимаи якуми асри XIX / С. Амирқулов. – Душанбе, 2010.
63. Бақозода, С. Ҳикмати таърих ва шинохти бадеии он / С. Бақозода. – Душанбе: Шуҷоиён, 2010. – 106 с.
64. Бақозода, Ҷ. Ҷустуҷӯҳои эҷодӣ дар насри тоҷик / Ҷ. Бақозода. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 144 с.
65. Бақозода, Ҷ. Нависанда ва идеали замон / Ҷ. Бақозода. –Душанбе: Адиб, 1987. – 256 с.
66. Бақозода, Ҷ. Назаре ба насри имрӯз / Ҷ. Бақозода // Садои Шарқ. – №7. – С.105.
67. Бақозода, Ҷ. Ҳақиқати зиндагӣ ва вазъи наср / Ҷ. Бақозода // Садои Шарқ. – 1985. – № 1. – С. 99-104.
68. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики; исследования разных лет / М.М. Бахтин. – М.: Худож. лит, 1975. – 504 с.
69. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.

70. Баҳор, М. Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури насри форсӣ / М. Баҳор. – Душанбе: «Бухоро», 2012. – 570 с.
71. Белинский, В. Г. Полн. собр. Сочинения. Т. 5 / В.Г. Белинский. – М., 1954. – 420 с.
72. Белинский, В. Г. Полн. собр. Сочинения / В.Г. Белинский. – Т. 6. – М., 1954. – 380 с.
73. Белая, Е.А. Стиль – это человек // Художественный мир современной произв / Е.А. Белая. – М.: Наука, 1983. – С. 60-93.
74. Бертельс, Е.Э. История персидско-таджикской литературы / Е.Э. Бертельс. – М., 1960. – 556 с.
75. Бертельс, Е.Э. Рукописи произведения Ахмеда Калла. (Труды таджикской базы АН СССР Т.3 / Е.Э. Бертельс. – М–Л., 1936. – С. 9-29.
76. Бобораҷабова, Г. З. Таҷассуми шаҳсияти эҷодӣ ва ҷеҳраи Аҳмади Дониш дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ / Г.З. Бобораҷабова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2018. – № 4 (76). – С. 190-194.
77. Бобораҷабова, Г. З. Маҳорати ҷеҳранигорӣ дар повести «Одина», романҳои «Дохунда» ва «Ғуломон»-и С. Айнӣ / Г.З. Бобораҷабова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2018. – № 2 (74). – С. 191-195.
78. Брагинский, И. С. Ҳаёт ва эҷодиёти Садриддин Айнӣ / И.С. Брагинский. – Душанбе: Ирфон, 1968.
79. Брагинский, И.С. От Авесты до Айнӣ / И.С. Брагинский. – Душанбе: Ирфон, 1981. – 256 с.
80. Вамбери, А. Истории Бухары или Транссаксонии. Т. 2 / А. Вамбери. – Петербург, 1873. – 185 с.
81. Восеъ, Қ. Ҳашт манза / Қ. Восеъ. – Душанбе: Пайванд, 2002. – 320 с.
82. Восеъ, Қ. Адабиёти ҷавонмардии тоҷику форс (қитоби дуюм) / Қ. Восеъ. – Душанбе: Доғиш, 2007. – 420 с.
83. Восеъ, Қ. Адабиёти ҷавонмардии тоҷику форс (қитоби аввал) / Қ. Восеъ. – Душанбе: Доғиш, 2008. – 380 с.

84. Бухорой, Муҳаммадҷони Шакурӣ. Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист / М.Ш. Бухорой. – Душанбе: Пайванд, 2006. – 455 с.
85. Гегель. Эстетика. – Т.3 / Гегель. – М.: Искусство, 1968. – 374 с.
86. Горький, М. Собр. сочинения. Т. 25 / М. Горький. – М, 1953. – 430 с.
87. Горький, М. Несвоевременные мысли (заметки о революции и культуре) / М. Горький. – М.: Сов. писатель, 1990. – 167 с.
88. Гринцер, П. А. Две эпохи романа / Геназис романа в литературах Азии и Африки / П.А. Гринцер. – М.: Наука, 1980. – 234 с.
89. Гулмуродзода, П. Маорифпарварӣ ва низоми нави ҷаҳон / П. Гулмуродзода. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 135 с.
90. Демидчик, Л.Н. Баъзе лаҳзаҳои ташаккули насри реалистии тоҷик дар солҳои сиом // Масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик / Л.Н. Демидчик. – Душанбе: Ирфон, 1970. – С. 94-125.
91. Демидчик, Л.Н. Насри солҳои 30 / Л.Н. Демидчик Таърихи адабиёти советии тоҷик: инкишофи жанрҳо. Ҷ. 2. – Душанбе: Дониш, 1978. – 310 с.
92. Залесская, Л. И. Шолохов и развитие советского многонационального романа / Л.И. Залесская. – М: Наука, 1991. – 167 с.
93. Затонский, Д. Искусство романа XX век / Д. Затонский. – М.: Худож. лит., 1973. – 185 с.
94. Икромӣ, Ҷ. Чи тавр қоғаз сиёҳ кардем // Садои Шарқ, 1967. – №1. – С. 46-51.
95. Икромӣ, Ҷ. Шолохов – устод ва муаллими мо / Ҷ. Икромӣ // Муосири бузурги мо. – Душанбе: Ирфон, 1975. – С. 38-39.
96. Икромӣ, Ҷ. Дар бораи насри таърихии революционӣ / Ҷ. Икромӣ // Ҳаёт, қаҳрамон ва адабиёт. – Душанбе: Ирфон, 1977. – С. 167-168.
97. Имомов, М. Ҷаҳонбинӣ ва тафаккури бадеии Садриддин Айнӣ / М. Имомов. –Душанбе: Матбуот, 2001.
98. Каримов, Э. А. Узбекская литература (на рубеже XIX-XX веков) / Э.А. Каримов // История всемирной литературы. Т. 9. – М.: Наука, 1994.

99. Мактуби С. Айнӣ ба М. Турсунзода // Шарқи сурх. – 1956. – № 4. – С. 105-106.
100. Масъалаҳои насри муосири тоҷик. Мубоҳисаи кушоди маҷаллаи «Садои Шарқ» доир ба масъалаҳои насри муосири тоҷик // Садои Шарқ. – 1987. – №№ 1-4, 10; 1988. – № 2.
101. Матлубаи Мирзоюнус. Сабкшиносии насри муосир / М. Мирзоюнус. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2018. – 420 с.
102. Машъалафрӯз. Ба ифтихори 140-солагии устод С. Айнӣ, 2018. – 260 с.
103. Мирзозода, Ҳ. Афкори рангин / Ҳ. Мирзозода. – Душанбе: Ирфон, 1982. – С. 197- 228.
104. Мирзозода, Ҳ. Сайфуллоев, А. Абдуманнонов, А. Таърихи адабиёти советии тоҷик: назму насри солҳои 20. Ҷ. 1 / Ҳ. Мирзозода, А. Сайфуллоев, А. Абдуманнонов. – Душанбе:Дониш,1984. – 345 с.
105. Мирзоев, А. Аҳмади Дониш / А. Мирзоев. – Душанбе: Дониш, 2017. – 140 с.
106. Муллоаҳмадов, М. Суннатҳои пойдори даврони пурбори адабиёт / М. Муллоаҳмадов. – Душанбе: Дониш, 2008. – 250 с.
107. Муллоев, А. Симои Аҳмади Дониш / А. Муллоев. – Душанбе: Шарқи озод, 2001. – 121 с.
108. Муллоев, А. Чехранигории ҳунарӣ дар насри таъриҳӣ / А. Муллоев. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 126 с.
109. Муллоев, А. Шахсияти эҷодӣ ва чехранигории ҳунарӣ / А. Муллоев. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 296 с.
110. Мусулмониён, Р. Дар боғи Фирдавсӣ // Эъҷози ҳунар / Р. Мусулмониён. – Душанбе: Адид, 1992. – 292 с.
111. Мусулмонқулов, Р. Асрори сухан / Р. Мусулмониён. – Душанбе: Ирфон, 1980. –150 с.
112. Муҳаммадҷон, Шакурии Бухорӣ. Инсонгароии омӯзиш ва забони миллӣ / М.Ш. Бухорӣ. – Душанбе: Пайванд, 2002. – 148 с.

113. Мұхаммадчон, Шакурии Бухорой. Садри Бухоро / М.Ш. Бухорой. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 330 с.
114. Мұхаммадчон, Шакурӣ. Равшангари бузург / М.Ш. Бухорой. – Душанбе: Адиб, 2006. – 284 с.
115. Муқимов, Р. Мавқеи романи «Дохунда» дар инкишофи жанри романи таърихӣ дар адабиёти ҳалқҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон/ Р. Муқимов // Масъалаҳои филологияи тоҷик. – Душанбе: Дониш, 1967. – С. 63-70.
116. Мақдисӣ, Анис. Нависанда меъмори андешаи олам аст / А. Мақдисӣ // Адаб. – 2018. – № 3. – С. 72-80.
117. Маъсумӣ, Н. Забон ва услуби Аҳмади Дониш / Н. Маъсумӣ. – Душанбе: Дониш, 1976. – 176 с.
118. Маниёзов, А. Мулоҳизаҳо доир ба ташаккули насри С. Айнӣ / А. Маниёзов // Ҷаҳнномаи Айнӣ. Ҷ. 2. – Душанбе: Дониш, 1963. – С. 45-52.
119. Масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 1970. – 416 с.
120. Маҳмадаминов, А. Адабиётшиносӣ ва ҳудогоҳии миллӣ (Тазкираи С. Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик») / А. Маҳмадаминов. – Душанбе: Сино, 1998. – 212 с.
121. Набавӣ, А. Ҷусторҳо ва ибтикорот дар наср (маҷмуаи мақолаҳо) / А. Набавӣ. – Душанбе: Адиб, 2009. – 324 с.
122. Набиев, А. Нарзулло Бектош ва илму адаби тоҷик дар солҳои 20-30 садаи XX / А. Набиев. – Душанбе: Ирфон, 2004. – 314 с.
123. Набиев, А. Эҷоди бадей, инсон ва замон (маҷмуи мақолаҳо) / А. Набиев. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 144 с.
124. Набиев, А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон / А. Набиев. – Душанбе: Адиб, 1987. – 160 с.
125. Нарзиқул, М. Диҳи таърихии романнависони имрӯзи тоҷик / М. Нарзиқул // Садои Шарқ. – 2006. – № 12. – С. 117-132.
126. Османова, З.Р. Художественная концепция личности в литературах Советского Востока / З.Р. Османова. – М.: Наука, 1972. – 266 с.

127. Очеркҳои таърихи адабиёти советии тоҷик. Қ. 1. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., 1956. – 284 с.
128. Пархоменко, М.Н. О традициях и новаторстве национального романа в Средней Азии /Роман и современность / М.Н. Пархоменко. – М.: Мысль, 1971. – 162 с.
129. Рауфов, Ҳ. С. Айнӣ ва инкишофи лексики забони адабии тоҷик / Ҳ. Рауфов. – Душанбе: Дониш, 1978. – 48 с.
130. Раҳмонов, А. Назария ва сайри таърихии устурасозии форсӣ-тоҷикӣ / А. Раҳмонов. – Душанбе: Дониш, 1999.
131. Раҳмонов, А. Маърифати замон. Маҷмуаи мақолаҳо / А. Раҳмонов. – Душанбе: Адиб, 1995. – 112 с.
132. Раҳмонов, Ш. Ақидаҳои адабӣ ва назари эстетики устод С. Айнӣ / Ш. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 128 с.
133. Раҳмонов, Ш. Се кори муҳим ва баҳайри устод С. Айнӣ / Ш. Раҳмонов. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 65 с.
134. Раҷабӣ, М. Тадқиқи таърих – тадқиқи ҳарактер / М. Раҷабӣ. – Душанбе: Адиб 1990. – 192 с.
135. Раҷабӣ, М. Ба фикри ман / М. Раҷабӣ. – Душанбе: Деваштич, 2003. – 213 с.
136. Раҷабов, З. Ш. Маорифпарвар А. Дониш / З.Ш. Раҷабов. – Душанбе: Ирфон, 1964. – 230 с.
137. Розенфельд, А.Э. О художественной прозе в персидской литературе XX века / А. Э. Розенфельд // Вестник ЛГУ. – 1949. – № 5. – С. 76-82.
138. Сайфуллоев, А. Мактаби Айнӣ / А. Сайфуллоев. –Душанбе, 1978. – 352 с.
139. Сайфуллоев, А. Образҳои қаҳрамонони мусбати мубориз дар романҳои устод С.Айнӣ / А. Сайфуллоев. – Сталинобод, 1960.
140. Сайфуллоев, А. Уфуқҳои тозаи наср. Нашри дуюм бо таҳрир ва такмил дар се муҷаллад. Ҷилди 1 / А. Сайфуллоев. – Душанбе: Адиб, 2012. –512 с.

141. Салимов, Ю. Насри ривоятии форсу тоҷик / Ю. Салимов. – Душанбе: Дониш, 1971. – 158 с.
142. Сатторов, А. Нуқтаи пайванд / А. Сатторов. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 240 с.
143. Сатторов, А. Таъриҳчай назариёти адабии форсии тоҷикӣ / А. Сатторов. – Душанбе: Адиб, 2001.
144. Саид, Нафисӣ. Мусоҳабат бо марди бузург / С. Нафисӣ // Садриддин Айнӣ дар хотираи дустон ва шогирдон. – Душанбе: Ирфон, 1968. – С. 182.
145. Сайдов, С. Маълумоти С. Айнӣ ва Садри Зиё дар бораи яқдигар / С. Сайдов // Ҷашинонамаи Айнӣ. Ч. 3. – Душанбе: Дониш, 1966. – С. 110-116.
146. Сайдов, С. Рӯзгор ва осори Садри Зиё / С. Сайдов // Садри Зиё. Наводири Зиёия. – Душанбе: Адиб, 1991. – С. 10-18.
147. Солеҳов, Ш. Насри муосири тоҷик / Ш. Солеҳов // Ҷусторҳо (бо кӯшиши Масъуди Миршоҳӣ). – Техрон: Асотир, 1. – С. 73-83.
148. Солеҳов, Ш. Поэтикаи жанри ҳикояи солҳои 70-80 қарни XX (масъалаи замон ва макони бадей) / Ш. Солеҳов. – Душанбе: Дониш, 2006. – 144 с.
149. Солеҳов, Ш. Роман дар адабиёти тоҷикии қарни XX (масъалаи ташаккули жанр) / Ш. Солеҳов. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 392 с.
150. Солеҳов, Ш. Адабиёт ва шинохти он / Ш. Солеҳов. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 160 с.
151. Сорбон. Ё ҳу, ё манҳул. Масъалаҳои насри муосир / Сорбон // Садои Шарқ. – 1987. – № 7. – С. 99-109.
152. Советский многонациональный роман. – М.: Наука, 1985. – 424 с.
153. Соколов, А.Н. Теория стиля / А.Н. Соколов. – М., 1968. – 378 с.
154. Силаев, А.С. Люди искусства и проблемы художественного творчества в современном советском романе. Дисс. к. ф. н. / А.С. Силаев – Харьков, 1988. – 195 с.

155. Табаров, С. Романи «Гуломон»-и С. Айнӣ ҳамчун романи таърихӣ / С. Табаров. – Душанбе: Адиб, 2005. – 167 с.
156. Табаров, С. Зиндагиномаи С. Айнӣ (1875-1899) / С. Табаров. – Душанбе: Матбуот, 2008. – 84 с.
157. Табаров, С. Ҷаҳони андешаҳои Абдурауфи Фитрат / С. Табаров. – Душанбе: Дониш, 2008. – 130 с.
158. Таърихи адабиёти советии тоҷик: инкишофи жанрҳо. Иборат аз шаш ҷилд. Ҷ. 1. – Душанбе: Дониш, 1984. – 382 с.
159. Таърихи адабиёти советии тоҷик: инкишофи жанрҳо. Иборат аз шаш ҷилд. Ҷ. 2 (1). – Душанбе: Дониш, 1984. – 348 с.
160. Таърихи адабиёти советии тоҷик: инкишофи жанрҳо. Иборат аз 6 ҷилд. – Душанбе, 1978-1982.
161. Теоретико-литературные итоги XX века: художественный текст в контексте культуры. Т. 1. – М.: Наука, 2003. – 370 с.
162. Теоретико-литературные итоги XX века: художественный текст в контексте культуры. Т. 2. – М.: Наука, 2003. – 396 с.
163. Тошматов, Р. Раҳим Ҷалил ва адабони тоҷик / Р. Тошматов. – Ҳуҷанд, 1994. – 134 с.
164. Турсунзода, М. Ҳаёт ва адабиёт / М. Турсунзода // Шарқи сурх. – №3. – С. 10-27.
165. Турсунзода, М. Замон ва нависанда / М. Турсунзода // Шарқи сурх. – 1961. – №7. – С. 3-33.
166. Турсунов, А. Насри муосир. Сухан аз таҳаввули қаҳрамони адабӣ / А. Турсунов // Садои Шарқ. – 1982. – № 4. – С. 92-104.
167. Фитрат, А. Баёноти сайёҳи ҳиндӣ // Садои Шарқ. – 1988. – №6. – С. 26-40.
168. Фитрат, А. Муҳтасари таърихи ислом / А. Фитрат. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 54 с.
169. Фитрат, А. Даврони ҳукмронии Амир Олимхон / А. Фитрат. – Душанбе: Палатаи китобҳо, 1991. – 87 с.

170. Фитрат, А. Оила ё худ вазоифи оиладорӣ / А. Фитрат. – Душанбе: Ирфон, 2007.
- 171.Хоҷаева, М. Таҳқиқи услуби осори адабӣ / М. Хоҷаева. – Ҳуҷанд: Раҳим Ҷалил, 1993. – 80 с.
172. Хоҷаева, М. Маъсалаҳои сабки фардӣ ва ҷараёнҳои услубии насли муосири тоҷикӣ (Рисолаи докторӣ) / М. Хоҷаева. – Душанбе, 1995. – 345 с.
173. Ҳудойдодов, А. Ҳолиқ Мирзозода ва адабиётшиносии тоҷик дар асли ҲХ / А. Ҳудойдодов. – Душанбе: Дониш, 2014. – 364 с.
174. Ҳодизода, Р. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асли ҲХ / Р. Ҳодизода. – Душанбе: Дониш, 1968. – 286 с.
175. Ҳодизода, Р. Аз гузашта ва ҳозираи адабиёти тоҷик / Р. Ҳодизода. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 194 с.
176. Ҳодизода, Р. Аҳмади Дониш / Р. Ҳодизода. – Душанбе: Дониш 1987. – 190 с.
177. Ҳодизода, Р. Каримов, У. Саъдиев, С. Адабиёти тоҷик (асрҳои XV1-X1X ва ибтидои асли ҲХ) / Р. Ҳодизода, У. Каримов, С. Саъдиев. – Душанбе: Маориф, 1988.
178. Ҳодизода, Р. Маъсалаҳои насли муосири тоҷик / Р. Ҳодизода // Садои Шарқ. – 1997. – № 6. – С. 108-113.
179. Ҳошим, Раҳим. Солҳо дар саҳифаҳо (мақолаҳо ва ёддоштҳо) / Р. Ҳошим. – Душанбе: Адаб, 1988. – 320 с.
180. Ҳошим, Р. Сухан аз устодон ва дӯстон / Р. Ҳошим. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 272 с.
181. Ҳотамов, Н. Таърихи ҳалқи тоҷик / Н. Ҳотамов. – Душанбе, 2009. – 316 с.
182. Ҳотамов, Н. Инъикоси револютсияи ҳалқии Бухоро дар асарҳои С.Айнӣ / Н. Ҳотамов. – Душанбе: Дониш, 1980.
183. Ҳусайн, Вонзи Кошифӣ. Анвори Суҳайлӣ / Ҳ.В. Кошифӣ. –Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2010. – 285 с.

184. Шамисо, Сирус. Сабкшиносии наср / С. Шамисо. – Техрон: Митро, 1377. – 320 с.
185. Шарифов, X. Назарияи наср / X. Шарифов. – Душанбе: Пайванд, 2004. – 368 с.
186. Шарифов, X. Суннатҳои адабӣ (маҷмуаи мақолаҳо) / X. Шарифов. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 185 с.
187. Шарифов, X. Сухан аз адабиёти миллӣ (маҷмуаи мақолаҳо) / X. Шарипов. – Душанбе: Пайванд, 2009. – 336 с.
188. Шарифов, X. Марҳилаҳои адабӣ ва методи эҷодӣ / X. Шарифов // Садои Шарқ. – 1979. – №5. – С. 43-50.
189. Шарифов, X. Марзи адабиёт / X. Шарифов // Садои Шарқ. – 1990. – №7. – С. 32- 40.
190. Шокирзода, Ш. Каломи миллатсози устод Айнӣ / Ш. Шокирзода // Маорифи Тоҷикистон. – 2017. – №4. – С. 26-27.
191. Шукурӯв, М. Насри реалистӣ ва таҳавулоти шуури эстетикӣ / М. Шукурӯв. – Душанбе: Дониш, 1987. – 456 с.
192. Шукурӯв, М. Мактаби одамият: Баъзе масъалаҳои адабиёт ва маънавиёт / М. Шукурӯв. – Душанбе: Адиб, 1991. – 272 с.
193. Шукурӯв, М. Паҳлуҳои таҳқиқи бадеӣ. Баъзе масъалаҳои адабиёти ҳозираи тоҷик /М Шукурӯв. – Душанбе: Ирфон, 1976. – 273 с.
194. Шукурӯв, М. Таърихи адабиёти советии тоҷик: насли солҳои 1945-1974. Ҷ. 4 / М. Шукурӯв. – Душанбе: Дониш, 1980. – 280 с.
195. Шукурӯв, М. Насри реалистӣ ва таҳаввули шуури эстетикӣ / М. Шукурӯв. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 340 с.
196. Шакурӣ, Муҳаммадҷон. Сарнавишти форсӣ-тоҷикии Фароруд дар садаи бистум М. Шакурӣ. – Душанбе: Деваштич, 2004. – 360 с.
197. Шукурӯв, М. Пайванди замонҳо ва халқҳо (маҷмуи мақолаҳо) / М. Шукурӯв. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 224 с
198. Шакурӣ, М. Дурустихо асоси ошноист / М. Шакурӣ // Садои Шарқ. – 1990. – № 2. – С. 109-121.

199. Шукуров, М. Хурросон аст ин ҷо / М. Шукуров. – Душанбе: Оли Сомон, 1997. – 326 с.
200. Шукуров, М. Ҳусусиятҳои ғоявию бадеии «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ // М. Шукуров. – Душанбе: Дониш, 1966. – 254 с.
201. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.: Политиздат., 1991. – 196 с.

НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ

I. Дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- [1-М]. Бобораҷабова, Г.З. Маҳорати чехранигорӣ дар повести «Одина», романҳои «Дохунда» ва «Ғуломон»-и С. Айнӣ [Матн] / Г.З. Бобораҷабова // Паёми Доғишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2018. – № 2 (74). – С. 191-195.
- [2-М]. Бобораҷабова, Г.З. Таҷассуми шаҳсияти эҷодӣ ва ҷеҳраи Аҳмади Доғиш дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ [Матн] / Г.З. Бобораҷабова // Паёми Доғишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2018. – № 4 (76). – С. 190-194.
- [3-М]. Бобораҷабова, Г.З. Шаҳсияти эҷодии Аҳмади Доғиш дар осори Садриддин Айнӣ [Матн] / Г.З. Бобораҷабова // Паёми Доғишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2018. – № 6 (78). – С. 64-69.
- [4-М]. Бобораҷабова, Г.З. Ҳақиқати воқеӣ ва бадеӣ дар ҳунари чехранигории С. Айнӣ [Матн] / Г.З. Бобораҷабова // Паёми Доғишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2019. – № 3 (80). – С. 209-217.
- [5-М]. Муллоев, А., Бобораҷабова, Г. Симон Садриддин дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ [Матн] / А. Муллоев, Г. Бобораҷабова // Паёми Доғишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2019. – № 3 (80). – С. 152-157.

I. Таълифоти муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

- [6-М]. Бобораҷабова, Г.З. Маҳорати чехранигорӣ дар повести «Одина», романҳои «Дохунда» ва «Ғуломон»-и С. Айнӣ [Матн] / Г.З. Бобораҷабова // Артиши миллӣ сипари боэътимоди Ватан (Маводи конференсияи ҷумҳурияйӣ). – Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2023. – С. 307-313.
- [7-М]. Бобораҷабова, Г.З. Ҳунари чехранигории С. Айнӣ ва нишон додани ҳақиқати воқеӣ [Матн] / Г.З. Бобораҷабова // Артиши миллӣ сипари боэътимоди Ватан (Маводи конференсияи ҷумҳурияйӣ). – Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2023. – С. 317-326.